

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ–ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наширии илмию таҳлили
2022, № 2 (58)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно–аналитическое издание
2022, № 2 (58)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2022, № 2 (58)

Душанбе – 2022

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик
ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)
П–14

Паёминомаи фарҳанг: нашрияи илмию таҳлилии Пажӯшишгоҳи илмӣ – тадқикотии фарҳанг ва иттилоот / Сармуҳаррир Д. Раҳимӣ; муҳаррири масъул М. Муродӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2022. – № 2 (58). – 128 с.

Муассиси мачалла:

Пажӯшишгоҳи илмӣ–тадқикотии фарҳанг ва иттилооти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раҳимӣ Диљшод

САРМУҲАРРИР

номзади илмҳои филологӣ, директори
Пажӯшишгоҳи илмӣ–тадқикотии фарҳанг ва
иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аминов Абдулфаттоҳ

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР

номзади илмҳои филологӣ, муовини
директори ПИТФИ оид ба илм

Муродӣ Мурод Бердӣ

МУҲАРРИРИ МАСЪУЛ

доктори илмҳои филологӣ, профессори
ДМТ

Муллоаҳмадов Мирзо

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор,
узви вобастаи АМИТ

Ӯлмасов Фирӯз

доктори илмҳои санъатшиносӣ, профессори
кафедраи таърих ва назарияи мусикии
ДДФСТ ба номи М. Турсунзода

Камолов Ҳамзахон

доктори илмҳои таърих, сарҳодими
Институти таърих, бостоншиносӣ ва
мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Доғниши
АМИТ

Иброҳимзода Муродалий

доктори илмҳои таърих, профессори
кафедраи санъатшиносии Доғнишкадаи
давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн.

Раҳимзода Кароматулло

номзади илмҳои санъатшиносӣ, директори
Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи
А. Ҷӯраев

Комилзода Шариф

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ходими
пешбари шуъбаи фаъолияти китобдории
ПИТФИ

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст. Дар як сол 4 шумора нашр мешавад.

Мачалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон №101/МЧ-97 аз 11 марта соли 2019 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла ба Феҳристи мачаллаҳои (нашрияҳои) илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.11.2020, №222 ворид гардидааст.

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17 (ошёна 2). Сомонаи пажӯшишгоҳ: www.pitfi.tj; сомонаи мачалла: www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84. Индекси обуна: 77728.

Мачалла мувофиқи шартномаи литеизионии №532–09/2013 аз 12 сентябри соли 2013 дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системаи индексацонии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дараҷаи илмии мавод, саҳехии арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст. Нуқтаи назари муаллифон метавонад бо назари идораи мачалла мувофиқ набошад. Бознашри мавод танҳо бо ризоияти хаттии идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонаи расмии мачалла ҷойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж
ББК – 71.0+71.4 (2тадж)+63.3 (2тадж)+85.313 (2тадж)+78.34 (2тадж)
В-38

Вестник культуры: научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / Гл. редактор Д. Рахими; ответственный редактор М. Муроди. – Душанбе: Аржанг, 2022. – № 2 (58). – 128 с.

Учредитель журнала:
Научно-исследовательский институт культуры и информации
Республики Таджикистан

Рахими Дилшод

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

кандидат филологических наук, директор
Научно-исследовательского института
культуры и информации Республики
Таджикистан

Аминов Абдулфаттох

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

кандидат филологических наук,
заместитель директора НИИКИ по науке

Муроди Мурод Берди

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

доктор филологических наук, профессор ТНУ

Муллоахмадов Мирзо

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент НАНТ

Улмасов Фируз

доктор искусствоведения, профессор кафедры
история и теории музыки ТГИКИ имени
М. Турсунзаде

Камолов Хамзахон

доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института истории, археологии и
этнографии им. Ахмада Дониша НАНТ

Иброҳимзода Муродали

доктор исторических наук, профессор
кафедры искусствоведения Таджикского
государственного института изобразительного
искусства и дизайна

Рахимзода Кароматулло

кандидат искусствоведения, директор
Государственной филармонии Таджикистана
им. А. Джираева

Комилзода Шариф

кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела
библиотечное дело НИИ культуры и
информации

Журнал основан в 2000 г. Выходит 4 раз в год.

Журнал снова зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №101/Ж-97 от 11 марта 2019 г.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов (изданий) рекомендованных ВАК Республики Таджикистан от 3.11.2020, №222.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж). Сайт института: www.pitfi.tj; Сайт журнала www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com ; Тел.: (+992 37) 233-58-84; Индекс подписки: 77728.

Журнал, на основе лицензионного договора №532-09/2013 от 12 сентября 2013 года, включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за содержание материалов. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Полное или частичное воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции.

Полнотекстовые версии опубликованных материалов размещаются в официальной сайте журнала.

DC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj
BC – 71.0+71.4 (2Taj)+63.3 (2Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2Taj)
H-11

Herald of Culture: scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / Editor in Chief D. Rahimi; Responsible Editor M. Murodi. – Dushanbe: Arzhang, 2022. – № 2 (58). – 128 p.

HERALD OF CULTURE

Founder of the journal

Research Institute of Culture and Information (RICI)
of the Republic of Tajikistan

Rahimi Dilshod

EDITOR IN CHIEF

Candidate of philological sciences,
Director of the Research Institute of Culture
and Information of the Republic of Tajikistan

Aminov Abdulfattoh

DEPUTY EDITOR

Candidate of philological sciences,
Deputy Director of the RICI for scientific issues

RESPONSIBLE EDITOR

Doctor of philological sciences,
Professor of the TNU

EDITORIAL BOARD:

Mulloahmadov Mirzo

Doctor of philological sciences, Professor,
Correspondent member of the NAST

Ulmasov Firuz

Doctor of art sciences, Professor of the Department
of history and theory of the TSICA named after M.
Tursunzoda

Kamolov Hamzakhon

Doctor of historical sciences, Main scientific fellow
of the Ahmad Donish Institute of history,
archeology and ethnography, NAST

Ibrohimzoda Murodali

Doctor of historical sciences, Professor of the
department of Art Studies, Tajik State Institute of
Fine Arts and Design

Rahimzoda Karomatullo

Candidate of art sciences, Director of the State
Philharmony of Tajikistan named after A. Juraev
Candidate pedagogical sciences, Docent, Leading
researcher at the Deaprtment of Library issues of
the RICI

Komilzoda Sharif

The journal established in 2000. Issued 4 times a year.

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №101/jr in March 11, 2019.

The journal is included in the List of peer-reviewed scientific journals (publications) recommended by the Higher Attestation Commission of the Republic of Tajikistan from 3.11.2020, No. 222.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-58-84;
Website of organization: www.pitfi.tj; Website of the journal: www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com; Subscription index: 77728.

The journal was included under License contract №532–09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata. The authors are responsible for the content of the materials. The authors' point of view may not coincide with the opinion of the editorial Board. Full or partial reproduction of materials published in the journal is allowed only with the written permission of the editorial Board.

The full text versions of the published materials are available in the journal's official website.

ТДУ: 37тоҷик+008+001(092)+9тоҷик+78тоҷик+327тоҷик
Шарифзода Фирдавс

БАРРАСИИ МАСОИЛИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР СУХАНРОНИҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР МУЛОҚОТ БО ЗИЁИЁНИ КИШVAR

Дар таҳқиқот дар заминай суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони зиёиёни кишвар, масъалаҳои мубрами фарҳанги миллӣ мавриди омӯзии қарор гирифтааст.

Муаллиф ишора мекунад, ки дар силсилаҳӯриҳои Пешвои миллат бо намояндагони зиёиёни мамлакат бештар ба ҳаллу фасли масъалаҳои зер таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд: ҷараёни давлатсозии миллӣ; тарҳрезии дурнамои соҳтмони ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунیавӣ; моҳияти сиёсиву иҷтимоии фарҳанг; омиљои иҷтимоиву фарҳангӣ; нақшу мақоми зиёиёни дар рушди ҳаёти ҷомеа; таърихи пайдоии ва фалсафаи Наврӯз, давраҳои таҳаввул, расму оинҳо ва суннатҳои наврӯзӣ, ҷойгоҳи Наврӯз дар фарҳанги миллӣ ва тамаддуни башарӣ; ҳифзу гиromидошт ва поку бегазанд нигоҳ доштани забони тоҷикӣ ва нақшу мақоми он дар шинохти таъриху фарҳанги миллати тоҷик; эҳё ва тармими барқарорсозии ёдгориҳои таърихиву меъморӣ; мероси фарҳанги моддиву гайримоддии ҳалқи тоҷик; таҳқими фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, баҳусус китобхонаву осорхонаҳо, қасрҳои фарҳанг, бобоҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, дӯкону магозаҳои китобфурӯйӣ; вазъи кунунӣ ва дурнамои фаъолияти воситаҳои аҳбори умум, аз ҷмила матбуоти даврӣ, телевизион ва радио, муассисаҳои интишорӣ – чопхонаву нашириёт ва гайраҳо.

Ба андешаи муаллиф баргузории ҳар як мулоқоти Президенти мамлакат бо аҳли зиёи кишварро метавон ҳамчун барномаи мукаммали бунёдӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои мубрами фарҳанги миллӣ арзёбӣ намуд.

Ҳамзамон дар таҳқиқ таъкид гардидааст, ки кулли масоили дар мулоқотҳо баррасишууда таҳти назорати бевоситаи Пешвои миллат қарор гирифта, тавассути таҳияи нақша-чорабиниҳо ва ҳидояту гамхориҳои пайвастаи Сардори давлат дар амал татбиқ шудаанд.

Калидвоҷаҳо: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, забони тоҷикӣ, фарҳанг, санъат, мероси таърихио фарҳангӣ, китоб, нашр, ҷашинҳои миллӣ, воситаҳои аҳбори умум, суханронӣ, мулоқот, зиёиёни.

Дар суханрониҳои Пешвои миллат дар мулоқот бо намояндагони зиёиёни мамлакат, ки ҳар сол дар арафаи иди байнамилалии Наврӯз баргузор мегардад, бештари масъалаҳои мубрами фарҳанги миллӣ мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор мегиранд. Ин мулоқотҳо ҳамчун минбари баланди андешаронӣ ва муколамаи озоди Президенти мамлакат бо зиёиёни кишвар дар тарҳрезиву ҳалли мушкилоти соҳаи фарҳанг мусоидат карда, ба рушди он бевосита такони ҷиддӣ медиҳанд.

Дар силсилаҳои Пешвои миллат бо зиёёни кишвар, дар радифи масъалаҳои муҳталифи фарҳанги миллӣ, қабл аз ҳама, масоили таърихи пайдоиш ва фалсафай Наврӯз, давраҳои таҳаввул, расму оинҳо ва суннатҳои наврӯзӣ, ҷойгоҳи Наврӯз дар фарҳанги миллӣ ва тамаддуни башарӣ, нақшу мақоми Наврӯз дар ҳаёти маънавии мардум пайваста баррасӣ шудаанд, ки ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи оғоҳии мардум дар бораи Наврӯз ҳамчун рамзи худшиносиву худогоҳӣ ва яке аз унсурҳои барҷастаи мероси фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик мусоидат намуд.

Аввалин воҳӯрии Сарвари давлат бо зиёёни кишвар 20 марта соли 1998 дар арафаи ҷаҳонӣ Наврӯз баргузор гардид ва дар мулоқот мавзӯи ваҳдати миллӣ, тарзу усулҳои ноил шудан ба он, барқарор кардани сулҳу оштии миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Воҳӯрии дуюми Президенти мамлакат бо намояндагони зиёёни кишвар пас аз ҷаҳор сол, яъне 20 марта соли 2001 таҳти унвони «Фарҳанг ҳастии миллат аст» баргузор шуд. Ин мулоқотро метавон ҳамчун анҷумани созанд дар Ҷӯёнӣ ва бунёди фарҳанги миллии замони истиқлол арзёбӣ намуд. Дар ин воҳӯрӣ Пешвои миллат ба вазъи фарҳанги миллӣ воқеъбинона баҳо дода, тариқи масъалагузорӣ таваҷҷӯҳи зиёёни кишварро ба дарки моҳияти сиёсиву иҷтимоии фарҳанг ва ҳаллу фасли проблемаҳои ҷойдошта ҷалб карданд. Аз ҷумла Сарвари давлат доир ба масъалаҳои ҷаҳонӣ давлатсозӣ, гузаштан ба низоми нави иқтисодӣ бозорӣ, тарҳрезии дурнамои соҳтмони ҷомеаи демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявӣ сухан гуфта, таъқид карданд, ки «Ҷомеаи мо акнун қомат рост меқунад. Дарҳам шикастани монеаҳои ҷаҳонӣ навсозии ҷомеа баъд аз пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва бартараф кардани оқибатҳои ҷанги шаҳрванди вазифаест, ки имрӯз низ ҳеле муҳим мебошад. Вале аз чи сабаб бошад, ки қисми асосии зиёёни мо дар ин ҳусус то ҳол сухани муассисе нагуфта ва пешниҳодҳои судманду воқеъбинона ба миён нагузаштаанд. Боре ҳам аз саҳифаҳои матбуот саволе барнахостааст, ки дар ин даҳ соли истиқлолияти давлатӣ тафаккури миллии мо аз кучо то кучо рафт, ҷӣ сарвати моддӣ ё маънавие ба аҳли башар тақдим кард? Ҷӣ таҳаввулоте дар тафаккурӣ давлатдорӣ, шуури сиёсӣ, ҳисси худогоҳӣ ва диди ҷаҳоншиносии мо ба вуқӯъ пайваст? Қадом омилҳои сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ба пешрафти ҷомеа мусоидат карда метавонанд ва қадом падидаҳо сади роҳи пешрафти давлат ва ҷомеа шуда метавонанд? Ҷавоби ин саволҳо ҳам барои роҳбарияти мамлакат ва ҳам барои ҳалқ зарур аст ва ҷунин ҷавобҳоро мо аз олимон, зиёёни эҷодкор, кормандони соҳаи фарҳангу иттилоот ҷашмдорем» [7, с.521]. Ҳамзамон дар ин мулоқот қайд гардид, ки «Ҳукумати Тоҷикистон дар зарфи даҳ соли истиқлолият сиёсати гуногунпаҳлуи фарҳангиро таҳия карда, онро дар ҳаёти пайваста татбиқ менамояд. Дар ин давра пеш аз ҳама заминай ҳуқуқӣ ва илмии рушди фарҳанги кишвар дар иртибот бо дигар соҳаҳои ҳаёти ҷомеа фароҳам оварда шуд. Консепсияи инкишофи фарҳанги кишвар ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» қабул гардиданд. Шинохту гиромидошти мероси фарҳангии ниёғон, ҳифз кардану ба манфиати ҷомеаи имрӯза истифода намудани мероси таърихиву фарҳангии ҳалқ чун самти афзалиятноки сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст» [7, с.523]. Дар ин робита

ишора шуд, ки аз ҷониби Ҳукумати ҷумхурӣ «ба обод кардани ёдгориҳои таъриҳӣ, мақбараву оромгоҳҳои шаҳсиятҳои маъруф дикқати аввалиндарача дода мешавад. Таҷлили санаҳои муҳим ва дураҳшони таъриҳӣ, баргузор кардани ҷашиҳои олимон, адабон, хунармандони мумтоз ва ба ин васила бештар мусоидат намудан ба ҳудогоҳии миллӣ аз самтҳои муҳими фаъолияти Ҳукумат дар соҳаи фарҳанг мебошанд» [7, с.523].

Дар ин воҳӯйӣ Пешвои миллат оид ба яке аз шоҳасарҳои дорон аҳамияти умунибашарӣ – китоби муқаддаси «Авесто» маълумот дода, таъкид карданд, ки «Арзиши фарҳангиву маънавии ин шоҳкорӣ то ҳол ҳаматарафа дарк ва арҷгузорӣ нашудааст» [7, с.524].

Дар мулоқот Президенти мамлакат дар баробари баррасии масъалаҳои фарҳанги миллӣ, оид ба ҳифзу гиромидошти забони модарӣ, покизагиву рушди солими забони адабии тоҷик мулоҳизаҳои ҷолиб баён намуда, таъкид карданд, ки: «Вазъи имрӯзai забони адабии тоҷик, омӯзиши он дар мактабҳои таълими ҳамагонӣ, мактабҳои олий, усули таълим, забони китобҳои дарсӣ, асарҳои илмӣ ва бадеӣ, матбуوت, ҳусусан телевизион ва радио, ниҳоят, забони муоширати мову шумо аз ҷумлаи масъалаҳое мебошанд, ки ислоҳи ҷиддӣ ва такмили ҳамарӯза меҳоҳанд» [7, с.527]. Дар баробари ин қайд гардид, ки «Рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, китобҳои дарсӣ, илмӣ, бадеӣ пур аз ҳатоҳои имлоиву маънӣ нашр мешаванд, микдори ғалатҳои фаҳшу ом рӯз аз рӯз меафзояд. Забони барномаҳои аҳбори телевизион ва радио аз лаҳни наттоқон, талаффузи қалимаҳо сар карда, то мантику таносуби сухани барандагони барномаҳо хароб аст» [7, с.528].

Президенти мамлакат ҳамзамон дар ин воҳӯйӣ аз корномаҳои нацибонаи кормандони матбуот, адабон ва аҳли фарҳанг дар даврони Шӯравӣ ёдрас шуда, нақшу мақоми адабиёти бадеиро дар баланд бардоштани руҳияи ватандориву ҳудогоҳӣ, инъикоси хотираи таъриҳӣ ва арзиҳои маънавии ҳалқ бисёр муҳим арзёбӣ намуданд. Дар баробари ин Пешвои миллат аз адабон даъват ба амал оварданд, ки беҳтарин анъанаҳои адабиёти гузаштаамонро ривоҷ дода, ҳамнафаси ҳалқу ҳамқадами замон бошанд ва барои эҷоди асарҳои асили бадеӣ бештар саҳм гузоранд. «Имрӯз барои хонанда асарҳое лозиманд, ки арзиши Истиқлолияти давлатӣ, ғояи ҳудшиносии миллӣ, ватанпарастиву инсондӯстӣ, меҳнати ҳалолу зиндагии бошарафона, арзиҳои миллӣ ва умунибашариро талқин намоянд» [7, с.531]. Илова бар ин, Пешвои миллат дар масъалагузории навбатӣ, таваҷҷӯҳи аҳли зиёро ба масъалаи бознигарии таърихи миллати хеш ҷалб намуда, таъкид карданд, ки «мо дар бораи абармардони миллатамон маълумоти кофӣ надорем. Вақти он расидааст, ки силсилаи зиндагиномаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вучуд орем» [7, с.532].

Пешвои миллат мазмуну муҳтавои нашрияҳои давриро мулоҳизакорона таҳлил намуда, бо ифшои камбуҷиҳо мавҷуда, ҷиҳати ислоҳи онҳо андешаҳои ҷолиб баён намуданд. «Рӯзномаву маҷаллаҳое, ки дар қишвар ба табъ мерасанд, якрангу каммуҳтаво буда, ба масъалаҳои доғи рӯз, ба паҳлуҳои ҷиддии рӯзгори чомеа кам даҳл мекунанд, балки бештар саҳифаҳои ҳудро ба маводи ҳангомаҷӯёна, фискуфучуромез, сабуку амонфирабонае медиҳанд, ки таровату тозагӣ надоранд. Аксари рӯзномаву маҷаллаҳо чоп мешаванд, лекин маводи

хонданӣ, мақолаҳои дархурди ҷомеа, таҳдилҳои проблемавӣ, танқидӣ, пешниҳодҳои воқеии судманд дар онҳо қариб ки ба назар намерасанд. Омӯзиш нишон медиҳад, ки кормандони матбуоти имрӯзai тоҷик ба таҳдили амиқи воқеоти зиндагӣ, масъалагузории ҷиддӣ ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷомеа машғул нестанд. Агар баъзан ба ин масъалаҳо рӯй оваранд ҳам ин корро хеле сатҳӣ ва гайрикасбӣ анҷом медиҳанд» [7, с.532-533].

Дар баробари ин, дар ин воҳӯрӣ Пешвои миллат ба масъалаи сатҳу сифати чопи китобҳо ва умуман фаъолияти ношири дар ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда, аз вазъи ногувори ҷопхонаву муассисаҳои интишорӣ изҳори нигаронӣ карданд: «Масъалаи заминай табъу нашри китоб ва воситаҳои аҳбори омма, таъминот бо маводи зарурии чоп, умуман вазъияти қунунӣ ва пешомадҳои саноати полиграфӣ низ ташвишанд гузаронанд. Вазъияти ҷопхонаҳои марказӣ, истифодаи самарабахши иқтидори онҳоро омӯҳта, барои ташкилу танзими фаъолияти онҳо тадбирҳо андешидан лозим аст» [7, с.535].

Дар ин мулоқот дар радифи дигар масъалаҳои мубрами соҳаи фарҳанг масъалаҳои китобу китобдорӣ, хонаи маданияту клубҳо ва осорхонаҳо низ таваҷҷӯҳи хосса ба зоҳир карда шуд. «Дар пойтаҳтамон шаҳри Душанбе тақрибан дӯкони замонавии китобфурӯширо пайдо кардан душвор аст. Миллати соҳибфарҳангӣ бостонӣ имрӯз муассисаҳои китобдориву китобфурӯширо аз даст додааст. Дар мамлакат 1463 китобҳона, 28 осорхона, 1096 хонаи маданияту клубҳо ба ном мавҷуд буда, дар онҳо ҳазорон нафар китобдор, кормандони осорхона, хизматчиёни хонаҳои маданияту клубҳо гуё фаъолият мекунанд. Вале ин муассисаҳо дар қадом ҳолатанд, кормандони онҳо оё бо кори қасбии худ машғуланд, касе намедонад» [7, с.536].

Ҳамзамон дар ин мулоқот Пешвои муazzами миллат бурду боҳти театрҳои қасбӣ ва ҳалқӣ, дастоварду муваффакиятҳо ва камбуҷиву норасоиҳои санъати кино, опера ва балет, ракс, эстрада ва тасвириро таҳлил намуда, ҷиҳати ҷоннок намудани фаъолияти шӯроҳои бадей, кумитаи Ҷоизаҳои давлатии ба номи Рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ, таъсиси оркестри синфонии давлатӣ, пешгирии қочоқи сарватҳои фарҳангӣ (дастхатҳои нодир, ҳучҷату асноди таъриҳӣ, мусаввараҳои гаронбаҳои қадима, асбобҳои мусиқӣ ва дигар ёдгориҳои миллӣ) тавсияҳои мушахҳас пешниҳод намуданд.

Дар фарҷоми ин мулоқот Пешвои миллат ба нақшу мақоми фарҳанг баҳои баланд дода, таъқид карданд, ки «Моро аз тамоми гармию сардиҳои рӯзгор, аз тӯғону бӯҳронҳои пурфочеаи таъриҳ танҳо фарҳангу хирад начот додааст. Ба маҳз фарҳангӣ волои аҷдодӣ тавонист, ки моро аз вартай ҳалокат раҳонида, ба пойгоҳи сулҳу созиш ва вахдату яқдили бирасонад» [7, с.547].

Дар воҳӯрии соли 2002 Президенти мамлакат аз натиҷаи яксолаи ҳаллу фасли проблемаҳои фарҳангӣ миллии дар воҳӯрии қаблӣ баррасишуда ёдрас шуда, қаноатмандона изҳор карданд, ки зиёйёни қишвар, олимону нависандагон, оҳангсозону санъаткорон, актёрону режиссёрон, ноширон ва рӯзноманигородон, хулоса ҳамаи равшанфирони ҷомеа барои пешрафти соҳаҳои гуногуни фарҳангӣ миллий заҳмат қашиданд ва барои то дараҷае беҳтар шудани корҳо қӯшиш намуданд. «...бо гузашти як сол метавон гуфт, ки баъди

мулоқоти мо чи дар ҷараёни омодагӣ ва гузаронидани ҷашни даҳсолагии истиқлолияти Тоҷикистон ва чи баъд аз он, дар соҳаҳои асосии илму фарҳанг корҳои ҷиддӣ сурат гирифтанд. Толорҳои театрҳо ва биноҳои консертии мо, ки ҷанд муддат аз тамошобинон холӣ буданд, ҳоло аз нав ба ҷои истироҳати маънавӣ ва фарогати ҷавонон ва муштоқони санъати миллӣ табдил ёфтаанд. Як силсила асарҳои нав ва ҷолиб ба вучуд омаданд, ки ифодакунандаи рӯҳи замони истиқлолият ва таҷассумкунандаи ифтихори таърихию миллии мо мебошанд. Дар асарҳои ба мардум пешкашнамудаи адабӣ ва фарҳангӣ мавзӯъҳое, ки ба ҳудогоҳии миллӣ марбутанд, бештар инъикос гардиданд» [4]. Дар баробари ин Президенти кишвар аз коста шудани робитай аҳли фарҳанг ва илм бо мардум изҳори нигаронӣ карда, таъқид доштанд, ки «Хусусан ҳоло, ки марҳилаи созандагию бунёдкорӣ фаро расидааст, ба минтақаҳои гуногун сафар кардани адабону ҳунарпешагон ва ба замини дили мардуми заҳматкаш пошидани донаи маърифат айни муддаост. Бо ҳалқ, ки рӯбарӯ шуда, сухбатҳо баргузор намудед, он вақт ҳам сафи хонандай китобатон ва ҳам шунаванда ва тамошобини асаратон меафзояд» [4]. Дар ин мулоқот, ҳамзамон Пешвои миллат оид ба камбудиву мушкилиҳои соҳаи фарҳанг ва дурнамои рушди он, аз ҷумла: тақвияти хифзу гиромидошти забони тоҷикӣ; ҷоннок намудани фаъолияти иттиifoқҳои оҳангсозон, меъморон, синамогарон, журналистон, ҳодимони театр ва дигар созмонҳои эҷодиҷо ҷамъиятӣ; тақмили усулҳои тарбия ва ҳавасманду дилгарм кардани мутахassisони ҷавонони соҳаи фарҳанг ҳунар; беҳбуд баҳшидан ба фазои иттилоотии ноҳияҳои наздисарҳадии вилояти Суғд, тобеи марказ ва минтақаҳои кӯҳистон тавассути барномаҳои телевизиону радиои тоҷик; таҳсияву баррасӣ ва қабули консепсияи ташаккул ва рушди фазои ягонаи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва заҳираҳои даҳлдори иттилооти давлатӣ; танзими расму оинҳои миллӣ, андешаҳои худро баён намуданд.

Дар воҳӯриҳои Пешвои миллат бо намояндагони зиёйёни мамлакат натиҷаи нақша-чорабиниҳои тарҳрезишуда ва корҳои ба анҷомрасида дар соҳаи фарҳанг мавриди баррасӣ қарор гирифта, дурнамои ҳалли проблемаҳои ҷойдошта муайян карда мешаванд. Аз ҷумла оид ба аҳаммияти баргузории воҳӯриҳои қаблӣ Президент мамлакат дар суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат (20.03.2004) аз ҷумла чунин таъқид карданд: «Давлат аз ҷониби ҳуд дар ҳалли масъалаҳое, ки дар ҷараёни воҳӯрии Президент бо зиёйён ба миён гузошта мешаванд, аз тамоми имкониятҳо истифода мебарад. Масалан, баъди ду воҳӯрие, ки дар арафаи Наврӯзи солҳои 2001 ва 2002 доштем, Ҳукумати Тоҷикистон дар асоси эроду пешниҳодот ва таклифу мулоҳизоти зиёйён қарорҳои даҳлдор қабул намуд. Ва ҳоло ба маълумоти шумо расонидани ҳастам, ки аз 80 супориши соли 2001 танҳо яктои он ва аз нақшай ҷорабиниҳои соли 2002 фақат се супориш иҷро нашудааст, ки ин супоришҳо низ дар муҳлатҳои наздиктарин иҷро ҳоҳанд гашт. Таъсиси Консерваторияи миллӣ, таҷлили 2500-солагии Истаравшани бостонӣ, маблағгузории корҳои ҷустуҷӯйи археологӣ дар шаҳрҳои Панҷакенту Қӯлоб, яъне Саразм ва Ҳулбук, таъмир ва барқарор намудани як силсила ёдгориҳои таърихиву меъморӣ, азnavsозии бинои театри ба номи

устод Лохутӣ, ташкили дастаҳои хореографӣ ва гузаронидани озмуни фестивалҳои гуногун, бузургдошти Рӯзи "Шашмақом" ва таъсиси ансамбли "Фалак", барқарор намудани номҳои таъриҳӣ ва ба номи шахсиятҳои барҷастаи миллӣ иваз кардани шаҳру ноҳияҳо, нашри беш аз сад китоби адабони тоҷик, тарбияи мутахассисон барои соҳаҳои илм, маориф ва санъат дар мактабҳои олии кишварҳои тариққардаи ҷаҳон аз ҷумлаи корҳое ҳастанд, ки дар ин муддат анҷом дода шудаанд. Мо ин равандро идома мебаҳшем ва масъалаҳоеро, ки садди роҳи густариши илму фарҳанг мегарданд, пайваста мавриди ҳаллу фасл қарор медиҳем» [5]. Воқеан корҳои иҷрошуда дар ин самт барои таҳқими истиқлолияти фарҳангӣ, ки ҷузъи ҷудонашаванди истиқлолияти давлатӣ мебошад, тамоми шароитҳоро фароҳам оварда, ҷиҳати рушду нумӯи фарҳангии миллӣ, болоравии сатҳи ҳудшиносӣ ва ифтиҳори ватандорӣ мусоидат кард. Дар ин робита Пешвои миллат бисёр бамаврид қайд карданд, ки: «баъди ба даст овардани истиқлолият мото ҳукуқи маънавӣ надорем, ки ба поймол шудани истиқлолияти фарҳангии миллатамон роҳ дигҳем. Зоро истиқлолияти фарҳангӣ барои мо баробари истиқлолияти сиёсӣ азиз аст» [5]. Дар ин воҳӯрӣ аз ҷониби Президенти мамлакат ба ҳамаи раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд, ки дар давоми як сол дар маркази ҳар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо як мағозаи китобфурӯшӣ бунёд намуда, ба истифода дигҳанд. Ба Ҳукумати ҷумҳурӣ низ супориш дода шуд, ки бо мақсади рушди минбаъдаи воситаҳои аҳбори умум ва таъмини мустақилияти онҳо, инчунин нашри рӯзномаву мачаллаҳо, адабиёти бадӣ, адабиёт барои бачагон, китобҳои илмиву техникӣ ва китобҳои дарсиро аз андози арзиши иловашуда озод намояд. Инчунин ба Вазорати молия супориш дода шуд, ки барои чопи китобҳои адабону олимон дар соли ҷорӣ аз Ҳазинаи эҳтиётии Президент 200 ҳазор сомонӣ чудо намояд [5].

Дар мулоқоти соли 2006 Президенти мамлакат дар радифи баррасии масъалаҳои мубрами фарҳангии миллӣ таваҷҷӯҳи адабонро ба эҷоди асарҳои баландгояву ҷавобгӯи талаботи давр, инъикоскунандай дастовардҳои замони истиқлол, таблиғкунандай арзишҳои милливу умумибашарӣ, ҷалб намуда, таъқид карданд, ки: «Солҳои охир нашри китобҳои адабон аз ҳисоби маблағҳои фонди заҳиравии Президент беҳтар шуд. Ин раванд дар оянда низ вусъат меёбад. Вале маблағҳои ҷудошударо ба манфиати адабиёт оқилона истифода бурдан, асарҳои сазоворро интиҳоб ва чоп кардан аз роҳбарони Иттифоқи нависандагон ва масъулону кормандони нашрияҳо муносибати ҷиддӣ меҳоҳад. Имрӯз майдони сухан барои аҳли эҷод фароҳ аст. Шумо асарҳои баландгоя эҷод намоед, онҳо албатта бо дастгирии Ҳукумат нашр ҳоҳанд шуд. Эҷоди асарҳои пурмазмун ва таблиғкунандай арзишҳои волои милливу умумибашарӣ барои тарбияи кӯдакону наврасон хеле муҳим мебошад. Дар воҳӯриҳои гузашта мо дар масъалаи аз фаъолият мондан ё нест шудани дӯкону мағозаҳои китобфурӯшӣ изҳори нигаронӣ доштем. Дар давоми як сол бо супориши Президент дар марказҳои аксари шаҳру ноҳияҳо 86 мағозаи фурӯши китоб соҳта ба истифода дода шуд. Дар баробари ин, бояд зикр намуд, ки китобхонаву дӯконҳои фурӯши китоб набояд барои ҳуднамоӣ ва фиреби назар вучуд дошта бошанд. Дар масъалаи ба эътидол овардани фаъолияти китобхонаҳои оммавӣ

низ роҳбарони шаҳру ноҳияҳо, шуъбаҳои фарҳангу маориф ва сарварони мактабҳои умумӣ бояд муносибати ҷиддӣ дошта бошанд. Ба он муваффақ шудан лозим аст, ки ҳамаи муассисаҳои таълимий соҳиби китобхонаи алоҳида гарданд, то фарзандони мардум аз мутолиаи асарҳои илмиву адабӣ баҳра бардоранд ва ғизои маънавӣ гиранд» [6].

Дар ин воҳӯрӣ, Президенти мамлакат аҳаммияти баргузории Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва Рӯзи Тоҷикистон дар ЮНЕСКОро, ки худ иштирокчии бевоситаи ин ҷорабиниҳо буданд, дар густариши робитаҳои байналмилалӣ ва муаррифию тарғиби фарҳанги миллӣ ҳамчун падидаи нодири сиёсиву фарҳангии даврони истиқлол бисёр муҳим арзёбӣ намуда, аз ҷумла ҷунин ишора кардаанд: «Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва Рӯзи Тоҷикистон дар таҷлили шастсолагии ЮНЕСКО дар шаҳри Париж аз ҷумлаи рӯйдодҳои муҳими таърихии соли гузашта буда, бори дигар мақому манзалати ҳунар ва фарҳанги тоҷиконро ба мардуми Россия ва Фаронса дар ҳузури намояндагони зиёда аз 190 кишвари дунё намоиш доданд. Фикр мекунам, ки ин рӯйдод барои ҳар як зиёни тоҷик мояи ифтиҳор аст. Ин падида ҳамчун дастоварди сиёсиву фарҳангии давлати соҳибистикламон дар таъриҳҳои сабт ҳоҳад шуд» [6]. Роҷеъ ба мубрамияти баргузор шудани Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Федератсияи Россия андешаҳои ҷолиби Президенти мамлакат ба забони русӣ низ ба табъ расид [3]. Ҳамзамон доир ба шукуҳу шаҳомот ва вижагиҳои баргузории Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва Рӯзи Тоҷикистон дар ЮНЕСКО маълумоти мушахҳас дар китоби собиқ вазири фарҳанги ҷумҳурӣ Р. Амиров «Падидаи муҳими фарҳангӣ» [1] ва дар матбуоти даврӣ [2] пешниҳод шудаанд.

Дар ин мулоқот қайд гардид, ки Ҳукумати мамлакат барои ободу зебо гардонидани мавзеъҳои таъриҳӣ як қатор корҳои назаррасро ба анҷом расонид, аз ҷумла пӯшонидани болои бозёфтҳои нодири бостоншиносии шаҳри қадимаи Саразм, тармиму таҷдид ва ободсозии мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва қалъаи қадимаи Ҳулбук, ёдгориҳои шаҳри бостонии Истаравшан ва қалъаи қадимаи Ҳуҷанд. Дар баробари ин Президенти мамлакат ҳифзу гиромидошт, поку бегазанд нигоҳ доштани ёдгориҳои таъриҳӣ, бозёфтҳои нодири бостоншиносӣ ва дигар осори гаронбаҳои миллиро ҳамчун яке аз рукни сиёсати фарҳангӣ бисёр муҳим арзёбӣ намуда, аз вазъи ногуори ҳифзу нигоҳдории онҳо изҳори нигаронӣ карданд: «Мутаассифона, имрӯз як қатор ёдгориҳои нодири меъморӣ ва осори бостоншиносӣ ба ҳоли худ гузашта шудаанд ё аз бемасъулияти роҳбарон ҳаробу тороч шуда истодаанд. Имрӯз вазифаи муқаддаси мову шумо - зиёйёни мухтарам, ки ҷароғи роҳнамо ва илҳомбахши бисёр ташаббусҳои наҷиб мебошед, омӯҳтан, ташвиқу тарғиб намудан, ҳифз кардан ва тармиму таҷдиди кулли ёдгориҳои таъриҳӣ ва мероси фарҳангии миллатамон аст» [6]. Дар ин робита Пешвои миллат мақомоти марбути давлатӣ, ҳусусан Вазорати фарҳанг, баҳшҳои вилоятӣ ва шаҳриву ноҳиявии он, Академияи илмҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, олимону зиёйён ва мутахassisони соҳаи таъриху фарҳангро вазифадор намуданд, ки ҷиҳати ҳифзу барқарорсозӣ ва ободу зебо нигоҳ доштани ёдгориҳои нодири таъриҳӣ, таҳқими

фаъолияти осорхонаҳои милливу таърихӣ ва омӯзишу таҳқиқи мероси пургандонавати ниёғон тадбирҳои мушаххас андешида, ташаббус нишон диданд.

Ҳамчунин дар ин мулоқот (с.2006) ба Вазорати фарҳанг супориш дода шуд, ки дар баробари ташкили дурусти татбиқи Барномаи давлатии рушди китобдорӣ барои солҳои 2006-2015 ҷиҳати аз дастовардҳо ва пешрафтҳои илми ҷаҳонӣ саривақт бархурдор гардидани зиёйён ва олимону донишҷӯён механизми ба Китобхонаи миллии Тоҷикистон ворид намудани адабиёту асарҳои навини илмиро таҳия карда, ба Ҳукумат пешниҳод манзур намояд. Ба хотири ҳифзу нигоҳдорӣ ва гирдоварии осори гаронбаҳои фарҳангӣ ва мероси нодири таърихии миллат ба Ҳукумати кишвар низ супориш дода шуд, ки лоиҳаи биноҳои нави Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва Китобхонаи миллии Тоҷикистонро, ки ҷавобгӯи меъёрҳои муосир бошанд, таҳия намуда, дар бораи ҷои соҳтмон ва манбаи маблағгузории онҳо пешниҳоди даҳлдор манзур намояд [6].

Ҳамин тавр, Президенти мамлакат дар суханрониҳои хеш дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат ба ҳама паҳлӯҳои фарҳанги миллӣ даҳл намуда, таваҷҷӯҳи аҳли зиё, олимону адибон ва равшанфикрони кишварро бештар ба ҳаллу фасли масъалаҳои: ҷараёни давлатсозии миллӣ; тарҳрезии дурнамои соҳтмони ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиӣ; моҳияти сиёсиву иҷтимоии фарҳанг; омилҳои иҷтимоиву фарҳангӣ; нақшу мақоми зиёйён дар рушди ҳаёти ҷомеа; таърихи пайдоиш ва фалсафай Наврӯз, давраҳои таҳаввул, расму оинҳо ва суннатҳои наврӯзӣ, ҷойгоҳи Наврӯз дар фарҳанги миллӣ ва тамаддуни башарӣ; ҳифзу гиромидошт ва поку бегазанд нигоҳ доштани забони тоҷикӣ ва нақшу мақоми он дар шинохти таъриху фарҳанги миллати тоҷик; эҳё ва тармиму барқарорсозии ёдгориҳои таърихиву меъморӣ; мероси фарҳанги моддиву гайримоддии ҳалқи тоҷик; таҳқими фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, баҳусус китобхонаву осорхонаҳо, қасрҳои фарҳанг, боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, дӯкону мағозаҳои китобфурӯшӣ; вазъи кунунӣ ва дурнамои фаъолияти воситаҳои аҳбори умум – матбуоти даврӣ, телевизион ва радио, муассисаҳои интишорӣ – чопхонаву нашриётҳо, ҷалб намуданд.

Баргузории ҳар як мулоқоти Президенти мамлакат бо аҳли зиёи кишварро метавон ҳамчун барномаи мукаммали бунёдӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои мубрами фарҳанги миллӣ арзёбӣ намуд. Қулли масоили дар мулоқотҳо баррасишуда таҳти назорати бевоситай Пешвои миллат қарор гирифта, тавассути таҳияи нақша-ҷорабиниҳо ва хидояту ғамҳориҳои пайвастаи Сардори давлат дар амал татбиқ шудаанд. Бинобар ин, ба роҳ мондани омӯзишу таҳқиқи масъалаҳои мубрами фарҳанги миллӣ дар заминай матни суханрониҳои Президенти мамлакат дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни кишвар, аз бисёр ҷиҳат барои таърихнигории таърихи рушди фарҳанги миллӣ дар даврони истиқлол шароит фароҳам оварда, имкон медиҳад, ки муарриҳону муҳаққиқон ба навиштани асарҳои илмиву таълимӣ оид ба таърихи навини Тоҷикистон ва фарҳанги оламшумули он бештар саҳм гиранд.

Адабиёт

1. Амиров, Р. Падидаи муҳими фарҳангӣ / муҳаррирон: А. Абдуҷабборов, Н. Нуров. – Душанбе: Ориён-Ганҷ, 2015. – 254 с.
2. Дилбар. Маскаву Парис «аҳсан» гуфт! [Матн]: оид ба Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Россия ва ЮНЕСКО // Фирӯза. – 2005. – №4. – С.6-7.
3. Раҳмонов, Э. Дни культуры – диалог цивилизаций [Текст]: интервью Президента Республики Таджикистан в честь Дней культуры Республики Таджикистан в Российской Федерации // Таджикистан: Специальный выпуск. – Душанбе, 2005. – С.3-8.
4. Раҳмонов, Э. Суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат: 20.03.2002, шаҳри Душанбе [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://president.tj/node/6697> (санаи истифода: 07.01.2022).
5. Раҳмонов, Э. Суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат: 20.03.2004, шаҳри Душанбе [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/6614> (санаи истифода: 25.01.2022).
6. Раҳмонов, Э. Суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат: 18.03.2006, шаҳри Душанбе [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/302> (санаи истифода: 26.01.2022).
7. Раҳмонов, Э. Фарҳанг ҳастии миллат аст: суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат, 20 марта соли 2001 // Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ [Матн]: Иборат аз се ҷилд / мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 3. (1999, январ – 2001, сентябр). – С.521- 523.

Шарифзода Фирдавс

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЛИДЕРА НАЦИИ НА ВСТРЕЧАХ С ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ СТРАНЫ

В исследовании на основе выступления Президента Республики Таджикистан, Основоположника мира и национального единства – Лидера нации уважаемого Эмомали Раҳмона на встрече с представителями интеллигенции страны изучались актуальные вопросы национальной культуры.

Автор указывает, что в серии встреч Лидера нации с представителями интеллигенции страны большое внимание уделялось решению следующих вопросов: процесс национальной государственности; разработка перспективы построения демократического, правового и светского общества; политическая и

социальная природа культуры; социальные и культурные факторы; роль и место интеллигенции в развитии общества; история возникновения и философия Навруза, периоды развития, обычай и традиции Навруза, место Навруза в национальной культуре и человеческой цивилизации; защита, почитание и сохранение таджикского языка и его роли в признании истории и культуры таджикского народа; возрождение и реставрация памятников истории и архитектуры; материальное и нематериальное культурное наследие таджикского народа; укрепление деятельности социально-культурных учреждений, особенно библиотек и музеев, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, книжных магазинов; современное состояние и перспективы деятельности средств массовой информации, таких как периодические издания, телевидение и радио, издательские учреждения – типографии и издательства, и т.д.

По мнению автора, каждую встречу Президента республики с интеллигенцией страны можно оценить как завершенную фундаментальную программу с точки зрения решения насущных вопросов национальной культуры.

В то же время в исследовании отмечено, что все вопросы, обсуждавшиеся на встречах, находились под непосредственным контролем Лидера нации и претворялись в жизнь посредством разработки план-мероприятий, постоянного руководства и заботы со стороны Главы государства.

Ключевые слова: Президент Республики Таджикистан, таджикский язык, культура, искусство, историко-культурное наследие, книга, издание, национальные праздники, СМИ, выступления, встречи, интеллигенция.

Sharifzoda Firdavs

THE STUDY OF ISSUES OF NATIONAL CULTURE IN THE SPEECHES OF THE LEADER OF THE NATION AT MEETINGS WITH THE INTELLIGENTSIA OF THE COUNTRY

This study is conducted based on the speech of the President of the Republic of Tajikistan, the Founder of Peace and National Unity – the Leader of the Nation, His Excellency Mr. Emomali Rahmon, at a meeting with representatives of the country's intelligentsia about topical issues of national culture.

The author points out that in a series of meetings of the Leader of the Nation with representatives of the intelligentsia of the country, more attention was paid to solving the following issues: the process of national statehood; the development of prospects for building a democratic, legal and secular society; the political and social nature of culture; social and cultural factors; the role and place of the intelligentsia in the development of society; the history and philosophy of Navruz, periods development, customs and traditions of Navruz, the place of Navruz in national culture and human civilization; protection, veneration and preservation of the Tajik language and its role in the recognition of the history and culture of the Tajik people; revival and restoration of historical and architectural monuments; tangible and intangible cultural heritage

of the Tajik people; strengthening the activities of socio-cultural institutions, especially libraries and museums, palaces of culture, parks of culture and recreation, bookstores; current state and prospects for the activities of mass media, such as periodicals, television and radio, publishing institutions - printing houses and publishing houses, etc.

According to the author, each meeting of the President of the Republic with the intelligentsia of the country can be assessed as a completed fundamental program in terms of solving pressing issues of national culture.

At the same time, the study noted that all the issues discussed at the meetings were under the direct control of the Leader of the Nation and were implemented through the development of an action plan and constant guidance and care from the head of state.

Keywords: President of the Republic of Tajikistan, Tajik language, culture, art, historical and cultural heritage, book, publication, national holidays, mass media, speeches, meetings, intelligentsia.

ТДУ: 37тоҷик+008+78тоҷик+373+1ф+17+18

Табаров Нурулло

ФАРҲАНГ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАРБИЯИ АРЗИШХОИ МАЊНАВӢ-АХЛОҚИИ ҶАВОНОН

Дар мақола мавҷеи санъат дар ташаккули арзишҳои мањнавӣ-ахлоқии ҷавонон дар муассисаҳои фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муассисаҳои фарҳангӣ, ки амалҳо, рафткор, кирдор, эҷодиёт ва ахлоқи шаҳро ба танзим медароранд, бидуни шароитҳои ташкилий ва педагогӣ натиҷаи дилҳоҳ дода наметавонад.

Мақсад ва вазифаҳои фаъолияти фарҳангӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ бо самаранокии кори он амалӣ карда мешаванд. Дар раванди фаъолияти фарҳангӣ одамон бо ҳам муносибатҳои гуногун мекунанд ва дар ин замина муносибатҳои байнишашҳои дар раванди тарбия низ ҳусусияти хоси ҳудро доранд. Аввалан, иштирокчиён ба ҳам таъсир расонида, эҳсосоти ибтидой дар онҳо пайдо мешавад. Дуюм, таъсирни мутақобила сурат гирифта, арзишҳои ташаккул мёёбанд.

Аз ин рӯ, самаранокии раванди тарбия ба дуруст доностани асосҳои психологии педагогӣ ва аз тарзи истифодаи методҳои педагогӣ ба иштирокчиён, маҳсусан, ба ҷавононе, ки ба муассисаҳои фарҳангӣ ташриф меоранд, вобаста аст.

Нақши санъатҳои мусиқӣ ва тасвирӣ, ки дар муассисаҳои гуногуни фарҳангӣ истифода мегардад, дар тарбия ва ташаккули арзишҳои мањнавӣ-ахлоқии ҷавонон саҳми босазо дорад.

Аз оғози истиқлол то имрӯз фестивалу озмунҳое ба мисли "Андалеб", "Парасту", "Тоҷикистон - Ватани азизи ман", "Фурӯги субҳи донои китоб аст", "Илм - фурӯги маърифат" ва гайра, ки дар муассисаҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор мегарданд, ба ташаккули арзишҳои мањнавӣ-ахлоқии ҷавонон заминай мусоид фароҳам меоваранд. Баргузории ин чорабинҳо ҷанбаи тарбиявӣ дошта, ҷавононро ба

ватандӯстӣ, дарки хештанишиносӣ, дӯстию рафоқат, меҳрубонӣ, ҳисси хайрҳоҳӣ, дилбастагӣ ба арзишҳои миллӣ, инсонгароӣ, меҳнатдӯстӣ, покидӣ ва гайра водор мекунанд.

Калидвоҷаҳо: тарбия, арзишҳо, маънавиёт, ахлоқ, фарҳанг, ҷавонон, ҷомеа, рафоқат, ғамхорӣ, ватандӯстӣ, ҳунармандӣ, эҷодиёт, санъат, мусиқӣ, ҷаҳонишишавӣ.

Фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ҳамчун раванди ба танзим дароранди амал, рафткор, кирдор, эҷод бидуни омилҳои ташкилий ва педагогӣ натиҷаи дилҳоҳ намедиҳанд. Яке аз омилҳои мухайё кардани шароит барои ташаккули арзишҳои ҷавонон мақсади фаъолият аст. Дар он ҷое, ки ҳадаф маълум нест, ҳеч гуна фаъолият самара дода наметавонад.

Мақсад ва вазифаҳои фаъолияти фарҳангӣ бо дуруст ба роҳ мондани фаъолият амалӣ карда мешаванд. Мақсаднок ва судманд гузаронидани истироҳату фароғат дар вақти зарурӣ бештар аз худи шаҳс вобаста аст.

Дар шароити имрӯза заминаи фарҳангии шаҳсро озодӣ, маънавиёт, инсонгароӣ ва қобилиятҳои эҷодӣ ташкил медиҳад. Дар ҷаҳони мусир шаҳс ҳамчун як фарди озод, аз ҷиҳати маънавӣ бой ва масъул барои амалҳои худ дониста мешавад.

Шаҳс сифати иҷтимоии инсон мебошад. Сифат, дар навбати худ аз ҳаддӣ аққал то муаррифии шаҳси эҷодкор дараҷаи рушд дорад. Шаҳс тавассути ҳаракат ва фаъолмандӣ рушд мекунад, яъне қобилияти интиҳоби роҳи дурусти зиндагӣ, амалҳои иҷтимоӣ ва барои онҳо масъул буданро пайдо мекунад.

Ба ақидаи Леонтев А.Н. “шаҳс на танҳо лаҳзай фаъолият, балки натиҷаи онро низ инъикос мекунад. Шаҳс тавлид намешавад, балки дар раванди ҳаёт ташаккул мейбад. Қобилиятҳои шаҳс, асосан аз мухит ва атрофиён вобаста аст” [6, с.346].

Шаҳсияти инсон таҳти таъсири омилҳои гуногун ташаккул ва рушд мекунад. Ба ин омилҳо воқеӣ – таъсири мӯҳити беруна, табиӣ – иҷтимоӣ, ихтиёри – ғайрииҳтиёри доҳил мешаванд.

Дар ташаккули шаҳс муассисаҳои фарҳангӣ замина фарҳам меовараанд.

Санъат ҳам яке аз ҷузъиёти таркибии фарҳанг ба ҳисоб меравад. Доираи истифодаи он хеле васеъ аст. Санъат дар тарбия ва таълим нақши бориз дошта, воситаи баъзрои рушди ҷаҳони маънавии шаҳс маҳсуб мейбад.

Санъат яке аз шаклҳои азхудкунии ҳақиқати маънавӣ бо мақсади ташаккул ва рушди қобилиятҳои эҷодӣ мебошад. Санъати мусиқӣ бошад, яке аз шоҳаҳои фарҳанг ба ҳисоб меравад. Санъати мусиқӣ хусусиятҳои худро дорад. Мусиқӣ бо ёрии садоҳо фикру зикр ва ҳиссиёти бастакорро, ки дар образҳои бадӣ тачассум ёфтааст, ба шунаванда мерасонад. Дуруст аст, ки ҳар як шунаванда асари мусикиро ба таври худ дарк мекунад ва мувофиқи фаҳмиш, шавқу завқи худро ташаккул медиҳад. Толстой Л.Н. санъатро «воситаи муюшират» [12, с.143] меҳисобид.

Афлотун бар ин назар буд, ки мусиқӣ қалби инсонро ором карда, ба рушди ҳамачонибаи руҳу равони ў кумак мерасонад. Ба ақидаи ў сарояндаи ҳақиқӣ на онест, ки мусиқиро ичро мекунад ё мешунавад, балки шахсест дорои фаҳмишҳои баланд [9, с. 471]. Дар ҳақиқат мусиқӣ ба инсон таъсирҳои гуногун расонида, руҳу равони ўро тарҳу тобиши тоза мебахшад.

Файласуфи дигари Рими қадим Арасту дар бораи таъсири мусиқӣ ба ҷаҳони ботинии инсон гуфтааст: «Мусиқӣ ба ахлоқ ва амали инсон ҳамон тавре таъсир мерасонад, ки варзиш ба рушди сифатҳои ҷисмонӣ кумак мекунад. Мусиқӣ барои ташкили истироҳат ва рушди тафаккур хизмат мекунад. Санъат ядрои фарҳанги бадеист» [12, с.145].

Афлотун ва Арасту мусиқиро воситаи баланд бардоштани ҳолати руҳӣ ва оромбахши қалб донистанд.

Иммануил Кант нақши мусиқиро дар тарбияи ҷавонон баланд арзёбӣ намуда, машғул шудан ба онро талқин намудааст. Ба ақидаи ў, ҳар чизе, ки таҳайюли инсонро бедор мекунад, маҳсули зебописандӣ ҳисобида мешавад [3].

Мусиқӣ ҳамчун як намуди санъат, ки рисолати лаззат, саодат ва тараннуми хушбахтиро ичро мекунад, ҳамчун ғизо барои рушди тафаккур истифода мегардад. Мусиқии баландмазмун амалҳои эстетикӣ ва ба инсон илҳоми нав ва ҳолати руҳӣ мебахшад. Гегел санъатро ҳамчун «як шакли образи маърифат» тавсиф кардааст [12, с.135].

Дар бораи моҳияти мусиқӣ чунин мақоли ҳалқӣ маъмул аст: «Он ҷое, ки сухан ба итном мерасад, мусиқӣ оғоз меёбад». Ин дуруст аст. Санъати мусиқӣ, аз як тараф эҳсосотро бедор кунад, аз тарафи дигар, мунтазамии ҳаракат ва оромии қалби инсонро таъмин месозад.

Мусиқии тоҷик, таърихи басо қуҳан ва бой дорад. Ин дар асарҳо ва корҳои илмии олимони муосири тоҷик ба мисли Бобоҷон Faфуров, Раҷабмад Амиров, Қурбон Ҳочаев, Абӯбакр Зубайдов ва ғайра сوبит гардидааст.

Санъат омили қавии тарбияи ҳайрҳоҳонаи шахс дониста мешавад ва ба рушди маънавӣ ва дарки олами зебоӣ мусоидат мекунад. Санъати мусиқӣ падидаест, ки аз замони пайдоиш, то ба имрӯз ба инсоният таъсир мерасонад [2, с.72].

Тавре дар боло зикр кардем, санъати мусиқӣ дар тарбияи маънавӣ ва ахлоқии ҷавонон нақши назаррас дорад. Агар шахс дар раванди ҳайёт таҷриба гун кунад, санъат онро ташаккул дода, барои такомули минбаъда замина фароҳам меоварад. Санъати мусиқӣ ба ташаккули сифатҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон кӯмак мекунад. Самаранокии ин раванд аз қобилият ва маҳорати мутахассисони муассисаҳои фарҳангӣ вобаста аст.

Агар корманди муассисаи фарҳангӣ донандаи хуби ҷаҳони мусиқӣ бошад, ҳамон қадар таъсири тарбия меафзояд, яъне:

– самаранокии фарҳанги мусиқӣ аз қобилиятаи санъатшиносии шахсе, ки мусиқиро таълим медиҳад, вобаста аст. Яъне, то қадом андоза худи ў аз олами санъат воқиф аст ва то қадом андоза қодир аст, ба шахс бо тамоми маҳорати худ зебоиҳои олами мусиқиро тарбия намояд;

– таъсири муваффақонаи фарҳанги мусиқӣ ба рушди ҳамаҷонибаи шахс бо истифодаи усуљҳои педагогӣ алоқаманд аст;

– педагоге, ки олами мусиқиро медонад, шогирдро аз таъсири омилҳои манғӣ муҳофизат карда метавонад, яъне ба шогирдрон роҳҳои аз монаҳои зиндагӣ ба осонӣ раҳо шуданро меомӯзонад.

Тарбиятгарро зарур аст, ки дар вучуди ботинию зоҳирӣ наврасону ҷавонон зебогихо ҳаёт ва боигарии маънавию ахлоқиро парвариш дихад [4, с.63].

Қисмати асосии фарҳанги мусиқӣ ин анъанаҳои эҷодиёти мусиқии мардумӣ мебошад. Асбобҳои ҳалқӣ дар ҳаёти ҳаррӯза ва дар намоишномаҳои консертӣ мавқеи устуворро қасб кардаанд, ки дар ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон нақши созгор доранд.

Асбобҳои ҳалқӣ интиқолгари арзишҳои маънавӣ ва иқтидори эҷодиёти мардумӣ ба наслҳои оянда буда, дар ҳалли масъалаҳои тарбия, арҷ гузоштан ба фарҳанги ҳалқии суннатӣ ва “бегона” нагаштан дар раванди ҷаҳонишавӣ мусоидат мекунанд.

Раванди корҳои созандагӣ дар қишвари мо бо ташаббусҳои пайвастаи Пешвои миллат саҳт алоқаманд аст [8, с.76]. Бо ташаббуси Президенти қишвар Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардида буд.

Аҳамияти таърихӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии солҳои мазкур дар он аст, ки он ба рушди минбаъдаи ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи ҳунарҳои ҳонаводагӣ, ҳифзи намудҳои мавҷудаи ҳунарҳои мардумӣ, навсозӣ бо назардошти имкониятҳои муосир, дониши ҳикмати ҳалқӣ, ки дар зери гулҳои ороиши мажсулоти ҳунармандии миллӣ пинҳон гардидааст, замина гузошт. Ҳамаи ин дар якҷоягӣ баҳри баланд гардидани нуфӯзи ҳунармандӣ таъмини зиндагии шоиста, муносибатҳои иҷтимоӣ ва тарбиявӣ мусоидат мекунад.

Дар системаи арзишҳои маънавии мардуми тоҷик ҳунар ҳамчун як навъи меҳнат мавқеи меҳварӣ дорад... [9, с.5].

Тараннуми ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ ҷойгоҳи хос дорад. Ва дар бисёр ҷорабиниҳо истифода намудан аз ҳунарҳои мардумӣ ба баланд бардоштани маънавиёти насли наврас ва самаранокии кор тақвият мебахшад. Мардуми тоҷик аз қадимулайём ҳамчун миллати созандаву ҳунарманд ва эҷодкор дар байни дигар ҳалқҳо шинохта шудааст.

Ҳунарҳои мардумӣ, мувофиқи мансубияти иҷтимоии худ, вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд, ки яке аз онҳо вазифаи намояндагӣ мебошад. Маҳз ба шароғати ҳунарҳои миллӣ имконият фароҳам оварда мешавад, ки миллат ва давлат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба қадри кофӣ муаррифӣ гардад. Ҳар сайёҳе, ки ба мамлакати мо ташриф меорад, мекӯшад, то ягон ашёи бо ороиши милли зиннатёфттаро бо худ барад. Як ҷизи ҳурд, ки бо дасти қосиб соҳта шудааст, қодир аст, фарҳанг, зиндагӣ, фалсафаи ҳалқи тоҷикро ба оламиён нишон дихад.

Вазифаи дигари ҳунармандӣ ин баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии оила, ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, аз ҷумла бо ҷои кор таъмин кардани мардум мебошад.

Инчунин, ҳунарҳои мардумӣ, анъанаҳо ва маросимҳо меъёрҳои муайяни иҷтимоиро инъикос мекунанд, ки барои нигоҳ доштани нерӯи

фарҳанги миллӣ дар шароити муосир муҳим буда, дар ин замина, тарбияни маънавӣ-ахлоқии ҷавонон низ ҳалли худро мейёбад.

Бояд зикр намуд, тамоми тадбирҳое, ки барои манғифати инсон вуҷуд доранд, моҳияти тарбиявӣ дошта, баҳри боло бурдани фарҳанги маънавии мардум судманданд. Ҳунармандӣ ин тарбиятгари худи ҳунарманд, инъикоскунандай эътиқод, ҳувияти миллӣ ва фалсафаи ўмебошад. Аз ин рӯ, маҳсулоти ҳунармандӣ ҳосиятҳои хос, ранг ва фазилати худро доранд.

Воситаи муҳимми ҷалби ҷавонон ба меҳнат дар ниҳоди онҳо ҷой намудани меҳру муҳабbat нисбати ҳунарҳои мардумист, ки ҷанбаҳои маънавият, эҷодкорӣ ва асолати шаҳсро дар хеш ниҳон дорад.

Ривоҷ ва вусъат додани ҳунарҳои мардумӣ яке аз самтҳои муаррифии миллат ва давлат дар сатҳи ҷаҳонӣ буда, аз ҷониби дигар ҷанбаҳои тарбиявири низ доро мебошад. Аз ин рӯ, саъю қушиш бояд кард, ин фарҳанге, ки аз ниёғонамон, то ба мо мерос мондааст, хифз, рушд ва афзоиш ёбад.

Бояд қайд кард, ки мардуми тоҷик таъриҳи ва тамаддуни қадима дошта, барои пешрафти фарҳанги ҷаҳонӣ хизматҳои шоиста намудааст. Аз ин рӯ, ҷавононро шинос намудан бо таъриху тамаддун, урпу одат ва анъанаҳои миллӣ ба нағъи кор буда, дар ин росто, тарбия намудани онҳо, ки яке аз вазифаҳои муассисаҳои фарҳангӣ ба шумор меравад, мавриди дастгирӣ ва пуштибонист.

Ҳамин тариқ, фаъолияти муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар даврони истиқлол ба ду қисм, яъне ҷанбаи манғӣ ва мусбат тақсим кардан мумкин аст.

Хусусиятҳои манғӣ дар он аст, ки муассисаҳои фарҳангӣ дар баъзе ҷойҳо комилан фаъолияти худро қатъ кардаанд. Муассисаҳои фарҳангӣ – клубҳо, китобхонаҳо, осорхонаҳо ва театрҳои ҳалқӣ (аз ҷумла гурӯҳҳои худфаъолияти бадеъ) қудрати вазифаҳое, ки дар даврони Шӯравӣ дар самти тарбияни маънавӣ-ахлоқии ҷавонон иҷро мекарданд, аз даст доданд. Ва ин амал ба бекурбашавии ин муассисаҳо оварда расонид. Аз ин рӯ, дигар ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангӣ ташриф намеоварданд. Дар солҳои аввали истиқлол, баҳусус муассисаҳои клубӣ зарари ҷиддӣ диданд. Пӯшида нест, ки пас аз ҷанги шаҳрвандӣ, муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ ва клубҳои варзишӣ зери таъсири гурӯҳҳои ҷиноятпеша қарор гирифтанд.

Баъзе муассисаҳои фарҳангиро роҳбарони ҳочагиҳо ба фурӯш бароварданд. Қисми дигар ҷойи муайян кардани муносибатҳои иҷтимоӣ, муноқишаҳои гурӯҳӣ, нуқтаҳо барои фурӯҳтани нӯшокиҳои спиртӣ, паҳн кардани маводи мухаддир ва гайра табдил дода шуданд. Дар биноҳои муассисаҳои клубӣ «дискотекаҳо» ташкил карда шуданд (дар зери қалимаи «дискотека» мардум, пеш аз ҳама, ҷои нашъамандон, майзадагон ва гурӯҳҳои ҷинояткорро мефаҳмиданд), ки ин як навъ тақлид ба фарҳанги гарбиён буд. Ин раванд, албатта, як зарба ба тафқур, фаҳмиш ва арзишҳои миллӣ ва ахлоқии ҷавонон мезад.

Пас аз истиқлол ҳадафҳо, вазифаҳо ва моҳияти муассисаҳои фарҳангӣ тамоюли нав қасб намуд. Онҳо макони тараннуни арзишҳои миллӣ, фароригии таъриҳ, фарҳанг ва урпу одатҳои мардумӣ

гардианд. Имконияти пешбурди тиҷорат, корҳои роҳбарӣ, хӯҷҷату ҳӯҷҷатнигорӣ бо забони давлатӣ низ фароҳам оварда шуд. Дар муассисаҳои фарҳангӣ ҷашинон миллӣ ба мисли Наврӯз, Мехрғон, Сада ва идҳои давлатӣ – Истиқлоли давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ таҷлил карда мешаванд.

Ҳамин тарик, муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурӣ баҳри баланд бардоштани сатҳи маънавияти аҳолӣ, баҳусус ҷавонон, як қатор корҳои назаррасро анҷом дода истодаанд. Ҷой додани арзишҳои миллӣ дар зеҳни насли наврас ва ҷавонон кори мунтазам ва мудавоми фарҳангииёну зиёйёни ватанӣ мебошад.... [10, с.28].

Адабиёт

1. Гегель, Г.В. Философия духа. Энциклопедия философских наук / Г.В. Гегель. – Москва: Мысль, 1977. – Т.3. – 471 с.
2. Дамдоров И. Сози гижак ва навъҳои он / И. Дамдоров. Паёмномаи фарҳанг. – №2 (54). – 2021. – С. 72-79.
3. Кант о природе и функции искусства [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://intencia.ru/Pages-view-683-3-1.html>.
4. Қодиров Ф. Ҳунарои мардумӣ-омили тарбияи завқи бадеӣ / Ф. Қодиров. – Душанбе – 2014. – 143 с.
5. Қодиров Ф. Фарҳанг омили эҳёи рағбатҳои туристӣ // Ф. Қодиров / Осор. – Душанбе – 2014. – С. 447-456.
6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / А.Н. Леонтьев. – Москва: Педагогика, 1983. – 392 с.
7. Музыкальная культура и народные музыкальные инструменты таджиков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.vfarhang.tj/index.php/ru/deyatelnost/kategorii/vysokoe-iskusstvo/298-muzykalnaya-kultura-i-narodnye-muzykalnye-instrumenty-tadzhikov> (дата обращения 25-07-2018).
8. Муродӣ М. Нақши публitsистика дар ташаккули афкори созанда // М. Муродӣ / Паёмномаи фарҳанг №1 (53). – 2021. – С. 75-87.
9. Муҳаммадӣ А. Мағҳуми “арзиш” дар контексти фарҳангӣ анъанавӣ // А. Муҳаммадӣ / Паёмномаи фарҳанг. – №3 (51). Душанбе – 2020. – С. 14-20.
10. Нуров Н. Фарҳангии миллӣ ва воқеиятҳои замони имрӯза // Н. Нуров / Паёмномаи фарҳанг. №4 (52). – Душанбе – 2020. – С. 28-36.
11. Платон. Соч.: В 3 т. – М.: Мысль, 1994. – Т.3. – 654 с.
12. Тоҷов Н. Ҳусейнов М. Тоҷов М. Фарҳангшиносӣ / Н. Тоҷов. – Душанбе: ЭР-граф, 2012. – 295 с.

Табаров Н.

КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

В статье показано создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей молодежи в учреждениях культуры.

Культурные учреждения, регулирующие действия, поведение, творчество и нравственность личности, не могут давать желаемых результатов без организационно-педагогических условий.

Цели и задачи культурной деятельности реализуются ее содержанием. В процессе культурной деятельности участники взаимодействуют в каждой роли.

Их межличностные отношения в процессе воспитания имеют особый характер. В первую очередь участники взаимодействуют и получают начальное ощущение. Во-вторых, происходит взаимодействие и формирование ценностей.

Поэтому эффективность образовательного процесса зависит от правильного знания психолого-педагогических основ и использования педагогических методов участниками, особенно молодежью, посещающей учреждения культуры.

Роль музыки, которая используется в различных учреждениях культуры, вносит весомый вклад в воспитание и формирование духовно-нравственных ценностей молодежи.

С начала независимости и по сей день в культурных учреждениях проводятся различные культурные мероприятия, такие как: «Андалеб», «Паасту», «Таджикистан – моя Родина», «Наука – свет знаний» и др., которые создают благоприятную среду для формирования духовно-нравственных ценностей молодежи. Эти конкурсы и фестивали имеют свои воспитательные аспекты и вдохновляют молодежь на правильный жизненный путь, дружбу, товарищество, доброту, любовь к национальным ценностям, человеколюбие, трудолюбие и т.д.

Ключевые слова: образование, ценности, духовность, нравственность, культура, молодежь, общество, дружба, забота, патриотизм, мастерство, творчество, искусство, музыка, глобализация.

Tabarov N.

CULTURE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF YOUTH

The article deals with the creation of conditions for the formation of spiritual and moral values of youth in cultural institutions. Cultural institutions regulating the actions, behavior, creativity and morality of the individual cannot give the desired results without organizational and pedagogical conditions.

The goals and objectives of cultural activity are realized by its content. In the process of cultural activity, participants interact in each role. Their interpersonal relationships in the process of education have a special character.

First of all, the participants interact and get an initial feeling. Secondly, there is interaction and the formation of values.

Therefore, the effectiveness of the educational process depends on the correct knowledge of the psychological and pedagogical foundations and the use of pedagogical methods by participants, especially young people visiting cultural institutions.

The role of music, which is used in various cultural institutions, makes a significant contribution to the education and formation of spiritual and moral values of young people.

Since the beginning of independence and to this day, various cultural events have been held in cultural institutions, such as: "Andaleb", "Parastu", "Tajikistan Vatani azizi man", "Ilm – nuri ma'rifat", etc., which create a favorable environment for the formation of spiritual and moral values of young people. These contests and festivals have their own educational aspects and inspire young people to the right way of life, friendship, camaraderie, kindness, love for national values, humanity, hard work, etc.

Keywords: education, values, spirituality, morality, culture, youth, society, friendship, care, patriotism, skill, creativity, art, music, globalization.

ТДУ: 37точик+9точик+39точик+391+008

Рахимӣ Дилшод

ВИЖАГИХОИ ҲУНАРИ ЗАРДӮЗИИ ҲУНАРМАНДОНИ ТОЧИК

Зардӯзӣ яке аз намудҳои санъати амалии суннатӣ буда, дар байни бисёр халқҳои ҷаҳон, бо усулу технологияи дӯхт ва нақшу нигорҳои хосси этникӣ маъмул мебошад. Ҳунари зардӯзӣ дар фарҳанги суннатии тоҷикон аз садсолаҳои пеш вуҷуд дошт. Дар асрҳои миёна он дар шаҳрҳои қалонтарини Осиёи Марказӣ – Бухоро, Самарқанд, Ҳуҷанд, Ҳирот, Балх ва ҷондӯҳи дигар рӯшид ёфта, ба Ҳисору Панҷакент, Истаравшан, Исфараю Конибодом низ интиқол ёфтааст.

Зардӯзӣ яке аз тарзҳои гулдӯзист, ки бо сӯзану ришиҳаҳои заррин дар болои матоъ анҷом дода мешавад. Раванди зардӯзӣ дар дукони маҳсуси росткунча сурат мегирад, ки астар ва аз болои он матои маҳмал дар дукон насл шудаанд. Нақиҳоро дар болои когази саҳт ё картон қашида, сипас бо қайчӣ онҳоро бурида, ба болои матоъи маҳмал гузошта, аз болои он ришиҳаҳои зарринро медӯзанд. Барои орошии иловагии нақиҳои зардӯзишиуда инҷунин аз муҳраҳои рангин, ойнacha ё пулакчаҳои рахишон, сими борики печон истифода мебаранд.

Бо ҳунари зардӯзӣ, маъмулан, ҷомаҳои мардонаву занону, курта, пойчома, тоқӣ, рӯймол, парда, болишт, чойникпӯши ва гайра оро дода мешаванд.

Дар нақшу нигори зардӯзӣ орзуву омоли мардум, унсурҳои тасаввуроти асомирий, олами набототу ҳайвонот тавассути рамзҳо ифода мейёбанд. Нақшу нигори дар санъати зардӯзӣ истифода шаванд ба наవъҳои гуногун ҷудо мешаванд: нақиҳои ислими (барг, маргула, лола, садбарг, бутта, гиреҳ ва ғ.), нақиҳои ҷонварон (кабӯтар, хурӯс, товус, тутӯй, булбул, моҳӣ, бузи қӯҳӣ, аспи болдор, Симурӯ), нақиҳои ашёи рӯзгор (наъли асп, тӯмор, коса) нақиҳои ҳандасӣ (доира, секунча, ромб), цирмҳои осмонӣ (офтоб, моҳ, ситораҳо), падидаҳои табиат (оташ, абр, мавҷи об, шаршара, қӯҳу теппа), нақиҳои катибавӣ, яъне корбурди ҳарфу рақамҳо ва қалимаю ибораҳо.

Санъати зардӯзии тоҷикон дар муқоиса бо зардӯзии кишиварҳои ҳамсоя усулҳои дӯхт ва технология, нақиҳо, композитсия ва орошии иловагии хосси худро дорад. Ин вижагиҳо зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ, динӣ, асомирий-эътиқодӣ, ҷуғрофӣ ва табииӣ ба вуҷуд омадаанд.

Қалидвозможаҳо: ҳунармандӣ, зардӯзӣ, Бухоро, тоҷикон, ришиҳаҳои заррин, дукон, гулдӯзӣ, заминадӯзӣ, нақиҳо, либосҳо.

Тоҷикон аз ҷумлаи он миллатҳое мебошанд, ки дар ғанӣ гаштани санъат ва фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми босазо гузоштаанд. Ҷашиҳои Наврӯзу Мехрғон ва Сада, адабиёти оламгири форсу тоҷик, мусиқии суннатии “Шашмақом”, ҳунарҳои гулдӯзӣ ва зардӯзӣ, маснуоти заргарӣ, истеҳсоли матоъҳои атласу адрес, алоча, зарбофт, занданегӣ,

қаламай, бекасаб ва гайра аз даврони қадим шиноскунандай номи точикони хунарманд дар ҷаҳон буданд.

Яке аз хунарҳои маъруф ва нозуку таҳаммулталаబ санъати зардӯзӣ ба шумор меравад. Зардӯзӣ аз ду калимаи форсӣ-тоҷикӣ: зар – тилло ва феъли дӯхтан, ҳамроҳ бо пасванди калимасози “-ӣ” таркиб ёфта, номи хунари гулдӯзӣ бо риштаҳои зарринро ифода мекунад. Маъмулан, пасванди калимасози “-ӣ” бо як-ду калима пайваст шуда, номи қасбу хунарҳоро месозад. Чунончи, адрасбоғӣ, кулолӣ, мӯзадӯзӣ ва гайра. Бояд истилоҳоти зардӯзӣ, зарбоғӣ (матоъи зарбофт, зарбафт) нақдадӯзӣ-ро аз ҳам фарқ кард. Калимаи зарбофт ё шакли туркишудаи он – “зарбафт” аз зардӯзӣ тафовут дорад. Зарбофт номи матое мебошад, ки дар бофтани он торҳо аз нахҳои пахтагин ё абрешимин ва пудаш аз риштаҳои заррин (зарпеч) иборат мебошад. Накдадӯзӣ хунари бо сӯзану нахҳои заррини синтетикий дӯхтани баргу гулакҳои ҳурд дар матои тунук, тӯр ва дока мебошад. Ин тарзи гулдӯзӣ бештар дар Эрон роиҷ аст.

Таърихи гулдӯзии точикон бо ташаккули ақоиду ҷаҳонбинӣ, хунарҳои дигари ороиши, зебоипарастию зебонигории ҳалқи тоҷик вобаста аст. Таносуби систематикии тасвиру рамзҳо, нақшу нигор ва интиҳоби рангҳо ба тасаввуроти бостонии ниёғони точикон решаш меандозад. Дар нақшҳои зардӯзӣ нишонаҳои дину ақоиди Эрони бостон, мотивҳои асотирӣ ва тасвирҳои зооморфӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки далели қудумати ин хунари нафисаи точикон мебошанд.

Инчунин бояд қайд кард, ки дар тӯли садсолаҳову ҳазорсолаҳо ниёғони точикон – сӯғдиёну бохтариҳо, сакоиҳову ҳоразмиён бо дигар қавму ҳалқҳои минтақа, пеш аз ҳама бо ҳамсаъҳои турктабор, бо хиндувону арабҳову чиниён ва аквоми дигар робитаҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ доштаанд ва ин омили додугирифт ба саноёни нафиса, аз он ҷумла, ба гулдӯзӣ низ таъсири ҳудро расонидааст.

Санъатшиноси маъруф Г. А. Пугаченкова нақшу нигори бостониро таҳқиқ карда, ба ҳулосае омадааст, ки мотивҳои тасвирии давраҳои неолит, энеолит ва биринҷӣ, асосан, тавассути рамзҳо ифода ёфтаанд, ки дар онҳо мазмуни кулл ба воситай ҷузъиёт ва воқеяят ба воситай нишонаҳои мӯчаррад баён шудаанд. Ҳидмати ин давраҳо дар он аст, ки онҳо нақшҳоро ҳамчун як навъ санъати тасвирии ороиши эҷод кардаанд, ки нақшҳо ба қонунҳои ҳамоҳангӣ ва симметрия, мушоҳидаву эҳсоси табиати атроф ва истифодаи мӯчарради маънӣ асос ёфтаанд [8, с.19].

Бостоншиносон ҳангоми ҳафриётҳои археологӣ аз қабрҳои қадима пораҳои либосу матоъҳои мунаққашро дарёфт кардаанд, ки бешубҳа аз суннати беш аз якуним ҳазорсола будани гулдӯзихо шаҳодат медиҳанд. Чунончи, аз гӯристони «Иттифок»-и ноҳияи Фарҳори вилояти Ҳатлон бостоншиносон порчаи гулдӯзишудаэро пайдо намуданд, ки ба асри III мелодӣ тааллук дошта, бозёфти нодир ба шумор меравад. Он чӣ бοқӣ мондааст, аз як даста матои пахтагини ҳокистарранги зудшикан иборат мебошад. Ба шарофати малакаи бозсозии А.К. Елкина қабатҳои матои зудшикан боз карда шуда, қарib понздаҳ аداد ҷойҳои гулдӯзӣ намудор гаштанд. Аз ҷойҳои

гулдӯзишуда нақши қадимӣ ошкор гашт. Он нақш «дараҳти ҳаёт» будааст, ки бо сими маҳини латунӣ дӯхта шуда, бо риштаи аргувонӣ оро ёфтааст. Дар шоҳаҳои борики он гулҳои лӯбиёшакл тасвир шудаанд. Аз ду тараф дар болои дараҳт мургон бо нахҳои филизӣ дӯхта шудаанд. Композитсияро се абрпора, ки низ бо нахҳои филизӣ дӯхта шуда, ба тарзи тӯрдӯзӣ ороиш ёфта буданд, зиннат медоданд [5, с. 60].

Мувофиқи сарчашмаҳо, санъати зардӯзӣ аз даврони қадим дар мамлакатҳои Ошурӣ, Бобул, Эрон, Чин, Ҳинд, Рум ва Осиёи Миёна маъмул будааст. Дар Суғди қадим дар либосҳои ашрофзодагону сардорони сипоҳ нақшҳои зардӯзӣ мушоҳида шудаанд. Якчанд манобеи таъриҳӣ аз рушди ҳунари зардӯзӣ дар Бухорою Самарқанд ва Ҳирот дар асрҳои X-XVI иттилоъ додаанд [12, с.8].

Ватани асосии зардӯзӣ дар Осиёи Марказӣ шаҳри Бухоро ва пешбарандагони ин ҳунар тоҷикон буданд. Тибқи сарчашмаҳо зардӯзӣ дар асрҳои XVII-XIX дар Бухоро рушд ёфта, ба авчи олӣ расидааст. Дар шаҳрҳои Самарқанд, Тошканд, Ҳирот, Ҳучанд, Ҳисор, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Панҷакент низ зардӯзӣ равнақ ёфта буд, ки аз мактаби зардӯзии Бухоро таъсири хосса гирифта буданд. Дар баъзе аз ин шаҳрҳо гузару маҳаллаҳои зардӯzon мавҷуд буданд [1, с. 51; 9, с. 27-28].

Ҳамчунин асри XX якчанд ҳунармандони зардӯз аз Бухоро ба шаҳри Душанбе кӯчида, бо худ ин санъати нодирро овардаанд. Чуноне ки Е.М. Пешерева қайд кардааст, ҳунарманди тоҷики буҳорӣ Яҳё Юсуфов (1874-1956) дар соли 1940 гурӯҳи ҳунармандони тоҷикистониро зардӯзӣ омӯзонида, дар дӯхтани либосҳои саҳнавӣ ва пардаи театр роҳбарӣ мекардааст [7, с. 282]. Ҳамин тарик, дар асри XX ҳунари зардӯзӣ дар шаҳри Душанбе аз ҳисоби кӯчида омадани ҳунармандон аз шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Ҳучанд, Панҷакент, Конибодом, Исфара, Ҳисор ва ғайра рушд ёфта, Душанбе ба маркази зардӯзии чумхурӣ табдил ёфт.

Афзор ва масолехи зардӯзӣ як андоза аз асбобҳои гулдӯзӣ тафовут доранд. Барои зардӯзӣ афзорҳои маҳсус: дукони зардӯзӣ, ки аз “корҷӯб” ва “шамшерак” – чорҷӯбаи андозааш тағйирёбанда иборат аст, пояҳо ё ҳаракҳои чорҷӯба, “тагвор” – матои астар, матои маҳмал ё навъи дигар, чӯби патила, риштаҳои заррину нуқрагин, риштаҳои пахтагини сафеду сиёҳ вобаста ба матои асосӣ, қолибҳои коғазӣ, сӯзан, ангуштпона, қайчии каҷи “уштургардан” ва маводи ороишӣ истифода мешаванд. Ҷӯби патила чоркунҷаи дарозиаш 15-20 см ва чор бараҷ 2 см мебошад. Дар гузашта даруни онро кофта, сурбро гудохта, пур мекарданд, то ки андаке вазнин бошад. Риштаи заррин ё симинро ба ҳамин чӯби патила мепечониданд ва дар вақти дӯхтан он як навъ вазифаи мокуро иҷро мекард.

Дар Бухоро ҳунарманди қолибсозро “тарҳкаш” меномиданд. Онҳо нахуст нақши матлубро дар коғази тунук кашида, хаттҳоро бо сӯзан сӯроҳ мекарданд. Сипас коғази тунукро болои картон гузашта, бо пахта ё латтапора хокай аништро ба сӯроҳиҳо зада, тарҳи нақшро ба картон мегузарониданд. Накшро дар картон бо қайчии каҷи

“уштургардан” мебуриданд. Дар замони қадим қолибҳои ҷармин низ истифода мешудаанд.

Хунармандони тоҷик имрӯзҳо қолибҳои қофазиро аз қолабҳои пешина нусхабардорӣ мекунанд ва гоҳе худашон месозанд. Онҳо ба рӯйи қофази саҳт ё картон нақши гулҳоро бо қалам қашида, онҳоро бо қайчии хурд, ки нӯгаш андаке қаҷ аст, мебуранд. Чи қадар нақш агар барои ороиши матоъ лозим бошад, ҳамон қадар қолиб омода мекунанд.

Зардӯзони тоҷик, асосан, нақшҳоро рӯйи матоъи маҳмал зардӯзӣ мекунанд. Дар гузашта зардӯзӣ дар карбосу дока, матоъҳои абрешимин, пашмин ва ҳатто болои ҷармҳои маҳин низ роиҷ будааст. Маҳмалро аз Эрону Ҳинд, Туркия, Сурия ва баъзе кишварҳои Аврупо ворид мекарданд. Маҳмалҳои рангашон торик, аз он чумла, сурху сабз, бунафш ва қабуди баланд бештар ба зардӯзӣ мувоғиқ буд ва талаботи зиёд дошт. Барои ҳокимону шахсони доро рӯйи матои зарбофт (парча) нақшҳоро зардӯзӣ карда, бо сангҳои гаронбаҳо оро медоданд.

Риштаҳои заррин (калобатун) ва симин (нуқрагин)-ро хунармандони зардӯз бо ёрии заргарон дастрас мекарданд. То нимаҳои асри XIX риштаҳои зарринро тоҷирон аз Русия, Эрон ва Ҳинд ворид мекарданд. Баъдан ба истеҳсоли риштаҳои мазкур хунармандони Бухоро худашон машғул шуданд. Онҳо гудоҳтаи тилло ё нуқрагаро тавассути аз сӯроҳии хурди кирётаҳта гузаронида, тори борик месоҳтанд ва пас аз сарду саҳт шуданаш, онро ба нахи абрешими ё пахтагин чунон мепечониданд, ки ҳама ҷойи наҳро мепӯшонид. Баъзан тори зарринро бо нахи абрешими ранга мечониданд, ки тилою абрешим паҳлуи ҳам намудор шуда, ба ришта тобиши ранга медоданд [12, с. 13].

Ба ҷуз аз инҳо риштаҳои сирф рангаи абрешиминро низ барои пур кардани ҷойҳои алоҳидай нақшҳо ба кор мебаранд, ки ин амали онҳо “бирешимдӯзӣ” ном дорад. Масалан, даруни нақши баргҳоро бо риштаи сабзи баланд, даруни гулҳоро бо риштаҳои сурху гулобӣ ва аргувонӣ пур медӯзанд. Барои ороиши нақшҳои зардӯзишуда инчунин нигину пулакчаҳои раҳшон, қубба – доирачаҳои барҷаста аз филизи нуқра, сангҳои гаронбаҳо, ликкак – сими монанди спирал печонидашуда ва муҳраҳои рангаро истифода мекунанд. Чунин маводи ороиши ба тартиб дар байни нақшҳо дӯхта мешаванд, ки ин амалро “пулакдӯзӣ” меноманд.

Равиши кори зардӯзӣ чунин аст: матоъи пахтагинро аз ҷор тарафаш ба ҷорҷӯба бо ресмони латтагин таранг баста, ба болои ду ҳарак мегузоранд, ки он астар ҳисоб мешавад. Ба болои астар матои маҳмал, ғанот ва ё матои дигареро саҳт қашида, бо қӯқҳои қалон аз ҷор тарафаш медӯзанд. Қолибҳои қофазиро мувоғики композитсияи нақш болои маҳмал гузошта, бо риштаи одӣ ҷанд қӯқ зада, устувор мекунанд. Сипас риштаи заррин ё симинро аз болои нақш батакрор гузаронида, дар ҳар дафъа аз ду тарафи зери нақш бо риштаи одӣ баҳя мезананд. Дар натиҷа нақши қофазин бо риштаҳои заррин, ки паҳлуи ҳам зич хобидаанд, пурра пӯшонида мешавад. Вақте ки ҳамаи нақшҳо

зардӯзӣ мешаванд, барои ороиши бештар дар паҳлуи онҳо ҳар гуна нигину муҳра ва пулакчаҳои рахшон медӯзанд.

Ду навъи зардӯзӣ маълум аст: гулдӯзӣ ва заминадӯзӣ бо риштаҳои заррин. Дар амали гулдӯзӣ риштаҳои зарринро аз болои қолибҳои қофазӣ медӯзанд ва дар заминадӯзӣ сатҳи матоъ мувофиқи нақш якранг дӯхта мешавад. Дар заминадӯзӣ зардӯзони буҳорӣ тарзҳои алоҳидай кӯкзаний доштанд, чунончи, “мавҷ”, “чашми булбул”, “чор дар чор”, “шаҳҳол”, “самбӯса”, “кандақорӣ” ва ғайра [12, с. 15]. Бо истифода ин тарзҳои кӯкзаний дар намои матоъи заминадӯзишуда сурати чорхонаву мавҷҳо ва тасвирҳои дигар ҳосил мешуд.

Нақшу нигори зардӯзӣ гуногун мебошанд. Аз қадим нақшҳои ислимиӣ ба монанди барг, марғула, лола, садбарг, бутта, наъл, қаламфур, кунгура, гирех, мадоҳил, офтоб, ситора, моҳ, мавҷ, бодом ва ғайра маъмул буданд, ки ҳар қадом маънию рамзҳои худро доштанд. Чунончи, нақшу тасвири бадеии олами растаниҳо ифодаи орзуву омоли мардум, аз он ҷумла, сабзиш, фарзанддор шудан, оилаи солим, тандурустӣ, зебоӣ, баракату фаровонӣ мебошанд. Ҳамчунин, мугча – рамзи орзуҳои нуҳуфта, рози дил; анор – рамзи фаровонӣ, сернаслӣ; дарахти ҳаёт – оилаву авлоди солим; гулҳои шукуфон рамзи орзуҳои рангин ва муҳаббат мебошанд.

Баъзе узвҳои растаний дар гулдӯзиҳои характери асотирий дошта, ба мақсадҳои гуногун истифода мешаванд. Масалан, нақшҳои қаламфур ва гули ҳор бо мақсади ҳимоя аз ҷашми бад ва сехру ҷоду дар сӯзанию борпӯш, рӯйҷо, болишт, курта ва тоқӣ тасвир меёбанд. Нақши марғулак ё қӯҷкорак аслан рамзи бузи қӯҳист, ки дар тасаввуроти мардуми қӯҳистон ҷонвари бегуноҳ ба шумор меравад. Аз ин хотир, ин нақшро низ мардум эҳтиром мегузоранд. Нақши дарахти ҳаёт рамзи уствории оила ва сабзишу нумӯ мебошад ва ғайра.

Агар дар миёнаҳои асри XX нақшу нигорҳои ислими суннатӣ идома ёфта бошанд, дар нақшҳои даҳсолаҳои охир нақшҳои зооморфӣ афзуда истоданд. Чунончи, соли 1960 санъатшиносон Н. Юнусова ва М. Рӯзиев дар яке аз дехаҳои атрофи шаҳри Ҳучанд тадқиқот гузаронида, дар як камзӯлчаи бачагона нақши ду мори болои ҳам хобидаро дар шакли салиб дарёфт карданд. Аз таҳлилҳо маълум шуд, ки нақши мор ба мақсади муҳофизати соҳиби либос аз қувваҳои ахриманий ва ҷашми бад дар камзӯлча тасвир ёфтааст [11, с. 94]. Ҳамчунин вактҳои охир, нақшҳои кабӯтар, ҳурӯс, товус, тутӣ, булбул, моҳӣ, бузи қӯҳӣ, аспи болдор, паррандаи афсонавии Симурғ, аждар ва дигар ҷонварон дар ороиши либосу ашёи зардӯзӣ истифода мешаванд.

Як силсила нақшҳо ба шаклҳои ҳандасӣ монанд буда, ба матоъҳои зардӯзӣ таносубӣ, симметрия ва ҳамоҳангиро ато менамоянд. Инҳо иборатанд аз нақшҳои доира, секунча, ҷорқунча, ромб, панҷкунча, шашкунча ва ҳашткунчаи тез ва қунд.

Корбурди нақшҳои ҳандасӣ (геометрий), чирмҳои осмонӣ (офтоб, моҳ, ситораҳо), падидаҳои табиат (оташ, абр, мавҷи об, шаршара, қӯҳу теппа), ашёи рӯзгор (наъли асп, тӯмор) ва қалимаю ибораҳо низ дар маснуоти зардӯзӣ кам нестанд. Бояд қайд кард, ки дар замони Шӯравӣ нақшу нигорҳои марбут ба идеологияи замон ба вучуд омаданд ва то

даврони соҳибистиқлолӣ истифода мегаштанд. Масалан, нақшҳои досу болға, ситораи панҷгӯша, нишони давлати Шӯравӣ, матнҳои “сулҳ”, “СССР” ва ғайра.

Дар системаи нақшҳои гулдӯзии тоҷикон, аз он ҷумла дар зардӯзӣ, аз ҷирмҳои осмонӣ Офтоб мавқеи маҳсус дорад ва ин бесабаб нест. Дар ҳазорсолаҳои пешин ниёғони тоҷикон пайрави дини меҳрпастӣ (митраизм) буданд ва то имрӯз осори ин ойин дар фолклору адабиёт, санъату рӯзгори тоҷикон боқӣ мондаанд. Офтоб – манбаи ҳаёт, нерӯбахш, гармию равшанидиҳанда ва тибқи асотири митрой, эзади меҳрбахш ба шумор меравад.

Нақшҳои катибавӣ, яъне корбуруди ҳарфу рақамҳо ва калимаю ибораҳо, ҳарчанд дар асрҳои пешин маъмул буданд, аммо имрӯзҳо мавриди истифодаи васеътар қарор доранд. Агар дар даврони тоинқилобӣ матнҳо ба ҳатти форсии арабиасос навишта мешуданд, акнун асосан ба ҳатти маъмулии кирилӣ ва ғоҳе ба хуруфи арабӣ ва ҳатто дар солҳои охир бо алифбои лотинӣ, маҳсусан, калимаҳои англисӣ ба назар мерасанд. Дар баъзе маснуоти зардӯзӣ, ба монанди ҷойнамоз, парда ва лавҳаҳои деворӣ, ояту суроҳои Қуръони мачидро низ ҳунармандони хушасалиқа бо риштаҳои заррин медӯзанд.

Яке аз нақшҳои замонавии дигар дар замонии имрӯза тасвири зардӯзии нишону парчам ва эмблемаҳо ба шумор меравад. Албатта маснуоти дорои нақшҳои мазкур бештар ба сифати армуғон таҳия мешаванд.

Ҳунармандони зардӯз маҳсулоти гуногун, сар карда аз сару либос то ашёи рӯзгорро зардӯзӣ мекарданд. Ҷунончи, дар асрҳои XIX-XX зардӯзон ҷомаҳои мардона, тоқӣ, салла, камарбанд, шалвори мардона, мӯза, пайтобаи зардӯзӣ, кафшу маҳсии занона, курта, пойҷома, пешонабанд, рӯмолу сарандоз, фаранҷӣ, лӯлаболишт, такяча (болиши чоркунҷаи барои такя), ҷойпӯш, таҳтпӯш, ҷойнамоз, парда, ҷодари арӯсӣ, ҷойхалта, ғилоғи корд, зинпӯши асп ва маснуоти дигарро зардӯзӣ мекарданд.

Дар ҷомаҳои фоҳири буҳорӣ гиребон, доман, остинҳо ва ду бари ҷома зардӯзӣ шуда, дар таҳтапушт нақши калони “тавқ” дӯхта мешуд. Ҳамчунин буришҳои доман аз ду паҳлу бо нақшу нигори хосса оро дода мешуд. Дар ороиши чунин ҷомаҳо усулҳои гулдӯзӣ, заминдӯзӣ, абрешимдӯзӣ ва симдӯзӣ истифода мешуданд. Дар шалворҳои фоҳири мардона танҳо қисмати пойҳо бо зардӯзӣ зиннат меёфтанд. Дар куртаҳои занона одатан гиребону пеши бар бо нақши дарозрӯяи “зехи курта” зардӯзӣ мешаванд [7, с. 266].

Имрӯзҳо зардӯзони тоҷик иловатан зарdevorӣ, пардаҳои саҳнаҳои театру консерти, пардаҳои толорҳои рестуронҳо ё ба истилоҳи мардум “тӯйхонаҳо”, ҷодари арӯсӣ, ҷойникпӯшак, бодбезак, ҳамён, кӯлбор (сумка) ва ғайраро зардӯзӣ мекунанд.

Зардӯзони маъруф дар шаҳри Душанбе Б. Аҳророва, Б. Аҳмадова, М. Ҳабибова, М. Ҳайдарова, М. Қаюмова, дар Ҳучанд Б. Чумаева, С. Акбарова, Т. Холикова, Г. Бозорова, Г. Пиримқурова, дар шаҳри Истаравшан Мағфират ва Дилрабо Адҳамоваҳо ва даҳҳо ҳунармандони дигар ба зардӯзӣ машғуланд. Ҳоло дар баъзе факултетҳои мактабҳои олӣ, коллеҷу омӯзишгоҳ ва марказҳои

хунармандӣ нозукиҳои санъати зардӯзӣ ба ҷавонон омӯзонида мешавад.

Адабиёт

1. Ашрафи, М.М. Средневековый костюм таджиков XII-XVII веков (по данным миниатюрам) / М. Ашрафи. – Душанбе: Шарки озод, 2002. – 64 с.
2. Бобозода, М., Ҳазратқулов М. Зардӯзӣ // Энциклопедияи Истаравшан / Сармуҳаррир Амиршоҳӣ Н. – Душанбе: СИЭМТ, 2021. – С. 155-156.
3. Емельяненко, Т.Г. Искусство вышивки у таджиков // Таджики: история, культура, общество / Рахимов Р.Р. (сост.). – Санкт-Петербург: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Институт исмаилитских исследований, 2014. – С. 321-341.
4. Исоева-Юнусова, Н. Гулдӯзии тоҷикӣ (Таджикская вышивка) / Н. Исоева-Юнусова. – Москва: Искусство, 1979. – 130 с.
5. Майтдинова, Г. История таджикского костюма / Г. Майтдинова. – Душанбе, 2003. – Т.1. – 280 с.
6. Носирова, Л. Рушди қасбу ҳунарҳои анъанавии бонувон дар Тоҷикистон / Л. Носирова. – Душанбе: Аржанг. – 2018. – 192 с.
7. Пещерева, Е.М. Бухарские золотошвей // Сборник музея антропологии и этнографии / Е. Пещерева. – М.-Л., 1955. – Т.XVI. – С. 265-282.
8. Пугаченкова, Г.А. Искусство Туркменистана / Г. Пугаченкова. – Москва: Искусство, 1967. – 342 с.
9. Раҳимов, Д. Вазъи фарҳанг ва ҳунар дар Бухорои асри XVI /Д. Раҳимӣ // Паёмномаи фарҳанг, №4 (40), 2017. – С. 22-31.
10. Ремпел, Л.И. Далёкое и близкое: страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары / Л. Ремпель. – Ташкент, 1981. – 304 с.
11. Рӯзиева, М. Зардӯзӣ / китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ / М. Рӯзиева, М. Мухаммедсаидова. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 196 с.
12. Сидоренко, А.И. Золотое шитье Бухары / А. Сидоренко, А. Артыков, Р. Раджабов. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1981. – 112 с.
13. Традиционный костюм и украшений Худжанда (XIX-XX вв.) / Составитель Ҳакимов Н. – Худжанд, 2004. – 94 с.

Рахими Диљшод

ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТОШВЕЙНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ

Золотое шитьё является одним из видов традиционного прикладного искусства, которое популярно среди многих народностей мира благодаря своим местным и этническим особенностям. Это изящное искусство, имеющее многолетнюю историю, отражающую

внутренний мир ремесленника, традиционные знания, убеждения и чаяния простых людей, в том числе и в таджикской культуре.

История таджикской золотой вышивки переплетена с развитием мировоззрения и другими видами декоративно-прикладного искусства, отражая также восприятие красоты таджикского народа. Системные пропорции изображений, символов, узоров и выбор ткани исходят от древних представлений предков таджиков. В картине таджикской золотошвейной вышивки мы видим признаки древнеиранской мифологии, религии и верований, таинственные мотивы и зооморфные образы, которые свидетельствуют о древности этого изящного искусства.

Археологи во время раскопок на территории Таджикистана в древних могилах обнаружили предметы одежды и ткани с вышивкой, что свидетельствует о более полутора тысячелетней истории вышивок. Например, из могильника села Иттифок в Фархорском районе Хатлонской области археологи обнаружили фрагмент вышивки, датируемый III веком нашей эры, данная находка является очень редкой. То, что сохранилось, представляло собой пухлую пачку сероватых фрагментов хлопчатобумажных тканей. Благодаря искусству реставратора А.К. Елкиной, стало возможным отделить один слой от другого, из толстой пачки ломкого текстиля появилось около полутора десятков фрагментов, размером с ладонь и более мелких. При сопоставлении фрагментов раскрылся древний орнамент вышивки. Это было «дерево жизни», вышитое тонкой латунной проволокой и окрашенным пурпуром. Его тонкие веточки заканчивались цветами бобового растения. В верхней части «дерева» по обеим сторонам металлом были вышиты птицы. Композицию венчали три облачка, вышитые металлом и заполненные мережкой.

Существуют также много примеров золотошвейной вышивки, изображенных в миниатюрах и иллюстрациях художественной литературы, которые дошли до нас. Начиная с XV – XVI веков женская одежда украшалась вышивкой с применением золотошвейной техники. Платья украшались золотошвейной вышивкой на груди, плечах и спине.

В настоящее время ремесленное искусство золотого шитья развивается в городах Душанбе, Худжанде, Пенджикенте, Гиссаре, Истаравшане, Канибадаме и других городах и районах Республики Таджикистан, которое имеет некоторые сходства и различия с традициями золотошвейного шитья Бухары и Самарканда.

Вышивкой золотыми нитями обычно украшают джома – верхнюю мужскую одежду, женские платья, тюбетейки, платки, верхнюю одежду наряда невесты, подушки и другие вещи.

В золотошвейных изделиях символические образы и мифологические орнаменты о природе окружающей среды и космоса выражают надежды и чаяния людей. Каждый узор, вышитый на ткани, имеет свое название и значение: например, солнце, цветок, чаши, ладонь, цветок граната, лист ивы, миндаль, мак, базилик, соловей, павлиний хвост, луна, звезды и т.д.

Золотое шитьё каждой местности страны имеет свою особую конструкцию и композицию, начиная от вида ткани, позолоченных ниток и заканчивая узорами. Это многообразие появилось в

результате социально-экономических, культурных, религиозных, географических и природных факторов.

Ключевые слова: ремесленничество, золотое шитьё, Бухара, таджики, золотые нити, станок, вышивание, сплошной зашив, узоры, одежда.

Rahimi Dilshod

FEATURES OF GOLD EMBROIDERY ART THE TAJIK ARTISANS

Gold embroidery is one of the types of traditional applied art, which is popular among many nationalities of the world due to its local and ethnic characteristics. This is a fine art that has a long history, reflecting the inner world of the craftsman, traditional knowledge, beliefs and aspirations of ordinary people, including in Tajik culture.

The history of the Tajik golden highway is intertwined with the development of a worldview and another kind of decorative and applied art, as well as from the perception of the beauty of the Tajik people. The system proportions of images, symbols, patterns and the choice of fabric come from the ancient ideas of the ancestors of the Tajiks. In the picture of Tajik gold embroidery, we see signs of ancient Iranian mythology, religion and beliefs, mysterious motifs and zoomorphic images that testify to the antiquity of this fine art.

Archaeologists during excavations in ancient graves found items of clothing and fabrics with embroidery, which testifies to more than one and a half thousand years of embroidery history. For example, from the burial ground of the village of Ittifok in the Farkhor district of the Khatlon region, archaeologists discovered a fragment of embroidery dating from the III century AD, this find is very rare. What remained was a plump bundle of grayish fragments of cotton fabrics. Thanks to the art of the restorer A.K. Elkina, it became possible to separate one layer from another-about a dozen fragments, palm-sized and smaller, appeared from a thick bundle of brittle textiles. An ancient ornament is revealed in the embroidered places. It was a "tree of life" embroidered with fine brass wire and dyed purple. Its thin twigs ended in the flowers of a legume plant. Birds were embroidered in metal on both sides of the upper part of the "tree". The composition was crowned with three clouds, embroidered with metal and filled with an earring.

There are also many examples of gold embroidery depicted in miniatures and illustrations of fiction that have come down to us. Since the XV-XVI centuries, women's clothing has been decorated with gold embroidery techniques. The dresses were decorated with gold embroidery on the chest, shoulders and back.

Currently, gold embroidery craft is developing in the cities of Dushanbe, Khujand, Panjakent, Hisar, Istaravshan, Kanibadam and other places of the Republic of Tajikistan, which has some similarities and differences with the traditions of gold embroidery in Bukhara and Samarkand.

Gold threads are usually decorated with joma – men's outerwear, women's dresses, skullcaps, handkerchiefs, bride's top dresses, pillows, and other things.

In gold embroidery, symbolic images and mythological ornaments about the nature of the environment and the cosmos express the hopes and aspirations of people. Each pattern embroidered on the fabric has its own name and meaning: for example, the sun, the flower of the thicket, palm, pomegranate flower, willow leaf, almond, poppy, basil, nightingale, peacock tail, moon and stars, etc.

The gold embroidery of each locality of the country has its own special design and composition, ranging from the type of fabric, gilded threads to patterns. These varieties have emerged as a result of socio-economic, cultural, religious, geographical and natural factors.

Keywords: handicraft, gold embroidery, Bukhara, Tajiks, golden threads, tool, embroidery, solid sewing, patterns, clothing.

ТНУ: 37точик+8точикф+39точик+9точик+008+398точик

Фарангиси Фарзон

ОБРАЗИ ЗАНИ ЗЕБО ДАР СЕ ВАРИАНТИ ЯК АФСОНА

(Дар мисоли афсонаи тоҷикии «Дилором»)

Дар мақола оид ба тасвири идеалӣ ва муболигавии занни бениҳоят зебо, бо ҳусусиятҳои мушибеҳӯд дар се варианти афсонаи ҳалқии тоҷикии «Дилором» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Зимни таҳлилу баррасӣ муаллиф қӯшидааст, то ҳамоҳангии сюжет ва тасвири мӯй ба мӯи зебогии образи асосӣ, аз ҳусни оламгири худ магрур будани ў ва дар баробари ин, ҷанбаи ягона доштани ин се афсона, вобаста ба ҳати сүжет, мотив ва портрети қаҳрамонӣ, дигар шудани номи қаҳрамони асосӣ бо сабабҳои муҳталиф, аз қабили аз даҳон ба даҳон гузаштан, иваз шудани замону макони гуфтани афсона ва илова шудани мотивҳои наъ дар робита ба ин сабабҳоро ҳамаҷониба инъикос намояд.

Образи зан дар афсонаҳои тоҷикӣ аксаран тимсоли зебоӣ ва порсой тасвир шуда, хонандаро шефтаи ҳусну латофати бемисл ва ақли расои қаҳрамони тасвиришуда мегардонад. Қаҳрамонҳои асосии аксари афсонаҳои тоҷикӣ занон буда, бештарни онҳо бениҳоят зебо тасвир шудаанд ва дар радифи ин зебоӣ иффату покизагӣ ва заковати онҳо маҳсус зикр шудааст, ки гӯянда (ё нигоронда) хонандою шунавандаро водор месозад, то ба беназиру нотакрор будани қаҳрамонҳо бовар қунад.

Образи занни зебо дар се афсонаи ҳалқии тоҷикӣ: «Робияи чилгазамӯй», «Фариштамоҳи зебою доно» ва «Дилором» возеҳ ва амиқӯ дақиқ тасвир шуда, ҳусни нестандарҷаҳони қаҳрамони асосӣ нақши бориз дар ҷараёни сюжети афсона дорад. Яъне ҷонбозиҳои ошиқони ҳусни оламсӯзи Дилором, Фариштамоҳ ва Робия дар ҳоле оғоз мешавад, ки аксаран ин хубрӯёнро надида, яке аз рӯйи овозаи мардум, дигарӣ аз тамошои нигораи девори хонаи пинҳонии падар ва сеюмӣ аз рӯйи гурури шоҳзодагияни дар орзу дидори ин занҳои фариштаосо мегардад.

Мавриди зикр аст, ки образи қаҳрамони асосӣ, дар ин афсонаҳо, ниҳоят барҷаста тасвир ёфтаст. Зан аз ҳусни оламгираи магрур аст

ва ба хотири зиёд шудани талабгоронаш, ҳар рӯз барои «равган реҳтани» бар оташи ишиқи ҳаводоронаш ба шаҳ мебарояд, то аз нури ҷамолаши мардумро бенасиб нагарданад.

Калидвозижоҳо: афсона, фолклор, қаҳрамон, персонаж, Диlorом, Робияни чилгизамӯй, Фарииштамоҳ, ҳатти сюжет, мотив, таърих, расму оин, зан.

Инсони давраи ибтидой, вобаста ба дарки ҳаводис, аввалин боварҳои худро дар шакли устура, яъне ривоёт оид ба худоён, ба вучуд овард ва ҳамин тариқ, аввалин унсурҳои эҷодиёти даҳонии ҳалқ - фолклорро асос гузошт.

Дар ҷомеаи башар нахуст адабиёти шифоҳӣ, яъне фолклор ба вучуд омадааст, сипас адабиёти китобӣ. Фолклор «замонҳое, ки ҳанӯз ҳат вучуд надошт, пайдо шуда буд. Одамон ғаму шодӣ, орзуу омоли хешро даҳонӣ, бадоҳатан дар нақлу ривоятҳо, афсонаю асотир, суруду таронаҳо баён мекарданд. Ин гуфтаҳо аз насл ба насл, аз авлод ба авлод, аз аср ба аср гузашта такмил мёёфтанд ва оҳиста-оҳиста жанру намудҳои адабиёти шифоҳӣ (яъне фолклор) шакл мегирифтанд» [1, с.3].

Дар фолклор аксаран ҳаёлоти ширини инсон, дунёи рангину зебои саршор аз муҳаббату самимияти, орзухои амалинашудаи ҳалқ дар роҳи мубориза бар ноадолатиҳои замон ва ғалабаи қувваи некӣ бар бадӣ, ҳамчунин голибияти ҳалқи заҳматкаш бар табакаи истисморгар инъикос гардидаанд.

Замони мусоир, ки барҳӯрди тамаддунҳо унвон гирифтааст, қавму миллатҳои рӯйи оламро ба андеша кардан водор менамояд. Ҳар қавму миллат қадимӣ будани таъриху тамаддуни худро тавассути захираҳои маънавӣ – асарҳои бадей, аз қабили фолклор ва адабиёти китобӣ исбот кардан меҳоҳад. Дар ин раванд, таҳқиқи эҷодиёти даҳонии ҳалқ, пештар аз ҳама, дар Аврупо шурӯъ шуд. Омӯзиш ва таҳқиқи асарҳои фолклорӣ, маҳсусан вариантнокии жанрҳои гуногуни ин бахши адабиёти бадей, дар ин қисмати сайёра мавриди таваҷҷуҳи олимони намоён қарор гирифт ва мусоидат бар он кард, ки дар ин самт тадқиқотҳои арзишманди илмӣ таълиф шаванд. Ин тадқиқотҳо барои пажуҳишгарони дигар мамолик, дар таҳқиқу баррасии жанрҳои гуногуни фолклорӣ замина фароҳам оварданд.

Афсона яке аз жанрҳои маъмулӯ машҳури фолклор аст, ки аз ҷониби олимони Аврупо, бавижа Ру西я, ҳамчунин олимони тоҷик мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Ба ақидаи Стеблин Каменский: «Фолклор ҳанӯз аз замонҳои қадим диққати антропологҳо, муарриҳон, лингвистону адабиётшиносону этнографҳо, хулоса олимони соҳаҳои гуногуни илмҳои ҷамъиятиро ба худ ҷалб намуда буд. Мероси фарҳангии мардуми манотики гуногуни олам вариантҳои гуногун дорад, ки дар шакли шифоҳӣ аз шахсе ба шахсе, аз насле ба насле ва аз минтақае ба минтақае то ба мо аз қарни асрҳо омада расида, арзиши хеле гарон дорад» [2, с.9].

Афсона дар ҳама давру замон ва зинаҳои тараққиёт ҷамъияти инсонро бо обу ранги маҳсус тасвир намуда, дар тасаввуроти инсон некиву накӯкориро парвариш менамояд. Он бештар ҷанбаи тарбиявӣ дошта, шунавандаро ба некию накӯкорӣ ва меҳнатдӯстӣ раҳнамун

сохта, дар тафаккури кӯдак орзую омоли нацибро бедор намуда, нигоҳи нек ба ояндаи дурахшонро бедор месозад. Ин аст, ки равоншиносон афсонаро беҳтарин равиши тарбияи кӯдаки рӯҳан ва ҷисман солим мешуморанд, зоро ҷисми солим бештар баста ба рӯҳи солим аст. Дар робита ба ин ақида дар илми равоншиносӣ равондармоние бо номи «афсонатерапия» мавҷуд аст, ки як қатор бемориҳои равониро, ки дар замони кӯдакӣ зери таъсири хушунати оилавӣ аз муҳаббати аслии волидайн ва дунёи ширину пур аз афсонаи кӯдакӣ бенасиб мондаанд, бо ин навъи равондармонӣ табобат мешаванд. «Афсонатерапия барои барқарор сохтани бозмандагии равонӣ ва мукаммал сохтани ҳолати равонии инсон дар шакли амалий бо истифода аз нақли афсона ва водор намудани бемор ба фурӯ рафтан ба умқи маънни афсона ва беҳтар гардонидани ҳолати ҳасташудаи равонии бемор мусоидат менамояд» [13].

Азбаски мақолаи мазкур бевосита ба фолклори тоҷикӣ марбути буда, баррасӣ ва таҳлили се варианти як афсонаи тоҷикиро фарогир аст, меҳвари таҳлил ва баҳси мавзуъ муқоисаи қаҳрамондуҳтарон мебошад. Афсонаҳои ҳалқии тоҷикӣ аз ҷиҳати мавзуъ, мазмун ва мундариҷа асосан ба навъҳои тамсилӣ, сехромез, майшӣ ва ишқӣ гурӯҳбандӣ шудаанд, ки афсонаи мавриди назарро метавон ҳам ба гурӯҳи афсонаҳои сехромез доҳил кард ва ҳам ба гурӯҳи афсонаҳои ишқӣ. Зоро дар афсонаҳои сехромез ҳаводис ва қаҳрамонҳои фавқултабии бозтоб шуда, афкори қаҳрамонҳо аз доираи ҷаҳони воқеӣ берун аст ва ҷанбаҳои фантастикиро фарогир мебошад. «Дар афсонаҳои сехромез қаҳрамонон бо ёрии сехру ҷоду, дуд кардани мӯй, пари ҳайвонот (муш, дев, асп ва гайра), кордҷаи сехрнок ва гайра ба мақсад мерасанд [5, с.83].

Дар варианти «Фариштамоҳи зебо ва доно», ҷозибае, ки моро ба олами сехр мебарад, ҳусни ҷаззоби шоҳдуҳтар аст, ки боиси беҳудӣ ва аз доираи ақл берун рафтани мардҳо ва ҷавонон гардидааст. Ҳамчунин тасвири лаҳзаи ҳобӣ ўз ҷониби пиразане, ки Сангсабурӯ Бобораҳим дар ҳонааш муваққатан мезистанд, қасро мафтуни ҳусни ғайритабииш мегардонад: «ин равшанӣ нури ҷамоли Фариштамоҳ аст. Ба қадом тараф, ки ўз рӯ гардонда ҳоб равад, ҳамон тараф равшан мешавад ва ҳар ҷавонмарде, ки аз ин сир ҳабар ёбад, ошиқ мешавад» [14, с.134].

Дар ин мазмун тасвири портрети Фариштамоҳ афсункунанда аст, ки ҷинси муқобилро бегуфтугӯ ба ҳуд ҷазб мекунад. Тасвири дигари ишора ба сехромез будани афсонаи мазкур портрети аспи ҷӯбини Сангсабур мебошад. Ин асп дорои кувваи фавқултабиист ва ҳислату қобилияташ ба ёди ҳонанда аспи сеҳрангези Такшоҳаро меорад, ки «қобилияти ҳам дар замин гаштану ҳам дар само парвоз карданро дошт» [6].

Сеҳрангез будани аспи ҷубин дар таъкиди Сангсабур ба Бобораҳим бештар эҳсос мешавад: «агар боло париданӣ бошӣ гӯши рост ва ба поён фаромадани шавӣ, гӯши чапи аспро тоб дех» [12, с.47].

Ҳамин тариқ, таҳлили образҳои ин афсона агар аз ҷиҳат далолат ба сехромез будани он кунад, аз ҷиҳати дигар ба ишқӣ будани ин афсона гувоҳ аст. Зоро афсонаҳои ишқӣ - маъмултарин ва машҳуртарин гурӯҳи афсонаҳои тоҷикиянд, ки дар ҳазинаи фолклор,

дар бахши афсона, дар вариантоҳои гуногун ҷамъоварӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. Дар қиёс ба афсонаҳои майшӣ дар ин навъи афсонаҳо мө метавонем ҳам тамсилро бубинем ва ҳам сеҳро. Ба ибораи дигар, барои ба мақсад расидани қаҳрамони афсона, гӯянда бо мутобикат ба диду завқи худ ва аудитория метавонад ҳам тамсил ва ҳам сеҳро ба мундариҷаи афсона ворид созад. Яъне фарқи ин намуди афсонаҳо аз дигар навъҳо дар он аст, ки мавзуи асосиашон ишқи ду дилдода аст ва дар роҳи ба мақсад расидани онҳо ҳар гӯянда як чизеро илова ё ихтисор мекунад. Саҳнаҳои сехромез ва тамсил дар аксари афсонаҳои ишқии тоҷикӣ зиёд мушоҳида мешаванд. Намунаи барҷастаи ин навъи афсонаҳои омехта ба тамсил ва сеҳр афсонаи «Сағерадухтар» буда, вариантоҳои гуногуни он дар бойгониҳои фолклори ҷаҳонӣ мавҷуд аст.

Интиҳоби ном, мотив, номи қаҳрамон ва ҳаводиси дар афсона руҳдиҳанда аз ҷониби гӯянда дар афсонаҳои ҳалқӣ озод аст. Гӯянда дар робита ба ҷаҳонбинӣ ва диду завқи худ ва ҳамчунин табъу талаби аудитория метавонад чизе аз худ илова кунад, ё агар шунидани ин ё он нуқотро барои аудиторияи шунавандааш нолозим шуморад, метавонад ихтисор намояд. Яъне маҳз бо сабаби моли ҳалқ будани афсона гӯянда озод аст ва метавонад дар доираи ҳоҳиши худ афсонаро ба сомеон расонад. Аз ин ҷост, ки дар натиҷаи аз даҳон ба даҳон гузаштану дар давраҳо ва манотики гуногун гуфта шудани афсонаҳо, вариантоҳои гуногуни як афсона ба вучуд омада, аз ҷониби ҷамъоварандагон гоҳо ҷанд намунаи як афсона дар қолаб ва номҳои гуногун гирдоварӣ шуда, ба фонди фолклор ворид гардидаанд. Сужети афсонаи мавриди назари мө низ мисли сужети дигар анвои осори адабиёти шифоҳӣ дар натиҷаи аз даҳон ба даҳон ва аз замон ба замон, аз як макон ба макони дигар интиқол ёфтани тағиیر ёфтааст ва вобаста ба ин, вариантоҳо ё худ нусхаҳои гуногунро дар худ қасб кардааст. Афсонаи мавриди назар аз ҷониби фолклоршиносон ва гирдоварандагони афсонаҳо дар фонди фолклори тоҷик ва нусхаҳои гуногуни китобҳои «Афсонаҳои ҳалқи тоҷик» бо се ном оварда шудааст, ҳарчанд мотив ва номи қаҳрамонҳо якхелаанд. Ин вариантоҳо дар фонди фолклори тоҷик бо номҳои «Дилором», «Робияи чилгазамӯй» ва «Фариштамоҳи зебову доно» гирдоварӣ шуда, рӯйи чоп омадаанд.

Варианти аз ҳама қадимиин ин афсона «Дилором» ном дошта, зимни таҳқиқот ва ҷамъоварии мавод, аз ҷониби муаллифи мақола, ин афсона дар китоби «Афсонаҳои ҳалқи тоҷик» (соли 1957) ва «Таджикские народные сказки» (чопи соли 1969) рӯйи чоп омадааст. Вобаста ба мотив ва ҳати сюјет, ҳамчунин қаҳрамонҳои он метавон ҳадс зад, ки таърихи пайдоиши он шояд ба замони пеш аз ислом рост ояд.

Чустуҷӯҳо нишон дод, ки варианти дигари ин афсона низ мавриди пажуҳиши фолклоршиносон қарор гирифтааст ва он «Чилгесаойим» ном дошта, бештар дар байни мардуми Ҳуҷанду Бухоро маъмул аст. Бо сабаби аз ноҳияи Бойсунӣ Ӯзбекистон ҷамъоварӣ шуданаш, «Чилгесаойим»-ро варианти ӯзбекӣ мөҳисобанд. Вакте афсонаи «Чилгесаойим»-ро дастрас кардем, маълум гардид, ки он ягон алоқае ба афсонаи «Дилором» надошта, сужет ва мотивҳояш

тамоман дигаранд. Ҳатто ба чил гесӯ доштани қаҳрамон хонанда ҳангоми якумин бор хондани сархати он шубҳа мебарад:

«... Ин бой як зана аз кадом мамлакато рафта-рафта интихоб карда мегирад, ки ин зана номаша Чилгесаойим меғуфтен. Ин ҷудо-о-о ҳусну таровати нағз доштагӣ, зебо будагӣ, ҳолдор будагӣ, бозингар будагӣ. Ҳамун чилгес мӯша соз карда, майдекак карда, таҳт карда мегаштагӣ...» [15, с.16].

Аз ин тасвир бармеояд, ки Чилгесаойим мисли Дилором дарозгесӯ ва чилгесӯ набудааст. Зоро мӯье, ки чил қоқул аз он боғанд, ҳеч гоҳ «майдекак» намешавад. Бар зами ин Чилгесаойим алорағми Дилором дуҳтари шоҳ набуда, ҳатто аз кадом авлод буданаш маълум нест. Ва аз ҳама муҳим, образи Чилгесаойим на чун образи зани зебо, балки зани қурбонӣ ва вафодор тасвир шудааст. Зоро дар аввал шавҳараш дар вақти мастиӯро дар кӯҳу биёбон партофта, худаш ба дарбор меравад ва ҳатто баъди ҳушӯр шуданаш ҳам худро дар нопадид шудани Чилгесаойим гунаҳгор надониста, ба айшу ишрат идома медиҳад. Дар охири афсона, новобаста аз ҳамаи азобҳои қашидааш, Чилгесаойим шавҳарашро мебахшад ва қабул мекунад. Бинобар ин, мо наметавонем ин афсонаро яке аз варианҷҳои Дилором гӯем, зоро дар натиҷаи ҷустуҷӯҳо дар китоби «Афсонаҳои ҳалқи ӯзбек» ягон ишорае бобати «Чилгесаойим» пайдо накардем.

Ҷустуҷӯҳо ба мо даст дод, ки дар намунаҳои афсонаҳои ӯзбекӣ ба «Дилором» монанд (танҳо бобати дарозии гесӯи шаҳбону) афсонаро бо номи «Ҳазоргесӯ» пайдо кунем. Ин афсона зиндагии шоҳдуҳтари Марғелон – Ҳазоргесӯро, ки аз рашки се бародара什 ба дasti муллои ҳавасбози пире афтида буд, инъикос мекунад [7].

Лозим ба ёдоварист, ки ин афсона ба афсонаҳои «Дилором», «Фариштамоҳи зебову доно» ва «Робияи чилгизамӯй» монанд нест, балки он афсонаи эронии «Нӯшофарини гавҳарточ»-ро ба хотир меорад.

Афсонаи «Нӯшофарини гавҳарточ» дар қолаби «қисса андар қисса» эҷод шуда, ба афсонаҳои арабии «Ҳазору як шаб» шабеҳ аст ва ҷонбозиҳои шоҳзодаи Чин – Султон Иброҳимро барои ба даст овардани Нӯшофарин бозтоб мекунад. Афсонаи «Нӯшофарини Гавҳарточ» мисли афсонаи «Дилором» бо ошики зор шудани шоҳзода Иброҳим, аз дидани мусаввараи Нӯшофарин, оғоз мешавад:

«Тоҷирон ба Султон Иброҳим бобати аҷоиботи дар олам дидашон гуфтанду билохира сари матлаби асосӣ омаданд ва бобати зебогии оламгири Нӯшофарини гавҳарточ ба Султон Иброҳим қисса карданд. Вақте дар ҷеҳраи Султон Иброҳим нишони шодмониро диданд, яке аз онҳо гуфт:

– Агар Султони ҷаҳон иҷоза дихад, мо барояш як мусаввараи Нӯшофаринро нишон дижем.

Султон Иброҳим розӣ шуд. Бозаргонон магар маҳтали ишора буданд, ки зуд аз санҷуқчай ашёи маҳсус мусаввараи Нӯшофарини Гавҳарточро оварда, ба Султон Иброҳим нишон доданд. Ӯ дергоҳ ба муссаввара ҳомӯш нигоҳ карда, билохира аз ҳуш рафт. Ин нишонаи ишқи сӯзону самимӣ ва оламсӯзи Султон Иброҳим ба Нӯшофарини Гавҳарточ буд» [11, с. 369].

Шабоҳати «Нӯшофарини гавҳартоҷ» ба «Ҳазоргесӯ» дар он аст, ки назар ба шоҳзода образи зебосанам дар ҳар ду афсона фаъолтар ва ҷасурттар аст. Дар афсонаи «Нӯшофарини Гавҳартоҷ» Султон Иброҳим ба ишқи Нӯшофарин пушти по зада, бо малиқаи Фаранг - Ҳуршеди Оламгир ба айшу нӯш машғул мешавад. Дар «Ҳазоргесӯ» бошад, образи писари шоҳи Қошғар - Шералӣ буздилу тарсу тасвир шудааст ва буздилии ў ба он оварда расонид, ки Ҳазоргесӯ охируламр насиби шоҳзодаи дигар, арзандай хусни оламгири Ҳазоргесӯ, баҳодури паҳлавон дар тилисми дев гардад. Образи Шералӣ ба хотири мо образи шоҳзода Бобораҳимро меорад, ки мисли Шералӣ ба лиқо ва давлати шоҳии худ мағурӯр дар гӯшаи хаёлаш ҳам намеовард, ки Диlorом (ё Фариштамоҳ, ё Робия) на ба сурати зебои ў ва на ба асли шоҳияш таваҷҷуҳ дорад, балки Санғсабури меҳнатқарин ва поквиҷдону дилсафедро ба ҳамсарӣ меҳоҳад.

Аз ин лиҳоз, метавон ҳадс зад, ки «Ҳазоргесӯ» ва «Нӯшофарини гавҳартоҷ» вариантҳои эронӣ ва ўзбекии афсонаи «Дилором» аст, аммо хати сужет ва мотиви афсонаи «Нӯшофарини Гавҳартоҷ» дар шакли афсонаҳои сехромез иншо шуда, мотиви асосӣ на дар ақли расои шоҳбону ва «қилро аз хамир чудо кардан»-и ўст, балки ёрии деву парӣ ва парандай Рӯҳ, ки образаш мисли образи мурғи афсонавии Симурғ дар афсонаи «Нӯшофарини гавҳартоҷ» оварда шудааст, мебошад. Вариантнокӣ дар фолклор як такомули маъмулӣ буда, ба ақидаи муҳаққиқ Шарофат Мирзоева «сужети осори адабиёти шифоҳӣ баръакси адабиёти навишторӣ дар натиҷаи аз даҳон ба даҳон гузаштан тағиیر меёбад ва вобаста ба ин вариантҳо – нусхаҳо пайдо мекунад. Тағиир ёфтани сужети асарҳои шифоҳӣ яке аз хусусиятҳои асосии осори ин адабиёт ба шумор мераванд ва пеш аз ҳама, ба гӯяндагони он асарҳо алокаманд аст. Яъне ҳар як гӯянда ин ё он асари фолклориро мувофиқи ақидаю ҷаҳонбинӣ, қувваи ҳофиза, хунару истеъдоди шахсӣ ва шавқу завқи шунавандай худ, ҳамчунин мутобики шароити зиндагӣ ва бо назардошти талаботи давру замон мегӯяд, нақл мекунад ё месарояд» [8, с.26].

Ба ҳамин хотир бисёр ҷузъиёт ва унсурҳои таркибии сужет ва муҳтавои осори шифоҳӣ, зимни ба амал омадани омилҳои дар боло зикршуда, аз ҷониби ҳалқ (гӯядагони осори шифоҳӣ) аксаран тағиир меёбад, ки ин омил дар назми шифоҳӣ низ зиёд дида мешавад.

Дар фолклори тоҷик 3 вариант ё худ нусхаи асосии афсонаи «Дилором» вуҷуд дорад. Онҳоро бо ҳарф ва рақамҳои шартӣ чунин ишора мекунем:

- V 01: «Дилором»;
- V 02: «Робияи чилгазамӯй»;
- V 03: «Фариштамоҳ» («Фариштамоҳи зебову доно»).

Барои марбути як афсона будани ин вариантҳо моро лозим аст, ки ҳамгунағӣ, аниқтараш доштани мотивҳои якхелаи вариантҳои гуногуни афсонаро муайян кунем. Дар натиҷаи таҳлил ва муқоисаи сужети вариантҳои гуногун ба ҳулосае метавон расид, ки афсонаи «Дилором» (ҳарчанд дар байни мардум бештар чун «Робияи чилгазамӯй» маъмул аст, аммо нусхаи аз ҳама қадимӣ ва аввалин маротиба рӯйи чоп омада «Дилором» унвон дорад), дорои 13 мотиви

асосӣ мебошад. Тибки қоида, мотивҳоро бо ҳарфи «М», ки дар се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) як хел ҳонда мешавад, ишора мекунем:

М01: Дидани Бобораҳим мусаввараи Дилоромро;

М02: Пай бурдани падар аз даромадани Бобораҳим ба ҳонаи асрорангез;

М03: Исрори Бобораҳим барои рафтан ба мамлакати Дилором;

М04: Сохтани аспи ҷӯбин аз тарафи Сангсабур;

М05: Сӯхтани аспи ҷӯбин дар ҳаво ва беилоҷ мондани Бобораҳим;

М06: Дар бозор дидани Бобораҳим Дилоромро ва қӯшиши бенатиҷаи ўм барои дикқати ин зебосанамро ҷалб намудан;

М07: Пинҳонӣ ба ҷустуҷӯи Бобораҳим баромадани Сангсабур;

М08: Ёфтани Сангсабур мӯйи Дилоромро ва роҳро идома додани ў;

М09: Шарти шаҳбону барои ошиқонаш (ин мотив танҳо хосси Фариштамоҳи зебову доно аст);

М10: Бой додани Бобораҳим шартро (ин мотив танҳо хосси Фариштамоҳи зебову доно аст);

М11: Фолиб омадани Сангсабур ва исрори ў барои Бобораҳимро интиҳоб кардани Дилором (ин мотив танҳо хоси «Фариштамоҳи зебову доно» аст);

М12: Дидани Сангсабур ва ба ў ошиқ шудани Дилором (ин мотив дар «Фариштамоҳи зебову доно» дидা намешавад);

М13: Қарори интиҳоби Сангсабур аз ҷониби Дилором ва ноумед шудани Бобораҳим.

Мафҳуми мотив (аз лотинӣ «moveo» - ҳаракат мекунонам, ба кор медарорам) аслан истилоҳи соҳаи мусикӣ буда, гурӯҳи ритмии аз чанд нота ташкилшударо ифода мекунад ва ин термин аз соҳаи санъатшиносӣ ба адабиётшиносӣ гузашта, дар илми адабиётшиносӣ ба ақидаи Шерер «мафҳуми компоненти минималии адабиёти бадеиро, ки меҳвари асосии ин осорро ташкил медиҳад, ифода мекунад» [9].

Дар робита бо шарҳу тафсири мотивҳо, аз ҷониби муҳакқиқони соҳа, образи қаҳрамони асосии афсонаи мавриди назар зани зебо маҳсуб меёбад, ки дар тасвири пурраи он санъати портретнигорӣ нақши бениҳоят қалон бозидааст. Зоро маҳз тасвири бадеии портрети образ ба мо имкон медиҳад, ки қаҳрамонро аз ҳар ҷиҳат хуб шиноsem. Тавре огоҳем, дар афсонаҳо образи занон ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд, амсоли зани зебо, зани қурбонишуда, зани доно, зани часур, зан - паҳлавон, зани ҳилагар, зани сеҳргар ва гайра. Дар ҳар се афсона шоҳдуҳтар бо ҳусни оламгири хеш менозад, меҳоҳад бо намоиш додани ҳусни худододи худ ошиқону муштоқони дидорашро сӯзонад ва аз шунидани суханҳои ширин дар васфи ҳуснаш лаззат барад. Дар дар ҳар се варианти афсона портрети қаҳрамони асосӣ хеле ҷаззоб тасвир ёфта, натанҳо образҳои дигари афсона, балки ҳонандаро низ мафтун мекунад: «Дидани Дилором имкон дорад, ў худаш зуд-зуд дар байни мардум пайдо мешавад: ў аз ҳонааш баромада, дар қӯчаҳои шаҳр каме сайругашт карда, боз ба ҳамон роҳи рост ба қасраш меравад. Бинобар ҳамин ҳам сокинони шаҳри мо то дергоҳ хоб намераванд, ки мабодо Дилором гузараду онҳо надида монанд... ҳама қӯшиш мекунанд, ки ба дидори ў мушарраф гарданд, ҳама орзӯи дидани рӯйи ўро доранд, зоро ҳар касе, ки як бор ба рӯйи чун моҳи ў

назар андозад, то дер гоҳ хушбахту осудаҳол мегардад. Рӯйи ӯ дар миёни анбӯҳи мӯйи чилгази сиёҳаш моҳи пинҳоншударо миёни абрҳо мемонад» [4, с.331].

Аз ин тавсиф бармеояд, ки Дилором воқеан ҳам паричехра ва нуронӣ будааст. Шояд маҳз чунин ҷозибанок тасвир ёфтани портрети Дилором бо гузашти замон номи ӯро аввал ба Робияи чилгазамӯй ва баъдан ба Фариштамоҳи зебову доно мубаддал кард. Чун дар тасвири бадей Фаришта, зоте ҳаст, ки аз андомаш нур меборад ва моҳ чун рамзи зебогӣ шинохта шудааст. Воқеан, дар тасвири образ нақши портрет хеле муҳим аст. Дар нигоҳи аввал, вобаста ба таҳлили истилоҳҳои «образ», «персонаж» ва «портрет», чунин ба назар мерасад, ки ин ҳар се истилоҳ дар осори бадей (бавижа осори фолклорӣ) як вазифаро ичро мекунанд. Аммо дар асл ин тавр набуда, ҳар яке аз ин баҳшҳои илми адабиётшиносӣ дар мукамал гардидани сюжети асар функсияҳои хос доранд ва маҳз ҳамин функсияҳо онҳоро аз ҳамдигар фарқ мекуноанд.

Образҳо метавонанд мусбат, манғӣ, ҷовид, лаҳзавӣ, субъектӣ, объектӣ, айнан ва маҷозӣ бошанд. Барои пурра ва ҷозибанок тасвир гардидани образ дар адабиёти бадей, ҳусусан жанрҳои фолклорӣ аз «лейтомотив (аз олмонӣ. Leitmotiv - мотиви пешбар) - образи бадеии конкретие, ки таҷассумгари маънӣ ва ҳадафи асосии асар мебошад», васеъ истифода мебаранд [3].

Дар афсонай мазкур ба ҳайси лейтомотив, мусаввараи Дилором дар хонаи асроромези шоҳ аст, ки ҷараёни воқеа ва саргузашти қаҳрамонони афсона аз ҳамон мусаввара оғоз меёбад.

Дар маҷмуъ метавон гуфт, ки образ дар адабиёти бадей, ҳусусан дар жанрҳои насрӣ тасвири мукамали ҳарактер, шаҳсият ва мавҷудоти зиндаю ғайризиндаи тасвиршуда мебошад, ки метавонад дар ҳуд ҳам аслро таҷассум намояд, ҳам маҷозро, метавонад дар як вақт олами ботиниву зоҳирӣ қаҳрамонро бозгӯ кунад. Образро метавон ҳатто бе тасвири ҳарактери қаҳрамон шинохт. Яъне бо як ҷумлаи кӯтоҳ мо метавонем маълумоти кофиро дар бораи шаҳсияти қаҳрамон дарёб кунем. Аммо персонаж ин иҷроқундандаи яқвақтинаи асари бадеист.

Ҳамин тарик дар дунёи илм, ҳусусан адабиёт персонаж ба ҳайси таҷассумгари ҷеҳраи қаҳрамон аст. Барои нишон додони персонажи асар нависанда (дар адабиёти китобӣ) ё гӯяндаро (зимни нақли асарҳои фолклорӣ) лозим аст, ки аз дигар санъатҳои бадей, аз қабили портрет, ташхис, ташбех, тамсил, ва ғ. истифода барад. Яъне мо метавонем, образро бо як ҷумла фаҳмем, ки ҷигуна аст, аммо барои дарки пурраи персонаж моро лозим аст, ки ба портрет ва ҳарактери он дикқат дихем. Аз тасвири бадеии образ мо ба ҷузъияти зоҳирӣ он ошно мешавем ва аз тасвирии психологии портрет бошад, бо дунёи ботинии қаҳрамон.

Дар афсонай мавриди назар қарордошта, образи зани зебо дар симои Дилором, тасвири бадеии портрети ӯ аз ҷониби ҳар гӯянда ҷозибанок буда, шунавандаро воқеан ҳам ошиқи ҷамоли ин шаҳбону мегардонад. Портрети ӯ дар баробари бениҳоят зебо будан, дар дарки психологӣ ҷун зани мағрур, ҳуддӯстдор ва ҳатто то андозае

ҳавобаланд мучассам гардидааст. Ин амри табиист, чун аз назари равоншиносӣ дар ботини ҳар инсони зоҳирان зебо бузургманишӣ ва худдӯстдорӣ мавҷуд аст, ки ба воситай ин ҳиссиёт шахси мавриди назар меҳоҳад атрофиён, ҳусусан мутаваҷҷеҳони ҳунашро таҳти тасарруфи ҳуд қарор диҳад ва дар асари мазкур қаҳрамони асосӣ – Дилором ба ин ҳадафаш пурра ноил гардидааст. Гузашта аз ин, Дилором дар сурати ноком шудани ошиқони ҳуд, аз ранчи равонии онҳо низ лаззат мебарад. Ӯ бо вучуди ин қадар ҳаридор доштан меҳоҳад шахси арзандатаринро интихоб намояд. Яъне ҳам мағрур аст ва ҳам орзупарвар.

Дар ду варианти аввала шоҳдуҳтар бо мақсади ёфтани ҷуфти муносibi ҳуд ба шаҳр мебарояд, то ин ки дар байнӣ ҳаридоронаш ҷавонеро пайдо намояд, ки «бо як дидан, дида бо ҳазор дил ошиқи зораш шавад». Аммо Дилором ё ҳуд Робия ҳеч гумон надошт, ки шаҳзодаи қалбаш як ҷавони тамоман тасодуфӣ – яъне қасест, ки на талабгори ҳунарӣ ўст, балки як прототипест, ки барои қӯмаки Бобораҳим баҳри дарёфти қалби Дилором омадааст. Ин рафтори ӯ, то як андоза, ба иззати нафси Дилором расидан буд. Чун Дилором бовар дошт, ки Сангсабур низ мисли ҳазорон ҷавони дигар барои дили ӯро ба даст овардан омадааст. Вале, дар ин росто, бо дарки ҳақиқати ҳол, аз Сангсабур ранцида бошад ҳам, барои нашикастани ғурураш масали «дар ҷангу ишқ ҳама роҳҳо судбаҳшанд»-ро моҳирона ва оқилона истифода бурда, ба мақсадаш расид. Шояд маҳз ҳамин нуктаи кулминатсионӣ - интихоби ногаҳонии Дилором Сангсабурро боис шуда, ки варианти оҳирини афсона унвони «Фариштамоҳи зебову доно»-ро гирифтааст. Зоро доногии Фаришта дар ин вариант аз нуктаи назари мантиқ дида намешавад. Ҳатто ҳамроҳ шуданаш ба баҳси Сангсабур бо луҳтаки соҳтааш қобили қабул нест. Мълум аст, ки ҳатти сужети варианти сеюм аз сужетҳои ду варианти аввала фарқ дорад. Дар ин вариант барои ба даст овардани дасту дили Фариштамоҳ талабгорон бояд шартҳои ӯро иҷро мекарданд, ки ин ҳатти сужет дар ҷанд афсонаҳои тоҷикӣ, аз қабили «Содиқон», «Подшоҳ ва дуҳтари оҳангар», «Писари моҳигир» мавҷуд аст. Яъне шартҳои вазнини шоҳдуҳтари зебо барои талабгоронаш ва аз уҳдаи иҷрои онҳо баромадан аз ҷониби як ҷавони оддӣ амри маъмулӣ дар афсонаҳои ҳалқӣ маҳсуб меёбад. Чун варианти нокӣ дар афсонаҳо амри маъмулӣ буда, аксар вақт бо изофа шудани мотиви нав ё ҳуд доҳил шудани мотиви як афсона ба афсонаи дигар сабаби ба вучуд омадани варианти нави ин ё он афсона мегардад, ин зуҳурот дар афсонаи мавриди назари мо низ ба амал омадааст. Изофа шудани мотиви шарти шоҳдуҳтар ба дилдодагонаш боиси мукаммалтар шудани образи ӯ гардидааст. Зоро ин мотив далели зирақии ӯ мебошад.

Одатан, шоҳзодаҳо, ҳанӯз дар ҳурдсолӣ, аз ҷониби устодони бехтарини мамлакаташон омӯзиш дид, оқилу доно ба камол мерасанд ва шуқӯҳу шаҳомати шоҳзодагии ҳудро гум намекунанд. Дар ин росто образи Дилором дар варианти сеюм дар баробари зебою доно будан, боз дар посдори аслии анъанаи шоҳӣ будан (бамаврид истифода бурдани ин асолат ва нишон додани он дар мавриди зарурӣ) таҷассум гардидааст. Яъне ӯ тавониста, ки оқилии шоҳиро дарк кунад ва чун шаҳбонуи асли барои ҳалли оқилонаи муаммо ҷори саривақтӣ андешад. Ҳамчунин, ҷавоби оқилонаи ӯ ба Сангсабур: «Ёри ман ҳамон касе мешавад, ки ақли

расою дили соф ва хулқи нек дошта бошад» бори дигар образи ўро чун шоҳбонуи асил ва адолатпеша, ки хоси шаҳзодаҳои оқил мебошад, таҷассум намудааст.

Дар ҳар се вариант Санғсабур на либоси шоҳӣ дораду на асолати шоҳӣ, аммо аз рӯйи масали «Дил, ки интихоб кард, намегӯяд, ту шоҳӣ, ё гадо» амал кард. Шояд қалби малика маҳз бо дидани Санғсабур ба тапиш даромад, ки барояш аслу насабаш муҳим набуд. Шаҳбону дар баробари зоҳири Санғсабур ба ботинии ў баҳо дода, ўро, ки дуредгаре буд, интихоб кард. Ин аз зиракии ў дарак медиҳад. Яъне, Дилором хуб дарк мекунад, ки Санғсабур аз шоҳзодаҳои ҳавасбозе мисли Боборахим ба куллӣ фарқ дошта, дар ҳама ҳолат тавон ва қудрати хушбаҳт кардани ўро дорад. Ў, бо дидани далерӣ, ҳозирчвобӣ ва меҳнатдӯстии Санғсабур, ба хулосае омад, ки танҳо Санғсабур барин ҷавон метавонад, ки ҳамчун шаҳси оқил ўро дӯст дошта, дар ҳама гарму сарди ҳаёт дар барааш бошад ва доштани чунин шавҳар орзуи натанҳо шоҳбонуву асилзодагон, балки таманнойи тамоми занҳост.

Ҳамин тариқ, аз таҳлили образи Дилором, дар афсонаи мавриди назар, ба натиҷае метавон расид, ки ин образ дар назари аввал таҷассумгари зебогии беандозаи зан ва отифати ўст. Дар мавриди дуюм таҷассумгари гурур ва худписандии занҳои зебост. Дар навбати севум, он таҷассумгари асолати зан, ҳусусан зани асилзода аст. Яъне, интихоби Санғсабур ба ҳайси ҳамсар, аз сӯйи Дилором, нишона аз доштани тафаккури баланд, ақли расо ва дониши мукаммали ўст.

Ҳар зан, новобаста аз табақаи иҷтимоияш, орзуи доштани шавҳари солех, дорои хулкӯ атвори нек ва меҳнатдӯсту қавиироди аст ва образи Дилором, билохира, таҷассумгари орзую омоли ҳар зани дунё бобати интихоби ҳамсари идеалий аст. Аз ин боис аст, ки афсонаи «Дилором», новобаста аз хеле қадимӣ будан, имрӯз низ аз дӯстдоштатарин афсонаҳои хурдсолу болиг аз чинси латиф маҳсуб меёбад.

Адабиёт

1. Адабиёти шифоҳӣ / Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 5). Муҳаррирон: Мирзозод Т, Ҳамидов Р, Пирзод М. – Душанбе: АВА, 2008. – 285 с.
2. Боровикова, Ю. С. Речевой портрет протагонистов в русских народных сказках и народных сказках Британских островов (материалы к элективному курсу). Магистерская диссертация / Боровикова. – Екатеринбург. – 2019. –
3. Виды образов в литературном произведении. [Манобеи электронӣ]. Санай дастрасӣ: 03.04.2022. Низоми дастрасӣ: <https://pandia.ru/-text/80/200/20486.php>
4. Дильором. Таджикские народные сказки / Муҳаррири масъул: Клавдия Улугзода. – Душанбе: Ирфон. –1969. –331 с.
5. Донишномаи фарҳангӣ мардуми тоҷик. Ҷилди 1. - Душанбе: Муассисаи давлатии Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик. –2015. – С. 83.
6. Единорог - Унифлай [Манобеи электронӣ]. Санай дастрасӣ :03.04.2022. - Низоми дастрасӣ: <https://kohuku.ru/proishojdenie/loshadi-v-mifah-i-poveriyah/4271-edinorog-uniflai.html>

7. Красавица тысяча косичек [Манобеи электронӣ]. Санай дастрасӣ: 03.04.2022. - Низоми дастрасӣ: <https://skazkibasni.com/uzbekskie-narodnye-skazki>

8. Мирзоева, Ш. Муқоисаи сужети 35 нусхай як афсона (дар мисоли афсонаи ҳаҷвӣ- маишии «Зани ҳиллагар») / Ш. Мирзоева // Паёмномаи фарҳанг №3(55). – 2021. – С. 26.

9. Мотив в литературе. Проблема определения понятия. [Манобеи электронӣ]. Санай дастрасӣ :03.04.2022. - Низоми дастрасӣ: <https://myfilology.ru/137/motiv-v-literature-problema-opredeleniya-ponyatiya/>

10. Литературный образ. [Манобеи электронӣ]. Санай дастрасӣ :03.04.2022. - Низоми дастрасӣ: <http://www.bukinistu.ru/teoriya-literaturyi/literaturovedcheskaya-istoriografiya.html>

11. Рассказ о малике Нушафарин Гавхартадж и её невероятных приключениях // Иранская сказочная энциклопедия, раздел «Сказки». – Москва: Художественная литература. –1977. – 446 с.

12. Робиаи Чилгазамӯй / Афсонаҳои ҳалқи тоҷик. Китоби 5. – Душанбе: Маориф. – 2016. –75 с.

13. Сказкотерапия [Манобеи электронӣ]. Санай дастрасӣ: 01.04.2022. - Низоми дастрасӣ: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказкотерапия>

14. Фариштамоҳи зебову доно / Афсонаҳои ҳалқи тоҷик. – Ҳуҷанд: Ношир. –2014. –283 с.

15. Чилгесаойим // Мардумгиёҳ. – 1993.–№2. – С.16-19; 39-47.

Фарангиси Фарзон

ОБРАЗ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ ОДНОЙ ТАДЖИКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

В статье рассматривается и обсуждается идеальный и возвеличенный образ чрезвычайно красивой женщины с аналогичными характеристиками в трех вариантах таджикской народной сказки «Дилором». В ходе анализа и рассмотрения автор прилагает все усилия для того, чтобы гармонизировать сюжет, обрисовать образ, подчеркнуть изумительную красоту главного образа, его универсальность, и в то же время иметь единый аспект этих трех вариантов сказки, связанных сюжетной линией, мотивом и портретом героя, изменением имени главного героя по объективным причинам, таким как переход и изменение времени и места рассказа и добавления новых мотивов или исключение того или иного мотива.

Образ женщины в таджикских сказках часто изображается как олицетворение чистоты, красоты и невинности, что очаровывает читателя этой непревзойденной красотой и остроумием изображенного героя. Главными героями большинства таджикских сказок являются женщины, многие из которых обладают неземной красотой, и в данных сказках преобладает особое упоминание об их элегантности, чистоте и изобретательности, что побуждает парня (или читателя) читать и слушать, чтобы убедиться в уникальности и неповторимости героев.

Образ прекрасной женщины, изображенный в трех таджикских народных сказках: «Робия чилгазаму», «Красивая и мудрая Фариштамох» и «Дилором», демонстрировался четко, точно и неповторимо. Это означает, что в тот момент начнутся самые честные матчи Дилорома, Фариштамоха и Робии, которые часто не видят этого благочестия, один из-за слухов людей, другой-из-за просмотра ограды стены дома пиньыта отца, а третий-из-за свое поэтического презрения, мечтает встретиться с этими женщинами-ангелами.

Следует отметить, что образ главного героя в этих сказках был описан как выдающийся. Женщина гордится своей неземной красотой, день за днем растёт число ее женихов, она каждый день проходит по длинной улице, чтобы «подлить масло» в огонь любви своих поклонников и затуманить их разумне обездолить людей светом своей лунной личке.

Ключевые слова: Сказка, миф, фольклор, Дилором, Робия чилгазамуй, Фариштамох, образ, персонаж, сюжет, сюжетная линия, мотив, история, ритуал, женщина.

Farangisi Farzon

THE IMAGE OF A BEAUTIFUL WOMAN IN THREE VERSIONS ONE TAJIK FOLK TALE

The article examines and discusses the ideal and exalted image of an extremely beautiful woman with similar characteristics in three versions of the Tajik folk tale "Dilorom". During the analysis and consideration, the author makes every effort to harmonize the plot, outline the image, emphasize the amazing beauty of the main image, its universality, and at the same time have a single aspect of these three versions of the fairy tale, connected by the storyline, motive and portrait of the hero, changing the name of the main character for objective reasons, such as transition and change of the time and place of the story and the addition of new motives or the exclusion of one or another motive.

The image of a woman in Tajik fairy tales is often depicted as the personification of purity, beauty and innocence, which fascinates the reader with this unsurpassed beauty and wit of the depicted hero. The main characters of most Tajik fairy tales are women, many of whom have unearthly beauty, and in these fairy tales a special mention of their elegance, purity and ingenuity prevails, which encourages the youth to read and listen to make sure of the uniqueness and originality of the characters.

The image of a beautiful woman depicted in three Tajik folk tales: "Robiya chilgazamu", "Beautiful and Wise Farishtamoh" and "Dilorom" was demonstrated clearly, accurately and inimitably.

It should be noted that the image of the main character in these tales was described as outstanding. A woman is proud of her unearthly beauty, the number of her suitors is growing day by day, she walks down a long street every day to "pour oil" into the fire of love of her fans and cloud them to make people more destitute with the light of her moon face.

Keywords: Fairy tale, myth, folklore, Dilorom, Robia chilgazamu, Farishtamoh, image, character, plot, storyline, motive, history, ritual, woman.

ТДУ: 02+021/025+9тоҷик+37тоҷик+07+01+011/096

**Комилзода Шариф,
Акобирова Моҳира, Наимов Саломиддин**

ВАЗЪИ ФАҶОЛИЯТИ МУАССИСАҲОИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ

Дар мақола дар заминаи таҳлили маводи бойгонӣ ва таҳқиқи сотсиологӣ вазъи фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии вилояти Суғд дар даврони истиқлол мавриди омӯзиши қарор гирифтааст. Таҳқиқ имкон дод, ки бо истифода аз методҳои пурсии, мусоҳиба, омӯзиши аснод фаъолияти муассисаҳои интишоротии вилояти Суғд: нашириётҳои «Ношир», «Нури маърифат», матбааҳои «Хуросон», «Меъроҷ» ва ҳаҷми маҳсулоти интишорнамудаи онҳо таи солҳои фаъолиятиашон аз рӯзи таъсисёбӣ то соли 2021, вазъи пешниҳои нусхаҳои ҳатмии маҳсулоти интишоршуда ба мақомоту муассисаҳои даҳлдор ва дигар масоили марбут ба фаъолияти ношири, таҳлил карда шаванд. Ҳамзамон дар рафти таҳқиқ вазъи фаъолияти Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асирӣ ва Китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи А. Шукӯҳӣ дар самти роҳандозии хадамоти китобдорӣ-библиографӣ омӯхта шуд. Дар ин робита барои муайяну мушаххас намудани вазъи воқеии нашири адабиёти бачагона дар даврони истиқлол ва ворид шудани он ба фонди китобхонаҳои бачагона ва сатҳи дастрасии кӯдакону наврасон ба ин адабиёт дар Китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи А. Шукӯҳӣ тавассути пурсиинома таҳқиқи сотсиологӣ доир гардид.

Дар тӯли 30-соли соҳибистиқолии Тоҷикистон заминаи модиву техникии муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадриҷан тақвият ёфта, дар баробари таъмиру азnavsозӣ барои муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳру ноҳияҳои вилоят биноҳои наву замонавӣ соҳта ба истифода дода шуданд.

Дар хотимаи мақола бурду боҳти соҳаҳои табъу нашр ва китобдорӣ нишон дода шуда, тавсияҳои мушаххас ҷиҳати бартараф намудани норасоию камбуҷидҳои ҷойдошта пешниҳод гардидааст.

Калидвоҷсаҳо: китоб, китобхона, нашр, нусхаи ҳатмӣ, нашириёт, матбаа, муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, таҳқиқ, ҳисобот, истиқолият.

Мутобиқ ба талаботи мавзуи илмии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот «Таҳқиқи вижагиҳои рушди фарҳангӣ миллий дар даврони истиқлол» аз ҷониби ходимони илмии пажӯҳишгоҳ вазъи фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии вилояти Суғд ва дастовардҳои муассисаҳои мазкур дар даврони истиқлол мавриди омӯзиш қарор дода шуданд.

Чунонки таҳлили маводи бойгонӣ ва сарчашмаҳои чопӣ шаҳодат медиҳанд, алҳол, дар вилояти Суғд 362 китобхона, 133 муассисаи клубӣ, 6 клуби сайёр, 21 қасру коҳ, 74 хонаи фарҳанг, 2 осорхонаи ҷумҳуриявӣ, 1 осорхонаи таърихии вилоятӣ, 9 осорхонаи

таърихӣ-кишваршиносӣ, 5 осорхонаи шахсӣ ва 6 хона-осорхона, 3 маҷмааи фарҳангӣ, 1 амфитеатр, 1 маркази фарҳангӣ-фароғатӣ, 22 боғи фарҳангӣ-фароғатӣ, 5 театри ҳалқӣ, 7 театри касбӣ, 4 ансамбли тарона ва рақс, 2 филармонияи ҳалқӣ, 30 мактаби бачагонаи санъат, мусикӣ ва рассомӣ, 11 ансамбли «Шашмақом», 2 гурӯҳи ҳаҷвӣ, 6 ансамбли фолклорӣ-этнографӣ, 2 ансамбли «Фалак», 1 ансамбли дойранавозон, 1 ансамбли карнайнавозон, 18 ансамбли рақсӣ, 6 ансамбли эстрадӣ ва 2 студияи сабти овоз фаъолият доранд. Дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 1190 ёдгории таърихио фарҳангӣ мавҷуд буда, аз онҳо 13 адад аҳамияти умумибашарӣ, 91 адад аҳамияти чумхурияйӣ ва 1086 адад аҳамияти маҳаллӣ доранд [2].

Кулли муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии вилояти Суғд тибқи нақшай корӣ дар ташкилу баргузории ҷорабинҳои сатҳи ҷумҳуриявию вилоятӣ ва маҳаллӣ баҳшида ба санаҳои муҳимми таърихӣ ва таҷлили ҷашинароҳои миллӣ саҳми муносиб гузоштаанд. Ҳар як муассисаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ бо тақозои вазифаҳои ба зимидаштааш қӯшиш намудааст, ки ҷиҳати муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии қишвар саҳм гирад ва бо истифода аз мавзеъҳои таърихио фарҳангӣ ва ҷойҳои тамошобоби вилоят барои ҷалби сайёҳони дохиливу ҳориҷӣ бештар мусоидат намояд.

Дар тӯли 30-соли соҳибистиқлолии Тоҷикистон заминаи моддиву техникии муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳру ноҳияҳои вилоят тақвият ёфта, на танҳо бинои муассисаҳо таъмиру азnavsозӣ карда шудаанд, балки барои муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳру ноҳияҳои вилоят биноҳои наву замонавӣ соҳта ба истифода дода шуданд. Бо таври мисол метавон ифтитоҳи бинои нави Осорхонаи вилоятӣ дар шаҳри Ҳуҷанд (23 августи соли 2006), мақбараи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар деҳаи Панҷрӯди шаҳри Панҷакент (10 сентябри соли 2008), ҷойхонаи миллӣ дар боғи Ваҳдати ноҳияи Бобоҷон Гафуров (26 июняи соли 2009), музассамаи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Ҳуҷанд (6 августи соли 2011), Қасри фарҳангии ноҳияи Ҷаббор Расулов (21 мартаи соли 2015), Қасри фарҳангии ноҳияи Айнӣ (18 октябри соли 2015), Қасри фарҳангии ноҳияи Ашт (25 мартаи соли 2016), Қасри фарҳангии ноҳияи Шаҳристон (24 июняи соли 2018), маҷмааи бузурги таърихиву фарҳангии Қалъаи Муғ пас аз таҷдиду барқарорсозӣ дар шаҳри Истаравшан (25 июняи соли 2018), Қасри фарҳанг дар деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен (1 апрели соли 2019), Қасри фарҳангии деҳоти ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Гафуров (31 мартаи соли 2019), Қасри фарҳангии ноҳияи Маҷҷороҳ (14 сентябри соли 2020) ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилоятро номбар кард, ки бевосита бо иштироки Пешвои миллат бо таври тантанавӣ сурат гирифтаанд.

Ҳамзамон таҳқиқ дар асоси саволномаю пурсишномаҳо дар ҳусуси вазъи фаъолияти нашриёту матбааҳо, қитобхонаҳои низоми марказонидашудаи вилояти Суғд, аз ҷумла вазъи воқеии нашри адабиёти бачагона ва сатҳи дастрасии қӯдакону наврасон ба ин адабиёт бо ҷалб кардани масъулони нашриётҳои ҳусусии шаҳри Ҳуҷанд, идораҳои рӯзномаҳои вилоят, Қитобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири ва Қитобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи А. Шукӯҳӣ доир гардид.

Дар ҷараёни таҳқиқ бо роҳбарони нашриётҳои «Ношир», «Хуросон», «Меъроҷ» ва «Нури маърифат» дар ҳусуси таърихи таъсисёбӣ, муттаҳидшавӣ бо дигар муассисаҳо ё барҳамхӯрии нашриётҳо, ҳаҷми маҳсулоти интишорнамудаи онҳо таи солҳои фаъолияташон аз рӯзи таъсисёбӣ то соли 2021, пешниҳоди нусхаҳои ҳатмии маҳсулоти интишоршуда ба мақомоту муассисаҳои даҳлдор воҳурию сӯҳбатҳо гузаронида шуда, маводи маълумотӣ ҷамъоварӣ карда шуд.

Ҳангоми сӯҳбат бо директори ҶДММ «Хуросон» Набиҷон Юлдошев (ҳатмкардаи Донишкадаи полиграфии Маскав) маълум гардид, ки муассисаи интишории «Хуросон» ҳамчун матбааи аввалини ҳусусӣ дар ҷумҳурий ҳанӯз соли 1991 барои расман сабти ном кардан ҳуччатҳои худро аввал ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳуҷанд ва сипас ба Вазорати фарҳанг пешниҳод намуда, баъд аз якуним сол соҳиби иҷозатнома гардида, фаъолияти худро оғоз намудааст. Матбаа барои ба комёбиҳои назаррас соҳиб шудан, сараввал таҷхизоти муосирро ҳаридорӣ намуда, мутахассисони ҷашми кордонро ба кор ҷалб намудааст. Маҳз ҳамин омилҳо имкон додаанд, ки матбаа дар бисёр озмунҳои соҳаи ноширии ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ иштирок карда, дар самти ороиши бадеиу полиграфии китобҳо соҳиби ҷоизаҳо гардад.

Ҳар як китобе, ки матбааи мо нашр мекунад, – мегуяд директори матбааи Н. Юлдошев, – пеш аз ҳама бо тавсияи ниҳодҳои лозима, масалан, агар китобҳои илмӣ бошанд, бо тавсияи Шӯрои илмии Донишгоҳу донишкадаҳои вилоят, агар китоб мазмуни динӣ дошта бошад, бо тавсияи Шӯрои уламои вилоят ва агар, мазмуни бадеӣ дошта бошад, бо қарори Шуъбаи вилоятии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон барои чоп қабул карда мешавад. Яъне, вазифаи нашриётро ҳамин ниҳодҳо иҷро мекунанд. Дар солҳои аввали фаъолият мо дар назди ҶДММ «Хуросон» нашриёт ҳам доштем, аммо мутаассифона, бинобар набудани мутахассисони ҳирфай, мо натавонистем кори нашриётро пеш барем, бинобар ин бо ин усули кор моявонистем сатҳу сифат ва мазмуну мундариҷаи китобҳои чопиро бехтар намоем [10].

Барои таҳлил аз ҷониби ҶДММ «Хуросон» рӯйхати китобҳои чопкардаи матбаа дар солҳои 2013-2021 пешниҳод гардид. Мутобиқ ба ин рӯйхат тӯли солҳои 2013-2021 ҳамагӣ аз ҷониби ҶДММ «Хуросон» 195 номгӯи китоб бо төъдоди 47560 нусха ба табъ расидааст. Төъдоди нашри китобҳо ниҳоят кам буда, аз 50 то 1000 нусхаро ташкил медиҳанд. Масалан, танҳо китобҳои «Иҷлосияи наҷотбахш» (с.2013), «Девон»-и Камоли Ҳуҷандӣ (с.2015), «Осори мунтаҳаб»-и С. Исфарангӣ (с.2017), «Пешвои миллат ва 24-соли нусратҳо», «Анатомияи одам»-и Н. Усмонов (с.2018), «Найсон»-и Фарзона (с.2020), «Ҳамболи офтоб»-и Лоик Шералий бо төъдоди 1000 нусхагӣ ҳар кадоме интишор ёфтаанд [5].

Сӯҳбати мо бо директори муассисаи давлатии маҷаллаи илмии «Номаи донишгоҳ» Зафар Шафиев, ки асосан фаъолияти худро дар матбааи «Нури маърифат»-и МДТ Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Faғуров ба роҳ мондааст, дар утоқи кориаш баргузор шуд. Зимни сӯҳбат маълум гардид, ки вазифаҳои асосии

матбааи «Нури маърифат», қабл аз ҳама чопи маҷаллаи илмии ДДХ ба номи академик Б. Фафуров «Номаи донишгоҳ» ва осори илмию методии омӯзгорони ин донишгоҳ, баҳусус китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълими мебошад. Хушбахтона, нусхай ҳатмии ҳар шумораи маҷаллаи илмии «Номаи донишгоҳ» ба Китобхонаи илмии электронии Русия, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, китобхонаи вилоятии ба номи Т.Асири, китобхонаи донишгоҳ ва дигар китобхонаю муассисаҳои таълимию илмӣ фиристода мешавад [9]. Илова бар ин аз ҷониби матбааи мазкур бо дарҳости шаҳсони воқеи ю хуқуқӣ китобҳои дигар доир ба соҳаҳои муҳталифи дониш низ ба табъ мерасанд. Масалан, дар тӯли солҳои 2018-2021 ба миқдори 107 номгӯй китобу ҷузваҳо ба забонҳои тоҷикӣ русӣ ва ўзбекӣ ҷоп шудаанд. Мутаассифона, ин матбаа ҳам бо төъдоди ниҳоят кам (100-200 нусха) китобҳоро нашр мекунад, ки бо ҷунин төъдод талаботи рӯзағзуни хонандагонро қонеъ гардонидан имконнозӣ аст.

Тибқи маълумотномаи пешниҳоднамудаи Матбааи нашрияии “Меъроҷ”, муассисаи мазкур аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ Файзибоев Мумин Мансурович соли 2015 таъсис дода шуда, аз рӯйи Шаҳодатнома барои хуқуқи амалигардонии фаъолияти соҳибкорӣ (№0209296 аз 16.09.2015) дар Фехристи ягонаи давлатии соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта шудааст ва вазифаҳои худро дар асоси Шаҳодатномаи Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон – барои фаъолияти ношири (№023/ФНШ-97) ва фаъолияти полиграфӣ (№185/ФП-97) ба анҷом мерасонад. Дар матбаа 3 нафар корманд фаъолият намуда, роҳбари он соҳибкори инфиродӣ М. М. Файзибоев мебошад.

Таҳлили маълумотномаи пешниҳоднамудаи матбаа нишон дод, ки дар ҳафт соли фаъолияти худ нашриёт ҳамагӣ 112 номгӯйи китобро бо төъдоди 70957 нусха дар ҳаҷми 1622,24 ҷузъи чопӣ интишор намудааст, ки аз ҷумлаи он 95 номгӯй ба забони тоҷикӣ, 13 номгӯй ба забони ўзбекӣ, 3 номгӯй ба забони русӣ ва 1 номгӯй маҷмуаи ҳикояву машқҳо ба забонҳои тоҷикию англисӣ мебошад. Яъне, маҳсулоти интишорнамудаи нашриёт дар ҳар як сол ба ҳисоби миёна ҳамагӣ 16 номгӯйи китоб, төъдоди он 10136 нусха ва 231,74 ҷузъи чопиро ташкил додааст. Аз 112 номгӯйи китобҳои чопшуда ҳамагӣ 2 номгӯй 1000-нусхагӣ (солҳои 2016 ва 2017), 1 номгӯй ба төъдоди 10000 нусха (соли 2016) ва 2 номгӯй дар мавзуи сиёсӣ 20000-нусхагӣ (солҳои 2017 ва 2018), ки ҳамагӣ 5 номгӯи китобро ташкил медиҳад. Боқимонда 107 номгӯи дигар бо төъдоди хеле кам, яъне аз 40 то 500 нусхагӣ ҷоп шудаанд [3]. Дар маълумотномаи пешниҳодкардаи матбааи “Меъроҷ” (ва дигар муассисаҳои интишорӣ низ), мутаассифона осори нашршуда тибқи соҳаҳои дониш, жанри адабӣ, таъиноти хонандагӣ ва дигар алломатҳо тасниф нашудаанд ва илова бар ин дар захираи чопхонаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ нашудани тамоми маҳсулоти чопшуда барои муайяну мушаҳас намудани вижагиҳои нашр ва таҳлилу ташхиси он монеъаҳо эҷод мекунанд.

Мувофиқи талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Номгӯйи гирандагони нусхаҳои ҳатмии ройгони хуҷҷатҳо” (№453 аз 31.08.2012) матбаа ба Агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китоби

Тоҷикистон, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанг, Сарретасияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик, Саридораи ҳифзи сирри давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Мақомоти ҳудудии он дар вилояти Суғд ва Китобхонаи вилоятии ба номи Тошҳоҷа Асири нусхаҳои ҳатмии маҳсулоти интишоннамудаашро дастрас менамояд.

Дар раванди таҳлил, маълумотномаи пешниҳоднамудаи матбаа бо сарчашмаи библиографӣ – “Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон” муқоиса карда шуда, муайян гардид, ки нашриёти мазкур фаъолияти ҳудро расман аз соли 2015 оғоз намуда бошад ҳам, қабл аз ин низ чанд китобе ба ҷон расонидааст, масалан: Набиев, В. М. Президент Эмомалӣ Раҳмон ва ташаккули сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2013. – 48 с. [6]; Паёми саодатофарин: маҷмуаи мақолаҳо. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2014. – 64 с. [7]; Набиев, В. Бузургони миллат дар шоҳроҳи таъриҳ: маҷмуаи мақолаҳо. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2014. – 184 с. [8].

Омӯзиши маводи маълумотии пешниҳоднамудаи нашриёти “Ношир” доир ба маҳсулоти ҷопии солҳои 1998-2021 интишорнамудааш нишон дод, ки нашриёти мазкур дар зарфи 24 сол ҳамагӣ 915 номгӯйи китоб ҷон намудааст, ин ба ҳисоби миёна дар ҳар як сол ҳамагӣ 38 номгӯро ташкил медиҳад. Дар ҷадвали пешниҳодшуда, мутаассифона, төъдоди маҳсулоти то соли 2012 интишоршуда нишон дода нашудааст. Аз маълумоти доир ба солҳои 2012-2021 (яъне, тӯли даҳ сол) пешниҳодшуда бошад, бармеояд, ки аксари китобҳо ба төъдоди хеле кам (масалан, 40, 100, 150, 200, 400, 500) ҷон шудаанд. Ҳамагӣ 19 номгӯйи китобҳо ба төъдоди 1000-ададӣ, 1 номгӯй бо төъдоди 5000 адад нашр шудааст [4].

Дар раванди таҳқиқ ҳамзамон фаъолияти Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири ва Китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи А. Шукӯҳӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуда, бо китобдорон ва донишҷӯёни бахши китобдории Коллеҷи омӯзгории вилоят оид ба сатҳу сифати роҳандозии ҳадамоти китобдорӣ дар шароити рушди технологияи мусоири иттилоотию коммуникатсионӣ сӯхбатҳо баргузор гардиданд.

Чунонки таҳлили маводи бойгонӣ нишон медиҳад, масалан соли 2020 «дар миқёси вилояти Суғд 362 китобхонаҳои низоми фарҳанг, аз ҷумла 1 китобхонаи вилоятии оммавӣ, 1 китобхонаи вилоятии бачагона, 17 китобхонаи марказӣ, 17 китобхонаи бачагона, 45 китобхона-филиал дар шаҳр ва 281 китобхона-филиал дар деҳот кор ва фаъолият бурда, ба аҳолӣ ҳизмат расониданд» [14, с.6]. Аз ҷониби шуъбаҳои ҳизматрасонӣ ва илмӣ-методии китобхонаҳои вилоят баргузории 16883 ҷорабинии оммавӣ бо ширкати 453471 ҳонандаву донишҷӯй, аҳли адаб, олимону муҳаққиқон, санъаткорон ва қишлоғи гуногуни ҷомеа далели фаъолияти пурсамари онҳо мебошад [14, с.19].

Натиҷагирий ва таҳлилу баррасии фаъолияти китобхонаҳои вилояти Суғд ба зими Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири вогузор шудааст ва ин китобхона ҳамчун маркази илмӣ-методӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ барои китобхонаҳои оммавии вилоят ҷиҳати сари вакт расонидани ёрии амалию методӣ ва бахшида ба масъалаҳои мубрами илми китобдорӣ ташкилу баргузор намудани ҷорабинҳои

муҳимми тахассусӣ, аз қабили конференсияҳои илмию амалӣ ва семинарҳои омӯзишӣ саҳми муносиб гузоштааст. Масалан, танҳо таҳлилу баррасӣ ва таҳияи ҳисботҳои солонаи ин маркази илмию методии китобхонаҳои вилоят аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки воқеан масъулини китобхонаи вилоятӣ ҷиҳати омодасозӣ ва таҳияи ҳисботҳо кӯшиши зиёд ба ҳарҷ медиҳанд ва мутобиқи нақшай тарҳрезишуда иҷрои ҳар як банду ҷузиёти онро аз тамоми китобхонаҳои оммавии вилоят талаб меқунанд. Ҳамасола тавассути ҳисботҳои ин марказ метавон маълумотҳои мушаҳҳасу саҳехро оид ба вазъи ҳаёти китобдории вилояти Суғд пайдо намуд. Масалан, ҳисботи солонаи китобхонаҳои вилояти Суғд, ки аз ҷониби Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири дар соли 2020 таҳия шудааст, аз 23 қисм: равияҳои асосии кори китобхонаҳо; фаъолияти кори китобхонаҳои шахсӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд; нишондиҳандаҳои асосии рақамии китобхонаҳои вилояти Суғд; ташкили хизматрасонии китобхонавӣ, тарғиби китобхона ва ҷалб намудани хонандагон, алоқа бо ҳукumatҳои маҳаллӣ, муассисаҳои таълимӣ, донишгоҳҳо, муассисаҳои маърифатӣ ва васоити аҳбори омма; мазмун ва ташкили кор бо хонандагон; маълумот оид ба хизматрасонии берун аз китобхонавӣ; тарғиби қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олий, санадҳо доир ба ватандӯстӣ, ҳуқуқ ва кишваршиносӣ; тарғиби китобҳои илмӣ, табиатшиносӣ ва тиб; тарғиби китобҳои техникӣ ва кишоварзӣ; тарғиби китобҳои санъат ва варзиш; тарғиби китобҳои суханшиносӣ, бадей ва бачагона; хизматрасонии китобӣ ва иттилоотӣ тавассути технологияи ҷадид; кори маълумотдиҳӣ-библиографӣ; фаъолияти китобхонаҳо оид ба зиёд намудан ва истифода кардани маҳзани китоб; маълумоти муҳтасар дар бораи маҳзани мубодилавӣ-захиравӣ ва дипозитарӣ; фаъолияти илмӣ-методӣ; озмуни вилоятии «Китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2020»; озмуни вилоятии «Китобдори сол – 2020»; озмуни вилоятии «Китобхонаи беҳтарин дар соҳаи технологияи мусоирӣ иттилоотӣ – 2020»; озмуни умумиҷумҳуриявии «Китобдор, китобхона ва китобхонаи шаҳсии сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020»; кор бо мутахассисон; мустаҳкам кардани базаи моддиву техникии китобхонаҳо ва вазъи қунунии онҳо; хулоса ва пешниҳодҳо иборат мебошад.

Таҳиягарони ҳисботи ҷамъбастӣ кӯшиш намудаанд, ки дар заминai ҳисботҳои пешниҳоднамудаи китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят вазъи воқеии татбиқи вазифаҳои гузошташуда ва иҷрои корҳои банақшагирифташударо бо далелҳои боэътиномонк асоснок намоянд ва воқеъбинона баҳо диҳанд. Масалан, баъд аз таҳлили зерқисми «Тарғиби китобҳои техникӣ ва кишоварзӣ» дар ҳисбот чунин натиҷагирий шудааст: «Саривақт қонеъ гардонидани талаботи хонандагони китобхонаҳо бо китобҳои техникӣ ва кишоварзӣ дар аксари китобхонаҳои марказӣ ва китобхона-филиалҳо дар сатҳи зарурӣ иҷро гардид. Аз ҳисботҳои пешниҳодшуда бармеояд, ки беҳтарин ҷорабинихо оид ба тарғибу ташвиқи соҳаи муҳим дар китобхонаҳои системai марказонидашудаи шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Исфара, Гулистон, Ашт, Бобоҷон Гафуров, Шаҳристон доир гардидаанд. Китобдорони шаҳру ноҳияи Истаравшан, Маҷтоҳ,

Спитамен, Деваштич ва Китобхонаи бачагонаи вилоятӣ бошад, оид ба тарғиби ин соҳа беаҳмияти зоҳир намудаанд» [14, с.73].

Дар охири ҳар як ҳисбот масъулин камбудию норасоиҳои ҷойдоштаро ошкор намуда, тавсияҳои мушаххас ҷиҳати бартараф намудани онҳо манзур менамоянд, ки метавон бештари ин тавсияҳоро барои беҳтар намудани фаъолияти китобхонаҳои дигар шаҳру вилоятҳои чумхурӣ истифода кард. Аз ҷумла дар ҳисботи соли 2021 пешниҳод шудааст: «1. Барои китобхонаҳои системаи марказонидашудаи шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷудо кардани суратҳисоби маҳсус (ҷудо аз баҳшҳои фарҳанг) заминаҳои хуберо ҷиҳати ҳаридории китобҳои тозанашр, таъмиру тармими биноҳо, мустаҳкам кардани базаи моддиву техникӣ, маблағи сафархарҷӣ ба китобдорон ва дигар корҳои судманд ба вучуд меоварад; 2. Дар Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошҳоҷа Асирий маркази ягонаи таъмини тамоми китобхонаҳо бо маводи корӣ, ҷун рӯзнома, варақаи хонанда (формуляр), баргак, дафтари бозшуморӣ (суммарӣ), дафтари бақайдгирӣ (инвентарӣ), дафтари қайди маълумоти библиографӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои коргузории соҳавӣ ташкил карда шавад; 3. Бо мақсади ташкилу баргузории семинарҳои сайёр ва курсҳои қўтоҳмуддати омӯзиши маблағи сафархарҷии китобхонаҳои марказӣ бамаротиб зиёд карда шавад ва сари вақт пардоҳт гардад» [15, с.168-169].

Мутобиқ ба мазмуну муҳтавои ҳисботҳои панҷ соли охир бо истиснои Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошҳоҷа Асирий, Китобхонаи бачагонаи вилоятии ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ, китобхонаҳои шаҳрҳо ва ноҳияҳои Исфара, Бобоҷон Гафуров, Зафаробод ва Спитамен дар китобхонаҳои марказӣ ва китобхона-филиалҳои шаҳру дехот сомонаи алоҳида, истифодаи маҳзани электронӣ, таъмини интернети беноқил ва усули муаррифӣ намудани маҳзани электронии китобхонаҳо роҳандозӣ нагардидааст. Аз ин рӯ, дар ин китобхонаҳо нусхабардории китобҳо (сканер), ҷамъовариву бунёди захираи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва таъмини дастрасии хонандагон ба манобеи электронӣ гайриимкон аст. Масалан, дар тӯли 5 соли охир тезододи воситаҳои техникии мусосир аз 197 адад ба 272 адад афзоиш ёфтааст. Мутаносибан тезододи компьютерҳо 134 – 180, принтерҳо 46 – 60 зиёд шуда, сканерҳо 17 – 17 адад [11-15] бетагийир мондаанд. Тамоюли зиёдшавии тезододи воситаҳои техникии мусосир, қабл аз ҳама, ба китобхонаҳои дар боло зикри ном шуда, рабт доранд.

Дар ҷараёни таҳқиқ, инчунин, ҷиҳати муайян намудани вазъи воқеии нашри адабиёти бачагона ва сатҳи дастрасии қўдакону наврасон ба ин адабиёт дар Китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи А. Шукӯҳӣ таҳқиқи сотсиологӣ доир гардид. Таҳқиқ муайян намуд, ки дар даврони истиқлол ба китобхона 7307 номгӯи китобҳои бадей бо тезододи 22 403 нусха барои қўдакон ва наврасон ворид шудааст. Аз ин ҳисоб: барои хонандагони синни томактабӣ 982 номгӯй бо 2102 нусха; барои хонандагони синни хурди мактабӣ 1120 номгӯй бо 3360 нусха; барои хонандагони синни миёнаи мактабӣ 2200 номгӯй бо 6839 нусха; барои хонандагони синни калони мактабӣ 3005 номгӯй бо 10 102 нусха ворид шудаанд. Ҳамзамон дар даврони истиқлол барои қўдакон ва наврасон китобҳои илмӣ-маърифатӣ ҳамагӣ 1750 номгӯй бо 5250 нусха

ворид шудааст. Донишномаҳо бошанд, барои кӯдакон ва наврасон 110 номгӯй бо төйдоди 112 нусха ба китобхона ворид шудаанд [1].

Ҳамин тавр, таҳлили маводи бойгонӣ ва натиҷаи баргузории таҳқиқҳои сотсиологӣ нишон доданд, ки дар фаъолияти чопхонаву муассисаҳои китобдорӣ дар радифи дастовардҳо, камбудиву норасоиҳо вучуд доранд. Аз ҷумла:

- то қунун барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси соҳаи табъу нашр дар ҷумҳурӣ донишкадаи алоҳида таъсис наёftааст;

- бештари муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, баҳусус матбааву нашриётҳои вилоят аз нарасидани коршиносон-барномарезон танқисӣ мекашанд;

- бо истиснои 5-10 китобхонаи оммавии вилояти Суғд, бокимонда китобхонаҳо, баҳусус китобхонаҳои ноҳиявию дар дехот амалкунанда то қунун бо технологияи муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ таъмин нагаштаанд.

Барои беҳтар намудани сатҳу сифати фаъолияти ноширию китобдорӣ, ба андешаи мо, ҳалли чунин масоил зарур аст:

- дар назди Идораи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд ташкил намудани баҳши табъу нашр, ки фаъолияти муассисаҳои интишоротии вилоятро ба танзим дарорад;

- пешниҳоди нусхаҳои ҳатмӣ аз ҷониби муассисаҳои интишоротӣ тибқи муқаррарот роҳандозӣ карда шавад;

- китобхонаҳои вилоят, баҳусус китобхона-филиалҳои дар дехот фаъолиятдошта бо технологияи муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ таъмин карда шаванд ва бештари ҷорабинҳои таҳассусӣ, аз қабили конференсияю семинарҳои омӯзишиӣ, намоишҳои китобию хулосаҳои библиографӣ бо тарикӣ онлайн баҳузор карда шаванд;

- ҳангоми таҳияи ҳисботҳои солонаи китобхонаҳо дар радифи дигар масъалаҳо ҳарчи бештар масъалаҳои зерин: фароҳамоварӣ ва такмили фондҳои китобхона, бунёди китобхонаҳои электронӣ, ташкили дастгоҳҳои маълумотдиҳӣ-библиографии анъанавӣ ва электронии китобхона, тарбияи маданияти хониш ва ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагон, таъмини китобхона бо таҷхизоти нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва вазъи роҳандозии низоми автоматиқунонии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ дар китобхона, омӯзиши майлу рағбати хониши гурӯҳҳои гуногуни хонандагон дар китобхона, нақши фестивалу озмунҳои китобдорӣ дар тарбияи завқи китобхонии аҳолӣ ва иштироки китобхона дар ҷониби ҷорабинҳо, ҳамкории китобхонаҳои оммавӣ-давлатӣ бо китобхонаҳои шаҳсӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гиранд.

Адабиёт ва маъҳазҳо

1. Вазъи нашри адабиёти бачагона ва сатҳи дастрасӣ ба он: пурсишнома // Бойгонии ҷории Шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ. – 2022. – Дафтари №5: Баҳузории таҳқиқотҳои сотсиологӣ дар китобхонаҳо.

2. Маълумот оид ба вазъи иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд дар моҳҳои январ-декабри соли 2021: вазъи соҳаи фарҳанг // Ҳақиқати Суғд. – 2022. – 10 январ. – №5 (18466).

3. Маълумотномаи Матбааи нашриявии “Меъроҷ” // Бойгонии ҷории Шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ. – 2022. – Дафтари №4: нашриётҳо.
4. Маълумотномаи Нашриёти “Ношир” // Бойгонии ҷории Шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ. – 2022. – Дафтари №4: нашриётҳо.
5. Маълумотномаи ҶДММ “Хурӯсон” // Бойгонии ҷории Шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ. – 2022. – Дафтари №4: нашриётҳо.
6. Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон: китобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураватиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 1 (солҳои 2012 – 2013). – Душанбе: Ирфон, 2018. – С.106.
7. Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон: китобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураватиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 2 (солҳои 2014 – 2015) – Душанбе: Арҷанг, 2018. – С.92.
8. Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон: китобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураватиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 2 (солҳои 2014 – 2015) – Душанбе: Арҷанг, 2018. – С.134.
9. Суҳбат бо директори МД маҷаллаи илмии «Номаи донишгоҳ» Зафар Шафиев // Бойгонии ҷории Шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ. – 2022. – Файли Нашриётҳо. Сабти №2. Номаи Донишгоҳ – 12 дақиқа.
10. Суҳбат бо директори ҶДММ «Хурӯсон» Набиҷон Юлдошев // Бойгонии ҷории Шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ. – 2022. – Файли Нашриётҳо. Сабти №1. Хурӯсон – 36 дақиқа.
11. Ҳисоботи хаттии китобхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2017 // Бойгонии ҷории Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири. – 141 с.
12. Ҳисоботи хаттии китобхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2018 // Бойгонии ҷории Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири. – 100 с.
13. Ҳисоботи хаттии китобхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2019 // Бойгонии ҷории Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири. – 196 с.
14. Ҳисоботи хаттии китобхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2020 // Бойгонии ҷории Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири. – 163 с.
15. Ҳисоботи хаттии китобхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2021 // Бойгонии ҷории Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири. – 169 с.

**Комилзода Шариф,
Акобирова Мохира, Наимов Саломиддин**

СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье на основе анализа архивных материалов и социологических исследований рассматривается состояние деятельности социально-культурных учреждений Согдийской области в период независимости. С помощью методов анкетирования, интервью, изучения документов анализирована деятельность печатных учреждений Согдийской области: издательств «Ношир», «Нури марифат», типографий «Хурросон», «Ме’роҷ» и объемы их изданий за годы работы, начиная с года образования до 2021 года, состояние предоставления обязательных экземпляров изданий в соответствующие органы и учреждения и другие вопросы, связанные с издательской деятельностью.

Также в ходе исследования изучалось состояние деятельности Областной публичной библиотеки им. Т. Асири и Областной детской библиотеки имени А. Шукухи в сфере библиотечно-библиографического обслуживания. В связи с этим, для определения реального состояния издания детской литературы в годы независимости и поступления ее в фонд детских библиотек, а также уровня доступа детей и подростков к этой литературе в Областной детской библиотеке им. А. Шукухи с помощью анкеты проводился опрос.

В статье отмечается, что за 30 лет Государственной независимости Таджикистана постепенно укреплялась материально-техническая база социально-культурных учреждений городов и районов Согдийской области, и наряду с ремонтом и реконструкцией социально-культурных учреждений построены и сданы в эксплуатацию новые современные здания.

В конце статьи освещены успехи и недостатки в области издательского и библиотечного дела, а также даны конкретные рекомендации по устранению существующих недостатков.

Ключевые слова: книга, библиотека, издание, обязательный экземпляр, издательство, типография, социально-культурные учреждения, исследование, отчетность, независимость.

**Komilzoda Sharif,
Akobirova Mohira, Naimov Salohiddin**

THE CONDITION OF SOCIO-CULTURAL INSTITUTIONS' ACTIVITIES OF SUGHD REGION DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE

Based on the analysis of archival materials and sociological research, the article examines the state of activity of socio-cultural institutions of the Sughd region during the period of independence. Using the methods of questionnaires, interviews, and studying documents, the activities of printing institutions of the Sughd region were analyzed: publishing houses "Noshir", "Nuri Marifat", printing houses "Khuroson", "Me'roj" and the volumes of their publications

over the years, starting from the year of education until 2021, the status of providing mandatory copies of publications to the relevant authorities and institutions and other issues related to publishing.

The study also examined the state of activity of the T. Asiri Regional Public Library and the A. Shukukhi Regional Children's Library in the field of library and bibliographic services. In this regard, to determine the real state of the publication of children's literature in the years of independence and its receipt in the fund of children's libraries, as well as the level of access of children and adolescents to this literature in the Regional Children's Library named after A. Shukuh, a survey was conducted using a questionnaire.

The article notes that over the 30 years of Tajikistan's State Independence, the material and technical base of socio-cultural organizations of cities and districts of Sughd region has been gradually strengthened, and along with the repair and reconstruction of socio-cultural institutions, new modern buildings have been built and commissioned.

At the end of the article, the successes and shortcomings in the field of publishing and librarianship are highlighted, as well as specific recommendations for eliminating existing shortcomings are given.

Keywords: book, library, publication, mandatory copy, publishing house, printing house, socio-cultural organizations, Sugh region, reporting, independence.

ТДУ:37тоҷик+008+8тоҷик2+024+9тоҷик+03тоҷик
Ализода Абдурашид

МАҲФИЛҲОИ АДАБӢ ВА ТАКОМУЛИ ТАФАККУРИ ЭҶОДӢ

Дар мақола моҳияти маҳфилҳои адабӣ ва аҳамияти онҳо дар тақомули тафаккури эҷодӣ шарҳу тавзех гардида, омилҳои эҳёй чунин маҳфилҳо дар замони имрӯз нишон дода шудааст.

Дар тарбияи эҷодкорони ҷавон омилҳои гуногун таъсир расонанд ҳам, нақши маҳфилҳои адабӣ кам набудааст. Ташиқил маҳфилҳои адабӣ дар фарҳангу адаби тоҷикон таърихи тӯлонӣ дошта, дар шаклҳои гуногун баргузор мегардидааст. Агар то ибтидои садаи XX маҳфилҳои адабӣ дар хонаҳои адібон амсоли Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, (асри XV) Аҳмади Донии (асри XIX) ва Садри Зиё(асри XX) баргузор мегардид, бо ташаккули низоми матбуоти даврӣ маҳфилҳои адабӣ дар редаксияи мачаллаву рӯznomaҳо, мактабҳои олӣ, заводу фабрикаҳо гузоронида мешуданд.

Пас аз Истиқтоли давлатии Тоҷикистон бо иқдом ва ташаббусҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳфилҳои адабӣ дар сатҳи гуногун эҳёй гардида, нақши онҳо дар ташаккули тафаккури эҷодии ҷомеа пурӯvvat гардонида шуд. Аз ҷумла, дар ҷумҳурӣ озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ» ба роҳ монда шуд. Дар комӯёб гардиданӣ шитирокдорони ин озмун маҳфилҳои бадеӣ нақши бориз гузориштанд.

Дар ин замина дар аксари донишигоҳҳо ва муассисаҳои илмӣ ва таълими маҳфилҳои «Мавлоноҳонӣ», «Саъдиҳонӣ», «Бедилхонӣ» ва хонишиҳои осори дигар намояндагони адабиёти тоҷик ташиқил гардид. Танҳо дар соли 2022 бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон се маҳфили адабӣ – бо номҳои «Хирадманҷон», «Сеҳри сухан» ва «Навқалам» таъсис гардид.

Мақсади ин ва дигар маҳфилҳо баланд бардоштани завқи мутолиаи китоб, дарёфти ҷекраҳои нави суханвару сухандон, эҳтиром гузориштан ба арзишиҳои миллию фарҳангӣ, инқишифи қобилияти эҷодӣ, ташаккули эҳсоси ҳудогоҳию ҳудшиносӣ ва ватанпарварии ҷавонону наврасон аст.

Калидвожаҳо: маҳфил, маҳфили адабӣ, озмун, китоб, завқи китобхонӣ, ҷекра, омил, нақш, тафаккури эҷодӣ, аҳамият, фарҳанг, адаб.

Маҳфил дар фарҳангу адаби мо – тоҷикон таърихи қадима дорад. Ин мағҳум дар фарҳангу қомусҳо дар шаклҳои гуногун тавсиф шуда бошад ҳам, дар аксарияти онҳо ба як мазмун маънидод шудааст. Аз ҷумла, дар «Фарҳангги тафсирӣ забони тоҷикӣ» вожай маҳфил чунин шарҳу тавзех ёфтааст: «Маҳфил а. 1. Ҷамъомад; ҷамъомади дӯстон; маҷлиси базм. 2. Гурӯҳи одамон, ки барои аз рӯйи шавқу ҳавас машғул

шудан бо касбу ҳунар ё шуғле дар вақти холигияшон дар як ҷо ҷамъ омадаанд: маҳфили адабӣ, маҳфили ҳаваскорони санъат, маҳфили олимони ҷавон» [9, с. 816]. ... «Маҷлисоро он, ки бо лутфи сухан ё рафтори худ маҷлисею маҳфилеро гарм месозад: маҳфилоро, сухбаторо» [9, с. 818].

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» истилоҳи маҳфилро ҷунин маънидод намудаанд: «Маҳфил а.

1. Ҷамъомад, ҷамъомади дӯстон, маҷлис, анҷуман, маҷлиси базм.

Ҷамъе аз пирон дар маҳфиле нишаста буданд.

Авфӣ.

Шаби торику ҳавли раъду бороне бад-ин тундӣ,

Кӯҷо парвои мо доранд сармastonи маҳфилҳо.

«Анвори Суҳайлӣ».

2. Умум, ҷамъият, ҳалқ.

Чун ба таҳқиқи ину он пардохт,

Ранги маҳфил зи ранги худ бишнохт.

Бедил.

Маҳфил ангехтан маҷлиси базм оростан; Ҷамъомади дӯстон барпо кардан.

Ҳарифон ҳар кучо бо ёди ту гар маҳфил ангезанд,

Мани парвонаро сӯзанд, шамъи анҷуман созанд

Ибни Ямин.

Маҳфил соҳтан аз ҷизе дар бораи ягон ҷиз сухбат, гуфтугӯ барпо кардан.

Ҳама корам зи худкомӣ ба бадкорӣ қашид охир,

Ниҳон кай монад он розе, к-аз ўсозанд маҳфилҳо.

Хоғиз [8, с. 678].

Дар «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» мағҳуми маҳфили адабӣ ҷунин таъриф дода шудааст: «Маҳфили адабӣ доираи эҷодиест, ки дар он адабони ҳамфикару ҳамрухия ҷамъ меоянд. Адабони дар Маҳфили адабӣ ҷамъомада асарҳои яқдигарро мутолиаву муҳокима мекунанд. Дар таърихи адабиёти тоҷик аксар шоирон дар дарбори шоҳону ҳокимон ҷамъ меомаданд ва осори яқдигарро ҳонда, муҳокима мекарданд. Берун аз дарбор дар доираҳои қосибони шаҳр, дар дӯконҳо, қосибони соҳибзавқ ва шоиртабъ ҷамъ меомаданд, ки он ҳам ба ҳукми Маҳфили адабӣ буд. Ин гуна маҳфилҳои адабӣ, маҳсусан, дар асрҳои 16-17 (давраи зиндагии тазкиранигорон Мутриби Нисорӣ, Малехои Самарқандӣ шоирон Ҳилолӣ, Мушғиқӣ, Сайидо ва дигарон) хеле зиёд буданд. Баъзан Маҳфили адабӣ дар ҳонаҳои шоирони бузург ташкил мешуданд. Масалан, дар ҳонаҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, (асри -15) Аҳмади Дониш ва Садри Зиё (асрҳои 19-20) Маҳфили адабӣ вуҷуд дошт. Мувоғики маълумоти «Миръот-ул-хаёл»-и Мирзо Азими Сомӣ дар мадрасаи Говқушон бо сарварии шоир ва олими тоҷик Саъдуддини Моҳир Маҳфили адабӣ ташкил гардида буд. Дар он ҷо адабони ҷавон илми шеъру шоирӣ, арӯзу қоғия, санъати бадеиро

меомӯхтанд. Баъди инқилоби Октябр маҳфилҳои адабӣ дар редаксияи мачаллаву рӯзномаҳо, мактабҳои олий, заводу фабрикаҳо ташкил мешуданд. Маҳфилҳои адабӣ дар Самарқанд, Бухоро, Хучанд, дар назди мачаллаҳои «Шуълаи инқилоб», «Раҳбари дониш», «Комсомоли Тоҷикистон» вуҷуд доштанд [10, с. 226].

Устод Айнӣ низ «Ёддоштҳо»-и худ аз маҳфилҳои адабӣ ёдрас шуда, доир ба аҳамияти онҳо дар ташаккул ва қашфи истеъододҳои ҷавон ишораҳо намудааст. Вақте устод Айнӣ дар бораи ин ё он воқеа ва ё такомули эҷодии шаҳси мушаҳҳас ҳарф мезанад, ҳатман аз маҳфилҳои адабии замони худ ва таъсири онҳо дар тарбияи маънавии аҳли эҷод бо хушнудӣ ва қаноатмандӣ ёдовар мешавад. Ба далели фикр: «Ман аз ин зиёфат бисёр хурсанд шудам, чунки дар он маҷлис бисёртар сухан дар бораи шеъру адабиёт мерафт ва бештари меҳмонон ё шоир буданд ё шеършинос. Агар баъзеяшон аз адабиёт ҳабардор набошанд ҳам, хушгап, ширинасухан, зариф ва бамавқеъгӯй буданд, ки дар рафти сухбат латифаҳои ширинасухан мегуфтанд ва мувофиқи мақом воқеаҳои намакин нақл менамуданд: шоирон ба тарзи мушоира ва бадеха мисраъҳои ногаҳонӣ гуфта мисраъҳои яқдигарро тазмин мекарданд, шеършиносон аз шеърҳои гузаштагон ба тарзи мисол байтҳои баланд меҳонданд ва тақлиди бемуваффақиятонаи он мазмунҳо будани шеърҳои шоирони замони худашонро исбот карда танқид менамуданд» [2, с. 235].

Дар ҷойи дигари «Ёддоштҳо» муаллиф вижагии хоссаи шоир Лутфиро на дар ҳунари шоирӣ, балки дар маҳорати сухангӯйи (маҳфилорӣ) ӯ дониста навиштааст: «Шеърҳои Лутфӣ ва мазмунҳои онҳо обшуста буданд. Аммо ӯ маҷлисоро, гапзан (оратор), суханвар, ҳозирҷавоб, ширинасухан ва ҳандонрӯ буда, ин сифатҳояш ўро ба шакли як шеъри мӯҷассами пурмӯно ороста буданд» [2, с. 235].

Дар ташаккули таассуроти устод Айнӣ нисбат ба Ҳайрат ва қобилияти ў низ маҳфилҳои адабӣ ёрӣ расонида будаанд: «Ҳайрат ҳам дар он мuloқоти аввалин якчанд ғазали худро аз ёд ҳонда ба ман шунавонид ва ба муносибатҳое, ки дар рафти сухбат мебаромаданд, қасидаҳои чилбайтии устодони гузаштаро бе ҳеч даккаҳӯрӣ ва мулоҳиза аз ёд ҳонда медод. Аз ин хислаташ маълум мешуд, ки ў кувваи ҳофизаи фавқулоддае дорад.

Ӯ дар он сухбат аз қоидаҳои арӯз, аз сифатҳои шеърӣ ва дигар нозукиҳои адабиёт ботафсил ва осонфаҳам карда гап мезад ва аз шеърҳои устодони гузашта ба ҳар қавли худ ба тарзи мисол шоҳид ва намуна меовард.

Ман дар ҳамон мuloқоти аввалин ба қобилият ва маълумоти фавқулодаи ў пай бурдам ва назар ба ақидаи худам, он касе, ки ман барои роҳбарии худ дар шеър аз байни шоирон ва шеършиносони қалонсоли он замон мечустам, ҳамин хурдсоли хурдчусса буд. Ӯ бо ман ҳамсол ва ҳамдарс буд. Бо ҳамаи ин ман ўро аз ҳамон рӯз сар карда, устоди худ қарор додам ва дар дили худ гуфтам:

«Ёр дар ҳонаву мо гирди ҷаҳон мегардем,
Об дар қӯзаву мо ташналабон мегардем» [2, с. 408].

Аз ин таассуроти Айни бармеояд, ки маҳфилҳои адабӣ, на танҳо дар тарбияи фаъолияти эҷодии қаламкашон нақш мегузоштаанд, балки дар шинохти қобилияти сухандониву суханфаҳмӣ, ҳофизаи ёд кардани ашъор ва хунари шеърхонии ҷавонони эҷодкор мусоидат менамудаанд. Намои қобилияту маҳорати сухандониву суханварӣ дар баробари баланд бардоштани маънавии аҳли маҳфил, онҳоро ба мутолиаву эҷод талқин мекард.

Бо дарки аҳамияти андешаҳои устод Айнӣ Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳо, мақолаҳо ва китобҳои ҳуд, аз аҳамияти маҳфилҳои адабӣ ва нақши онҳо дар ташаккули тафаккури эҷодии ҷомеа, баҳусус, ҷавонон борҳо таъкид намудаанд. Аз ҷумла, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар анҷумани X1-уми нависандагони Тоҷикистон таъкид карда буданд: «Яке аз вазифаҳои муҳимми Иттифоқи нависандагон, пирони адабиёт тарбияи насли ҷавони адибон мебошад. Фардо ба ҷои шумо, кӣ ба майдони адабиёт меояд ва шуҳрату анъанаҳои беш аз ҳазорсоларо нигоҳ медорад?»

Ин кори саҳл нест. Метавон садҳо мутахассисони дигар соҳаҳоро бо ҳар роҳ тарбия кард, вале ҷустуна, қашф кардан ва тарбия намудани истеъдодҳои арзандаи ҷавон вазифаи иттифоқи нависандагону пирони адабиёт аст.

Ҳонандай фардо дар баробари осори хонданбобатон ба ин паҳлуи фаъолияти шумо низ эътибор ва баҳо медиҳад. Яъне дар мактабу донишгоҳҳо кори маҳфилҳои адабиро пурзӯр бояд кард. Бо дили гарм ба ҷавонон роҳ қушоед» [1]

Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби арзишмандашон «Чехраҳои мондагор» ба ин масъала бори дигар таваҷҷуҳ зоҳир намуда, муҳиммияти тарбияи истеъдодҳои ҷавонро бо роҳи дар мактабу донишгоҳҳо пурзӯр кардани кори маҳфилҳои адабӣ ёдовар шуда, бо таассуф афзудаанд: «Дар мактабу донишгоҳҳо кори маҳфилҳои адабиро пурзӯр бояд кард. Аз соҳибистеъдодҳо адибони ҳуҷсалиқа, часуру ватанпараст тарбия кунем. Ин анъанаи неки устод Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, Ашӯр Сафар ва дигарон буд. Мактаби онҳоро бояд идома дод» [5, с. 301].

Дар баробари ин, Пешвои миллат зимни суханронӣ дар Симпозиуми байналмилалӣ баҳшида ба 700-солагии Камоли Ҳуҷандӣ нақши осори гузаштагонро дар тарбияи ватандӯстӣ ва ҳудшиносии ҷавонон баланд арзёбӣ намуда, бо ҳуҷнудӣ ёдовар шудаанд: соли дуюм аст, ки дар мамлакат озмуни «Фурӯғи субҳи доной»чараён дорад. Нахустин натиҷаҳои озмуни мазкур нишон медиҳад, ки он ба тафаккури маънавии ҳама қишироҳои ҷомеаи мо таъсири мусбат гузошта истодааст [5].

Дар ин суханронӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазорати маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои

кишварро вазифадор карданд, ки дар ҷараёни баргузории давраҳои муҳталифи озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ» ҷиҳати баргузор кардани маҳфилу озмунҳои «Мавлавиҳонӣ», «Камолхонӣ», «Саъдиҳонӣ», «Ҳофизҳонӣ» ва «Бедилхонӣ» бо мақсади тарғиби афкори созандай ин бузургон ҷораҷӯй намоянд. Ҳамчунин, таъқид соҳтанд, ки омӯҳтану таблиғи осори гузаштагон ва ба наврасону ҷавонон фаҳмонидани моҳияту муҳтавои онҳоро на ба таври мавсими, балки доимӣ ва бо истифода аз ҳама роҳу воситаҳо бояд ба роҳ монанд [6].

Дар заминаи амалӣ соҳтани дастур ва роҳнамоиҳои Пешвои миллат баҳшида ба 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 80-солагии Шоири ҳалқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ, суханвари мардумӣ ва яке аз поягузорони шеъри имрӯз, устоди зиндаёд Лоиқ Шералий дар кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи ДМТ маҳфили илмӣ-адабӣ баргузор гардид. Бо ибтикори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон озмуни «Мавлоноҳонӣ» таъсис ёфт, ки дар ду давр гузаронида мешавад. Ҳадафи асосии баргузории Озмун чунин аст:

- баланд бардоштани шавқу ҳаваси донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба омӯзиши мероси адабӣ;
- шиносоии бештари хонандагон бо осори гаронбаҳои бузургон;
- ташаккули тафаккури мантиқии донишҷӯён, бедор намудани шавқу завқи онҳо барои таҳқиқ ва омӯзиши осори пурғановати бузургон;
- ташвиқ ба омӯзиши мероси адабӣ [3].

Ҳамчунин, ба ҳамин монанд дар аксари донишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ маҳфилҳои «Мавлоноҳонӣ», «Саъдиҳонӣ», «Бедилхонӣ» ва дигар намояндагони адабиёти тоҷик гузаронида шуданд.

Имсол (соли 2022) бо назардошти боло бурдани зеҳнияти салиқаи маърифатнокӣ, тарбияи худогоҳиву меҳанпарастӣ бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон се маҳфили адабӣ – бо номҳои «Хирадмандон», «Сехри сухан» ва «Навқалам» таъсис гардид, ки мақсади асосиаш баланд бардоштани завқи китобхонӣ аст. Ин маҳфил дар ҳалли вазифаҳои зерин кӯшиш менамояд:

- тақвияти неруи зеҳнӣ, дарёфти ҷеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳқими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили заҳираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни кормандони воситаҳои аҳбори омма;
- қашфи истеъдодҳои нав аз ҳисоби ҷавонони навкор, коромӯзон, таҷрибаомӯzon ва дигар кормандони радио ва телевизион;
- зимни гузаронидани лексияҳои муҳтасар ва машғулиятҳои амалӣ дар ниҳоди онҳо бедор кардани шавқу рағбат, меҳру муҳаббат ба сухани пуртасири публисистӣ, бадей, баёнияҳои сиёсӣ, изҳоротҳо, нутқи радиоӣ, муроҷиатҳои телевизионӣ;

- тарзи навишти матн дар жанрҳои гуногуни радиоӣ ва телевизионӣ, бо оҳанги ҷозиб, интонатсияи мувофиқ, бо риояи меъёри забони адабии тоҷик қироат карда тавонистани онҳо;
- дар ҳар машғулияти маҳфил ба аъзои он фаҳмонидани камбудиву норасоиҳо, ки дар эфири радио ва телевизион ба мушоҳида мерасад;
- ислоҳи камбудиҳои забонии наттоқон, барандаҳо, ровиён, шореҳон, шоуменҳо, гузоришгарон, хабарнигорони радио ва телевизионҳои мамлакат;
- сабт кардан ва шунидану мавриди муҳокима қарор додани сабти овози аъзои маҳфил, фаҳмонидани камбудиву норасои гуфтори онҳо;
- навиштани матни суханронӣ аз ҷониби аъзои маҳфил, қироати он ва ошкор намудани муваффақияту камбудии онҳо;
- тавассути матнҳои маҳсуси пешниҳодшуда нишон додани қоидаҳои талафғуз, задагузорӣ, пасту баландшавии овоз, тез ё суст қироат карда тавонистани баъзе лаҳзаҳои барномаҳои «Ахбор»;
- дарёғти овозҳои тозаи радиофонӣ, ҷозиб, марғуладор, таъсирбахш, гӯшнавоз ва ҳамаҷониба омода намудани онҳо барои қироати барномаҳои «Ахбор» ва дигар барномаҳои мустақим.

Телевизион ва радио на танҳо неруи пешбарандай ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, балки василаи муҳими тарғиби идеология, таҳқими робитаҳои ҳамзистии башарӣ буда, дар боло бурдани сатҳи маънавиёт, дониш, ҷаҳонбинӣ, ҳисси худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, садоқат ба миллату меҳан мусоидат мекунад. Ин воситаҳои ахбори омма ба сифати рукни муҳимтарини тақвиятбахши падидаҳои миллӣ, афкори солими чомеаро ҳамbast намуда, ҷиҳати рушди нерӯҳои аклонии чомеа, қашфи истеъдодҳои тоза ва тарғиби сарватҳои миллӣ саҳми арзанд мегузоранд.

Албатта, ташкил ва баргузории маҳфилҳои адабӣ як тарафи масъала асту дар қадом рӯхия ба роҳ мондани он паҳлуи дигари масъала. Чунончи, аз мазмуни нигоштаи Шоири ҳалқии Тоҷикистон Низом Қосим бармеояд маҳфилҳо бояд василаи вақтгузаронӣ набошанд. Вақтгузаронӣ аз бекорист. Маҳфилҳои адабӣ танҳо бо таҳлили шеъру шоирий қаноат накунанд, балки муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоии замонро низ мавриди музокираву баррасӣ қарор диханд. Мо мутмаинем, ки маҳфилҳои адабӣ на танҳо ба сайқали ҳунарии бадеии аъзояшон, балки ба рушди тафаккурҳову шуурҳо низ мусоидат менамоянд [Ниг 4].

Хулоса, нақши маҳфилҳои адабӣ дар ташаккули тафаккури чомеа, баҳусус, ҷавонону наврасон, баланд бардоштани завқи мутолиаи китоб, дарёғти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои таъриҳӣ, миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, ташаккули эҳсоси худогоҳиои худшиносӣ ва ватанпарварӣ хеле бориз аст. Агар дар гузашта маҳфилҳои адабӣ муайянкундандаи ҳусну қубҳи сухан ва донишу ҳунар, воситаи оммавӣ гардонидани адабиёт, василаи ғанӣ соҳтани таркиби луғавии забони адабиву гуфтугӯйӣ, ба шакл даровардани мактабҳои адабиву ҳунарӣ

буданд, имрӯз низ онҳо ин рисолатро аз даст надодаанд. Аммо фазои маърифативу адабии Тоҷикистони соҳибистиклол, ки дар он майлу рағбат ба қитоб ва мутолиаи он нисбатан коста гардидааст, вусъат баҳшидани маҳфилҳои адабиро бештар тақозо менамояд. Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки анъанаи маҳфилорои гузаштагонамонро инкишоф дода, дар кори чунин ҷамъомаду сұхбатҳо, аз як тараф, наврасону ҷавононро бештар ҷалб намоем, аз сўйи дигар, шаклу усулҳои гуногуни инноватсионӣ ва ҳавасмандгардониро ба кор гирем.

Адабиёт

1. Адабиёт – пандомӯзи инсонҳо. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар анҷумани X1-уми нависандагони Тоҷикистон 19-уми ноябрி соли 1997 // Ҷумҳурият.– 1997.– 22 ноябр.
2. Айнӣ, С. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як қитоб / С. Айнӣ.–Душанбе: Сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик, 2009.– 680 с
3. Низомномаи озмуни Мавлоноҳонӣ дар Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон.– Душанбе: ДМТ, 2022.–9 март.
4. Қосим, Н. Кас набуд аз роҳи дониш бениёз (Нақши адабиёт дар ҷараёни маорифпарварӣ) / Н. Қосим // Адабиёт ва санъат.– 2015.– декабр.
5. Раҳмон Э. Чехраҳои мондагор / Э. Раҳмон. – Душанбе: ЭР-граф. – 2016. –364 с.
6. Суҳанронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Симпозиуми байналмилаӣ ба ифтиҳори 700-солагии Камоли Ҳуҷандӣ, 16 октябри соли 2020, шаҳри Ҳуҷанд //Адабиёт ва санъат.– 2020.– 22 октябр.
7. Суҳанҳои ҳикматомӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: ҶДММ «Контраст». 2017.– 464 с.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.2. – М.: Советская энциклопедия. 1969. – С. 678.
9. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ. Ҷ. 1. – Душанбе, 2010.– С. 816; 818.
10. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик.Ҷ.2.–Душанбе: Сарредаксияи илмии энциклопедияи советии тоҷик, 1989.– С.226.

Ализода Абдурашид

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

В статье рассматривается сущность литературных кружков, их значение в развитии творческого мышления и факторы возрождения таких кружков в наши дни.

Несмотря на влияние различных факторов на воспитание молодых созидателей роль литературных кружков неоспорима. Организация

литературных кружков в сфере таджикской культуры и литературы имеет давнюю историю и проводится в различных формах.

Если до начала XX века литературные кружки проводились в домах таких писателей, как Абдурахмони Джоми, Алишер Навои (XV век), Ахмади Дониш (XIX век), Садри Зиё (конец XIX – начало XX века), то с формированием системы периодической печати литературные кружки организовывались в редакциях газет и журналов, высших учебных заведениях, заводах и фабриках.

После обретения Таджикистаном государственной независимости по инициативе Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона были возрождены литературные кружки разного уровня и укрепилась их роль в формировании творческого мышления общества. В частности, в стране стартовал конкурс «Фурӯғи субҳи доноӣ» («Мудрости зари сиянье»). Литературные кружки сыграли важную роль в успехе участников данного конкурса.

На этой основе в большинстве вузов и научно-образовательных учреждениях организованы кружки «Мавлонохони», «Саадихони», «Бедилхони» и трудов других представителей таджикской литературы. Только в 2022 году по инициативе Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан были созданы три литературных кружка – «Хирадмандон», «Сехри Сухан» и «Навкалам».

Целью этих и других литературных кружков является повышение интереса к чтению книг, поиск новых лиц мастера слова, проявление уважения к национальным и культурным ценностям, развитие творческих способностей, формирование чувства самосознания и патриотизма молодежи.

Ключевые слова: кружок, литературный кружок, конкурс, книга, читательский интерес, лицо, фактор, роль, творческое мышление, значимость, культура, литература.

Alizoda Abdurashid

LITERARY COTERIES AND THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING

The article highlights the essence of literary coteries, their importance in the development of creative thinking and the factors of the revival of such circles in our days. Despite the influence of various factors on the upbringing of young creators, the role of literary coteries is undeniable. The organization of literary coteries in the field of Tajik culture and literature has a long history and is carried out in various forms.

If before the beginning of the twentieth century literary coteries were held in the homes of such writers as Abdurahmoni Jomi, Alisheri Navoi (XV century), Ahmadi Donish (XIX century), Sadri Ziyo (late XIX – early XX century), then with the formation of the periodical press system literary coteries

were organized in the editorial offices of newspapers and magazines, higher educational institutions, works and factories.

After Tajikistan gained state independence, at the initiative of the Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, literary coteries of various levels were revived and their role in shaping the creative thinking of society was strengthened. In particular, the country launched the contest "Furughi subyi donoi". Literary coteries played an important role in the success of the participants of this competition.

On this basis, most universities and scientific and educational institutions have organized coteries of "Mavlonokhoni", "Saadikhoni", "Bedilkhoni" and the works of other representatives of Tajik literature. Only in 2022, at the initiative of the Committee on Television and Radio Broadcasting under the Government of the Republic of Tajikistan, three literary coteries were created – "Khiradmandon", "Sehri Sukhan" and "Navqalam".

The purpose of these and other literary coteries is to increase interest in reading books, search for new faces of the master of the word, show respect for national and cultural values, develop creative abilities, form a sense of self-awareness and patriotism of young people.

Keywords: literary coterie, competition, book, reader's interest, person, factor, role, creative thinking, significance, culture, literature.

УДК: 78 + 782+39
Ульмасов Фируз

О ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье рассматриваются два актуальных вектора развития современного таджикского музыкоznания. Первый связан с использованием универсального принципа многомерности восприятия и мышления при анализе таджикской монодической музыки, способный раскрыть в ней новые, ранее неизведанные сущностные аспекты. Данный феномен представлен в контексте разных специализаций гуманитарной науки. Особое внимание уделяется определению многомерности в музыкальной науке и бинарности как ее специфическому виду воплощения. В методологическом контексте постулируется положение, что многомерность есть универсальный принцип структурной организации любых явлений, в том числе музыкальных процессов монодии. Второе направление связано с рассмотрением проблемы определения национальной стилистики в творчестве таджикских композиторов, в основе которой наличествует взаимодействие двух ее ветвей: ориентальной и национально-специфической. Ориентальное направление демонстрирует европейскую традицию разработки характерных элементов восточных музыкальных культур (тембра, ритма, ладомелодических структур, художественных образов). Национально-специфический аспект выступает как направление, где европейский компонент используется для поиска и разработки иных форм моделирования национальной специфики музыкального процесса, базирующихся на принципах восточной монодической системы, на преодолении стандартов сонатно-симфонического цикла и других европейских композиционных и жанровых решений.

Ключевые слова: многомерность, музыкальное мышление, бинарность, национальные стили, европейские традиции, принципы развития, музыкальный ориентализм, национально-специфический аспект, творчество композиторов.

Современное таджикское музыкоznание начало формироваться как новая научная традиция в музыкальном искусстве таджиков со второй половины XX века и продолжает развиваться по настоящее время в контексте единого евразийского научного и культурного пространства, которое в силу разных обстоятельств, включая социальные, политические и культурные процессы, воздействия на них современных информационных технологий, является максимально открытым, в нем взаимопересечены различные культурные традиции и явления.

В этом научном и музыкальном континууме определились два новых и актуальных направления развития современного таджикского теоретического музыкоznания. Их разработка может внести весомый вклад в отечественную музыкальную науку.

Первое направление связано с применением новых методологических подходов к исследованию таджикской традиционной музыки. Оно отражает современные аспекты музыкоznания, в числе которых особое значение имеют универсальные принципы восприятия и мышления, предоставляющие возможность вскрывать сущностные стороны в изучении музыкальных явлений.

Второе – теоретическая разработка некоторых аспектов национальной стилистики творчества таджикских композиторов. Значение этого научного направления во многом определяется активизацией процессов глобализации в современном мире, которые во многих своих формах негативно влияют на сохранение и развитие самобытности музыкального искусства разных стран и народов.

Фокусирование внимания на двух научных направлениях связано с объективными причинами. С одной стороны, это многообразие форм реализации музыкального мышления, которое включает в себя одновременное взаимодействие самых разных по структуре, художественным традициям и истории становления традиционных и современных национальных и региональных музыкальных систем. С другой стороны, выход современной таджикской научно-теоретической мысли о музыке на новый уровень обобщения предполагает проведение исследований не с узкотехнических позиций, а с более широких, с привлечением данных смежных дисциплин, например, философии, эстетики, семиотики, лингвистики и, в особенности, психологии восприятия и мышления.

Рассмотрим обозначенные научные направления в форме постановки проблемы и привлечения внимания к необходимости их дальнейшей теоретической разработки.

Актуальным вектором развития современного музыкального востоковедения выступает поиск и разработка новых научных парадигм. Данный аспект ориентирован не только на необходимость заполнения имеющихся «белых пятен», но и на открытие новых изысканий, подчас парадоксальных, которые могут вступать в противоречие с уже сложившимися взглядами, изменять устоявшиеся музыковедческие стереотипы. В этом контексте отметим один из приоритетов музыкального востоковедения – изучение разных интонационных феноменов в связи с особенностями восприятия, что позволяет разрабатывать принципы формирования музыкальных структур сквозь призму универсалий восприятия и мышления.

В этом контексте отметим принцип многомерности, который является основой формирования любого музыкального построения. Его осмысление открывает новые аспекты исследования таджикской традиционной музыки, системы восточной монодии, позволяет рассматривать мелодическую структуру как особое многомерное в своей сущности явление. Данный принцип базируется на основополагающем понимании: музыкальное мышление, как и мышление в целом, изначально многомерно, является его исходным атрибутом, включает в себя одновременное взаимодействие разных структур и функций. Подобное единение продуцирует развертывание музыкальной мысли в разнообразных формах и жанрах, включая монодические.

Приведем ценное суждение известного исследователя проблем

музыкального мышления М. Арановского: «Поскольку музыка – явление многомерное, важно определить источник ее многомерности. Это Человек. Рожденная Человеком и сопровождающая его с древнейших времен музыка является одним из проявлений человеческой сущности» [1, С.50]. Продолжая размышления в этом направлении, можно констатировать – многомерность в музыке есть отражение многомерной сущности человека, его мышления и восприятия, которые, в свою очередь, есть некий результат освоения многомерности мира.

В методологическом отношении важно отметить, что опора на многомерное восприятие музыкальной структуры, включая многообразие ее смысловых оттенков, способна раскрывать понимание ее сущности в многомерном интонационном пространстве, в лоне которого она определялась и была сформирована. Необходимость подобного подхода продиктована также тем обстоятельством, что зачастую аналитическое препарирование музыкальных феноменов – вычленение в целях анализа отдельных элементов и структур вне контекста их восприятия и соответствующих принципов многовекторных системных взаимодействий, к сожалению, берется за основу при определении существа их строения. В этом контексте актуальность разработки понимания многомерности как универсального принципа структурирования музыкального процесса, его различных форм и видов, включая монодические построения, во многом обусловлена тем, что в теории музыки еще используется представление о монодии как одномерном в звуковысотно-функциональном отношении типе структуры, в которой принципиально отсутствуют вертикальные соотношения элементов в качестве логико-системообразующего фактора [2].

В современной гуманитарной науке вопросы многомерности получили разностороннюю разработку. Это связано с тем, что данное понятие и связанные с ним явления отражают сущностные аспекты многих процессов. Особо нужно отметить заметное увеличение в последнее время публикации трудов, посвященных непосредственно раскрытию феномена многомерности, что само по себе демонстрирует высокую актуальность обозначенной сферы. Научные данные, связанные с изучением вопросов нейропсихологии, функциональной асимметрии человеческого мозга, сферы семиотики, диалогики мышления, внутренней речи, философии и др., демонстрируют различные аспекты природы многомерности восприятия и мышления, ее онтологический статус [1; 6; 7; 9; 10; 11]. В общем плане многомерность здесь понимается как некая целостность, которая формируется одновременным соотнесением и развертыванием разных структур, системно взаимодействующих друг с другом в единстве симультанных и сукцессивных процессов, где анализ и синтез осуществляется всегда в логической и ассоциативной координации.

В контексте данной статьи представляется важным выделить следующие аспекты: многомерность является универсальным принципом внутренней организации любого явления и одновременно выступает как определенный методологический подход, используемый при исследовании тех или иных объектов.

Отметим некоторые позиции, которые дают представление о

многомерности, как в общем плане, так и в сугубо музыкальном, определяют основу формирования соответствующих обобщений и выводов, которые могут быть в качестве новых аналитических аспектов применены в исследовании таджикской монодической музыки.

Истина не может быть одномерной, она всегда многомерна, объединяет в себе различные составляющие какого-либо феномена и тем самым отражает существо его строения. Такое понимание фигурирует в некоторых исследованиях. В качестве примера приведем соображение Р. Лукмаевой, которое характеризует актуальность изложенного: «Идея многомерности является на сегодня наиболее востребованной в исследованиях истины», поскольку она – многомерность – и есть «сущностное свойство истины, проявляющее возможность гармонии бытия человека в мире» [7, С.7]. В этом определении, на наш взгляд, реализовано понимание многомерности, принятие которого логически подразумевает следующий вывод: поиск закономерностей строения того или иного явления необходимо связано с обнаружением его многомерной конфигурации.

Отметим также размышление М. Старчеус о смысловой многомерности в музыке. Приведем одно из ее результирующих положений: «Основные функции слуха в профессиональной музыкальной деятельности связаны с переживанием, познанием и воплощением многомерных и многозначных связей между Звуком и Смыслом, лежащих в основе музыки как искусства» [11, С.379]. В этом суждении ученого заключена, на наш взгляд, стратегия в понимании существа феномена многомерности, связанного с музыкальным восприятием и мышлением: многомерность неизбежно сопрягает звук и смысл. Подчеркнем следующий важный аспект: звук может быть представлен в одном высотном положении, тогда как его восприятие способно осуществляться многомерно в разных смысловых контекстах.

Известный деятель советской и русской музыкальной науки В. Медушевский определяет природу рассматриваемого явления как «динамику многомерного человеческого сознания», которую «ярко передают контрастно-диагональные отношения, связанные с оппозицией рельефа и фона» [9, с.118]. Видение проблемы, предложенное ученым, отражает важное свойство формирования многомерности, в которой всегда присутствуют одновременно взаимодействующие планы, соотносящиеся между собой как рельеф и фон.

Обратимся к другому аспекту многомерности, которое как явление и понятие весьма многообразно в плане различных воплощений. В этом контексте выделим универсальную форму многомерности – бинарность как принцип структурный и функциональный, где взаимодействие двух оппозиционных планов формирует единство и целостность временных процессов.

Известно, что бинарность охватывает все иерархические уровни восприятия и мышления. Это и двуполушарная структура мозга, где каждая имеет свою специализацию по обработке информации [6], это и единство двух основных форм синтезирования психических процессов – сукцессивного и симультанного [8], единство синтагматических и парадигматических связей в различных, в том числе и музыкальных

структурах [12]. Данные соотношения проявляют себя как вертикальные (одновременные) и горизонтальные (разновременные) аспекты музыкального процесса. Отметим некоторые бинарные оппозиции, которые представлены во всем своем многообразии в структурах музыкального процесса различных национальных традиций: неизменность-изменчивость, стабильное-мобильное, дискретность-континуальность, рельеф-фон, симметрия-ассиметрия, инвариант-вариант и др.

В контексте изложенного сформулируем следующие положения о категории «многомерность», которые в той или иной форме рассматривались многими учеными гуманитарных профилей науки:

1) многомерность есть существо структурной организации любых явлений, в том числе процессов восприятия и мышления, формируемых одновременным взаимодействием, в частности, бинарным, разных элементов и функций;

2) раскрытие сущности изучаемого явления означает выявление принципов его многомерной организации, определение соответствующих ее слагаемых.

Представленные соображения о многомерности связаны с соответствующей методологической позицией. Поскольку основной целью любого научного исследования является поиск истины, открытие закономерностей построения той или иной структуры, явлений, то вполне объяснимо, что достоверность и результативность исследования будет определяться также выявлением специфики формирования многомерности изучаемого предмета, то есть нахождением в нем соответствующих структур, элементов и принципов их взаимодействий, образующих ее основу. В этом аспекте можно сформулировать следующий вывод: рассмотрение особенностей таджикской монодии вне учета многомерной сущности ее природы не может быть полноценным и достоверным.

Предложенное научное направление находится в русле современного этапа развития музыкального востоковедения, его выхода на новые уровни обобщения, вбирающие в себя универсальные принципы мышления и восприятия, многообразие философских, социально-психологических аспектов, в том числе и проблемы генезиса, и природы формирования различных культурно-музыкальных феноменов, определяющих как существо, так и специфику монодических систем, их жизнеспособность и уникальность.

Обратимся к рассмотрению следующего аспекта – проблемы определения форм национальной стилистики, используемых в творчестве таджикских композиторов.

В таджикском профессиональном музыкальном искусстве исторически сложились два основных стилевых направления – ориентальное и национально-специфическое. Они были сформированы еще в советский период истории в результате взаимодействия двух основных компонентов становления и развития новой многоголосной профессиональной музыкальной культуры Таджикистана. Это европейская профессиональная традиция и таджикская традиционная музыка, имеющая свои устно-профессиональные жанры. Взаимодействие данных компонентов

выступает как определенное бинарное единство, в котором многообразие форм взаимных сопряжений компонентов рождает те или иные стилевые направления.

Ориентальный стиль демонстрирует европейскую традицию разработки характерных национальных элементов (ритма, тембра, ладомелодических построений, художественных образов) восточных музыкальных культур. Данный стиль был привнесен в творчество таджикских композиторов представителями русской композиторской школы, традициями русского музыкального ориентализма. Исследователь Н. Димитриади справедливо отмечал положительную роль музыкально-художественного наследия русского ориентализма «в становлении музыкальных культур восточных народов», в «формировании национальных музыкальных школ» [4, С. 97, 101].

Национально-специфический стиль выступает как направление, где европейский компонент используется для поиска и разработки иных форм моделирования музыкального процесса (например, макомная симфония), основанных на принципах восточной монодической системы, на преодолении стандартов сонатно-симфонического цикла и других европейских композиционных и жанровых решений.

Становление и развитие ориентального стиля в творчестве таджикских композиторов во многом связано с тем объективным обстоятельством, что многие композиторы получали высшее композиторское образование в музыкальных вузах Москвы и Ташкента. Здесь они не только осваивали опыт европейского профессионального музыкального искусства у представителей русской (в основном) композиторской школы, но и обучались и перенимали богатые традиции русского ориентализма, опыта работы с восточными ритмами, мелодиями, тембрами, образами и т.д. В итоге, национальные композиторы в определенной части своего творчества естественным образом становились продолжателями этой традиции музыкального ориентализма, стилевого направления, которое сохраняется и сегодня в тех или иных аспектах, жанрах и формах в музыке композиторов Таджикистана.

В смысловом содержании понятия «ориентальное» можно выделить две его формирующие линии: базовая европейская профессиональная традиция, с ее сложившимися формами, жанрами, композиторской техникой, стилями, с одной стороны, а с другой – опыт использования в творчестве европейских композиторов приемов структурирования оригинального восточного музыкального материала. В понятие «ориентальное» органично включается также принцип обработки, где одновременно сосуществуют элементы стилизации, общевосточного интонационного обобщения, а также вычленение и подчеркивание наиболее характерных элементов конкретной национальной музыкальной традиции Востока.

Совершенно не случайно в становлении нового профессионального многоголосного искусства в Таджикистане широко использовался данный принцип разработки материала. В нем оригинальный интонационный материал оформляется с помощью европейской композиторской техники. Этую особенность становления национальной композиторской школы отмечали ряд исследователей.

Так, например, Н. Янов-Яновская считает, что на первом этапе «царил единственный вид творчества – обработка (почти вне зависимости от того, в контексте какого целого она выступала)» [13, С.70]. В рассматриваемом процессе, по мнению М. Дрожжиной, «именно в обработках зrimо пересекались и начали совместное существование две жанровые системы – традиционная и европейская (композиторская)» [5, С.167].

Традиция использования принципа обработки включает интонационный материал из разных жанров, в том числе из классического музыкального наследия Шашмаком. Этот аспект отмечала в свое время И. Вызго-Иванова: «Ценность таких обработок очень велика для таджикского симфонизма, ибо в них композиторы обращаются к любимому в республике жанру национального наследия» [3, С.193].

Что касается национальных аспектов – это те же самые оригинальные ритмы, тембры, мелодика, ладогармонические особенности, но только этими ресурсами не ограничивается представление специфики. Есть также и другие возможности, где данные элементы могут объединяться и функционировать уже на другой основе. Это, прежде всего, использование форм и принципов развития, выработанных профессиональной монодической традицией, например, макомной. В этом контексте подчеркнем следующее определение: рождение и развитие новых форм и жанров на основе использования принципов развертывания музыкального материала, сложившихся в традиционной музыкальной системе, представляет существенное отличительное свойство национально-специфической стилистики от ориентальной.

В развитии процесса поиска иных творческих решений постепенно стало формироваться понимание, что возможны другие художественные и технологические подходы вне определенных европейских жанровых и структурных стандартов. Чрезвычайно актуальным становится разработка новой формы, имеющей глубинные связи с традицией и обладающей необходимым художественным потенциалом для отражения содержания национальной ментальной сферы. С процессом поиска новых возможностей связано формулирование ответа на вопрос: все ли в воспринятых европейских жанрах и формах таджикскими композиторами в структурно-семантическом отношении может отвечать содержательному плану национальной художественной традиции, особенностям ее смысловой сферы? Здесь есть аспекты, которые необходимо гармонизировать, найти более полное соответствие формы и содержания.

Стремление к новым возможностям реализации национальной стилистики наблюдается в творчестве таджикских композиторов. Существенное место занимает макомная стилистика, например, в симфонической музыке Ф.Бахора, Т.Шахиди, Д.Дустмухаммедова, З.Шахиди и др. В этом направлении создано много произведений, разных по жанрам и особенностям воплощения. Сразу оговорим. Макомный симфонизм – это скорее пожелание, некая художественная цель. Он еще в структурном и художественном отношении не сложился как самостоятельное и завершенное стилевое явление. Скорее всего,

это только начало поиска путей нового оформления материала, в котором важным вектором развития становится выход из стандартов сонатно-симфонического цикла и других композиционных и жанровых решений, сложившихся на европейской основе.

Отметим мысль Н.Янов-Яновской относительно причин появления потребности в макомном симфонизме. Это «поиски национально-почвенного эквивалента сонатно-симфонической драматургии» [14, С.483].

В чем проблема взаимодействия двух представленных стилевых направлений творчества?

Проблема видится в нахождении необходимого баланса. При явном преобладании ориентального направления (европейских принципов разработки восточных элементов) существенно замедляется поиск новых – иных форм реализации, базирующихся на глубинном постижении специфики национальных музыкальных традиций. Возникает серьезная опасность потери и не использования заложенных в самой восточной монодической системе перспективных и новаторских для композиторского творчества принципов развития.

Баланс соотношений двух стилевых аспектов вполне возможен, когда они дополняют и способствуют развитию друг друга. В таком взаимодействии национальных стилей формируется полноценный художественный ресурс, которым может воспользоваться композитор в своем творчестве. Ориентальное направление представляет композитору широкие возможности использовать интонационный материал и принципы развития из разных музыкальных систем (структурные элементы, эстетико-философские идеи). Национально-специфическое направление дает возможность композитору углублять поиски по созданию новых жанров и форм, способных наиболее полно отражать национальную ментальную сферу, формировать оригинальное художественное направление, способное стать самостоятельным и самобытным феноменом в мировом музыкальном искусстве.

Предварительно обобщая изложенное, резюмируем следующее. На сегодняшний день наблюдается определенное доминирование ориентальной стилевой направленности в творчестве таджикских композиторов, чему способствует, как уже отмечалось выше, общая тенденция к глобализации, существующая сегодня в мире. Подобное доминирование обусловлено некоторыми причинами. Отметим некоторые.

Первая причина. Принципиально изменился в XX веке и продолжает изменяться в сторону все большего расширения звуковой мир, в котором мы живем. Действительно, если сравнить его структуру, виды и объем конца XIX – начала XX века и первые десятилетия XXI века, то нужно констатировать, что это во многом различные звуковые явления. Сам по себе этот аспект может стать предметом самостоятельного и глубокого исследования, и я думаю, что здесь нас поджидают интересные открытия. Изменился не только огромный мир звуков, изменились мы сами, наше восприятие, мышление, слуховая настройка. Все это не может не отражаться в творчестве.

Вторая причина – ограниченность глубины подхода к реализации национально-специфического. Преимущественно используются только наиболее очевидные его представители: характерные ритмические и ладомелодические построения, тембровые соотношения, общевосточные образы. Если рассматривать данную проблему в методологическом ключе есть основания утверждать следующее: принципы построения и разработки восточного интонационного материала, которые используют европейские, в частности, русские композиторы во многом являются общими и для подходов, которые применяют композиторы центрально-азиатских стран в своем творчестве в реализации национальных музыкальных традиций. Здесь можно говорить о различии уровней и форм воплощения данного подхода. Есть разные примеры мастерства и творческого дара в достижении определенного художественного совершенства при определенном наборе используемых выразительных средств.

Третья причина, которая во многом объясняет тенденцию к расширению ориентации на европейские традиции – это собственно социально-экономический фактор. Основные международные и престижные концерты, фестивали, конкурсы произведений композиторов преимущественно проходят в европейских странах, по европейской тематике, на основе художественных критериев и вкусов европейцев. И наши композиторы, чтобы участвовать на этих европейских форумах, пишут адекватную целям и задачам, вкусовым ориентирам этих форумов музыку. Отсутствие специальных крупных акций, посвященных вопросам оригинального претворения или моделирования, например, макома в симфонической музыке и не только в этом жанре, не способствует поиску и открытию новых творческих решений. Представляется необходимым проводить фестивали, конкурсы с заранее определенной тематикой, например, связанных с макомом и фалаком и их реализацией в различных формах в творчестве таджикских композиторов. Уверен, что это будет серьёзным стимулом активизации данного и очень важного художественного процесса.

В этом же контексте отметим четвертую причину появления рассматриваемой проблемы. Обратим внимание на такой негативный момент, который препятствует рождению новых и оригинальных решений в процессе усиления и дальнейшей разработки национальной специфики в творчестве таджикских композиторов. Речь идет о фактически полном отсутствии разработанных учебных программ и пособий, в которых системно и специализировано – непосредственно для композиторов – должны быть изложены основные принципы и подходы реализации в композиторском творчестве специфических элементов национальной музыкальной традиции.

Для сравнения отметим следующее. Как известно, в специальных курсах по композиции наличествуют обязательные учебные предметы, такие как полифония, гармония, анализ музыкальной формы, курс оркестровки и др., без освоения которых композитор в профессиональном отношении не может полноценно состояться. Учитывая этот существенный фактор в обучении, становится вполне очевидным следующий вывод: рождение новых форм реализации национальной специфики не может реализоваться в творчестве

композиторов без углубленного и целенаправленного освоения принципов построения национальной традиционной музыки. Нужны соответствующие знания, которые должны быть системно изложены в учебно-методической форме специально для композиторов.

Вполне объясним также вывод, что для развития национально-специфического направления только интуитивное освоение народного музыкального материала не может быть уже достаточным. Рождение новых форм и жанров, новых стилевых направлений, основанных на принципах развития традиционной восточной монодии, требует глубоких знаний, детальное изучение этих принципов и возможностей.

Реальность сегодняшнего мира, его многообразие и широкая доступность для восприятия различных музыкальных феноменов в определенном отношении может подавлять поиск новых форм реализации национальной специфики. Представляется важным не упускать из вида проблему соотношения ориентальных и специфических аспектов в творчестве таджикских композиторов. Необходимо учитывать все нарастающую тенденцию к глобализации, подразумевая под этим процессом установление для многих, если не для всех, единых принципов и подходов, стандартов творческой деятельности, что неизбежно в негативном плане отражается на различных видах и формах проявления специфики, в том числе, национальной.

Выше изложенное относительно принципа многомерности, как нового научного направления в изучении таджикской монодии и двух форм национальной стилистики, реализуемых в творчестве таджикских композиторов предполагает их дальнейшую разработку, уточнение некоторых аспектов, проведение специальных исследований и дискуссий, которые могут развернуто и детально раскрыть представленные научные направления современного таджикского теоретического музыказнания.

Литература

1. Арановский, М. Музыка. Мышление. Жизнь. Статьи, интервью, воспоминания / М. Арановский. – М.: ГИИ, 2012. – 440 с.
2. Бершадская, Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. –Л.: Музыка, 1985. – 238 с.
3. Вызго-Иванова, И.М. Об использовании макомов в творчестве композиторов Таджикистана / И. Вызго-Иванова // Макомы, мугамы и современное композиторское творчество. – Ташкент: Гафур Гулям, 1978. – С. 190-203.
4. Димитриади, Н.Б. Русский музыкальный ориентализм и его значение в развитии современной музыки Востока и Запада / Н. Димитриади // Актуальные проблемы изучения музыкальных культур стран Азии и Африки. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 96-101.
5. Дрожжина, М. Молодые национальные композиторские школы Востока как явление музыкального искусства XX века / М. Дрожжина. – Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2004. – 280 с.

6. Лотман, Ю. Феномен культуры // Избранные статьи в трех томах. – Т.1. – Статьи по семиотике и топологии культуры / Ю. Лотман. – Таллин, 1992. – С. 34-45.
7. Лукмаева, Р.Х. Гармоническая многомерность истины: автореф. дис. ... д-ра философских наук / Р. Лукмаева. – Уфа, 2009. – 39 с.
8. Лурия, А.Р. О двух видах синтетической деятельности коры человеческого мозга / А. Лурия // Мозг человека и психические процессы. Нейро-психологические исследования. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – С. 69-112.
9. Медушевский, В. В. Интонационная форма музыки: Исследование / В.Медушевский. – М.: Композитор, 1993. – 262 с.
10. Многомерность и целостность человека в философии, науке и религии: материалы Международной научно-образовательной конференции. – Казань: Казан. ун-т, 2012. – 404 с.
11. Старчеус, М. Слух музыканта: психолого-педагогические проблемы становления и совершенствования. Диссертация доктора педагогических наук / М. Старчеус. – М., 2005. – 432 с.
12. Шамилли, Г. Б. Архитектоника иранской классической музыки: грамматика музыкальной речи как картина мира / Г. Шамилли // Ишрак: ежегодник исламской философии: – № 2. – М.: Вост. лит., 2011. – С. 667-696.
13. Янов-Яновская, Н. К проблеме освоения многоголосия монодийными культурами / Н. Янов-Яновская // Актуальные проблемы изучения музыкальных культур стран Азии и Африки. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 69-737.
14. Янов-Яновская Н.С. К вопросу о «Восточном симфонизме» // Борбад и художественные традиции народов Центральной Азии: история и современность / Н. Янов-Яновская. – Душанбе: Дониш, 1990. – С. 482-483.

Улмасов Фирӯз

ДАР БОРАИ ДУ САМТИ РУШДИ МУСИҚИШИНОСИИ ТОЧИК ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Дар мақола ду ҷанбаи муҳими рушди мусиқишиносии муосири тоҷик баррасӣ шудааст. Ҷанбаи якум ба усули универсалии бисёрҷабҳаи қабул ва дарки таҳлили мусиқии монодикии тоҷик алоқаманд буда, қобилияти ошкор намудани ҷанбаҳои нави қаблан номаълумро ифода мекунад.

Ин падида дар доираи ихтисосҳои гуногуни илмҳои гуманитарӣ пешниҳод карда мешавад. Дар илми мусиқӣ ва бинарӣ, ҳамчун намуди ҳоси тачассуми он, барои муайян намудани бисёрҷенака таваҷҷӯҳи маҳсус мешавад. Дар контексти методологӣ ҳолате таҳмин карда мешавад, ки бисёрҷенака усули универсалий буда, ташкили соҳтории ҳама гуна зуҳурот, аз ҷумла равандҳои мусиқии монодия аст.

Самти дуюм ба масъалаи муайян кардани услуби миллӣ дар эҷодиёти бастакорони тоҷик алоқаманд буда, дар асоси таъсири мутакобилаи ду шоҳаи он: шарқӣ ва хос миллӣ баррасӣ гардидааст.

Самти шарқӣ анъанаи гарбии коркарди унсурҳои хоси фарҳангҳои мусиқии шарқӣ (тембр, ритм, сохторҳои оҳанг, образҳои бадеӣ)-ро нишон медиҳад.

Ҷанбаи хос миллӣ ҳамчун самте амал меқунад, ки дар он ҷузъҳои гарбӣ барои ҷустуҷӯ ва коркарди шаклҳои гуногуни моделсози ҳусусиятҳои миллии мусиқӣ дар заминаи принсипҳои системаи монодикии шарқӣ, бартараф кардани меъёрҳои силсилаи сонатаи симфонӣ ва ҳалли дигар ҷузъиёти гарбии композитсиониву жанрӣ истифода мешавад.

Калидвоҷаҳо: бисёрҷанба, тафаккури мусиқӣ, бинарӣ, услубҳои миллӣ, анъанаҳои аврупӣ, принсипҳои рушд, шарқшиносии мусиқӣ, ҷанбаи хоси миллӣ, эҷодиёти бастакорон.

Ulmasov Firuz

ON TWO DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TAJIK MUSIC STUDY AT THE PRESENT STAGE

The article considers two actual vectors of development of modern Tajik musicology. The first is connected with the use of the principle of multidimensionality of perception and thinking in the analysis of Tajik monodic music, capable of revealing new, previously unknown essential aspects in it. This phenomenon is presented in the context of different specializations of the humanities. Particular attention is paid to the definition of multidimensionality in musical science and binarity as its specific type of embodiment. In the methodological context, the position is postulated that multidimensionality is the essence of the structural organization of any phenomena, including the musical processes of monody.

The second direction is connected with the consideration of the problem of the formation of national stylistics in the work of Tajik composers, which is based on the interaction of its two branches: oriental and national-specific. The oriental direction demonstrates the European tradition of developing the characteristic elements of oriental musical cultures (timbre, rhythm, lадомелодic structures, images). The national-specific aspect acts as a direction where the European component is used to search for and develop other forms of modeling the national specifics of the musical process, based on the principles of the Eastern monodic system, on overcoming the standards of the sonata-symphony cycle and other European compositional and genre solutions.

Keywords: multidimensionality, musical thinking, binarity, national styles, European traditions, principles of development, musical orientalism, national-specific aspect, composers' creativity.

УДК:Тадж:792.8+9тадж+008+78тадж+37тадж.

Шарифзода Манучехр

ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

В статье рассматриваются вопросы истории постановок оперных спектаклей в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни в годы становления Государственной независимости Таджикистана. Отмечаются два основных периода: 90-е и 2000-е годы. Период последнего десятилетия XX века характеризуется сложными социальными процессами, военными конфликтами, которые способствовали существенному ограничению творческой деятельности театра, большому оттоку за пределы республики профессиональных музыкантов, что затрудняло полноценно осуществлять постановку оперных спектаклей. Несмотря на трудности объективного характера, проблема дефицита кадров решалась за счет приглашения зарубежных музыкантов для участия в оперных спектаклях в основном европейской классики (Германия, Италия, Россия, Казахстан, Кыргызстан). Отмечаются оперные спектакли таджикских композиторов: З. Шахиди, Ш. Сайфиддина, Д. Дустмухаммедова, Ф. Одинаева. Особое внимание уделяется таджикским операм, которые идеино и тематически посвящены становлению нового независимого государства Таджикистана, 1100-летию образования государства Саманидов (IX-X). Это оперы Т. Сатторова «Рустам и Сухроб» (1999) и Т. Шахиди «Амир Исмоил» (1999). Начиная с 2000 года активизируется постановочная деятельность театра. Отмечается важный вклад итальянского дирижера Джерардо Колелла, который осуществил впервые постановку знаменитых оперных спектаклей на языке оригинала – итальянском и французском: Дж. Верди «Аида» (2009, 2011), «Кармен» Ж. Бизе и «Богема» Дж. Пуччини (2010). Важным направлением становится постановка оперных произведений узбекского композитора Мустафо Бафоева: «Шайхурраис Ибн Сино» (2011), «Борбад» (2013). Рассматриваются постановки русской оперной классики: «Иоланта» (2015), «Евгений Онегин» (2016), «Пиковая дама» (2020) П.И. Чайковского.

Ключевые слова: опера, спектакль, дирижер, режиссер, Джерардо Колелла, таджикский театр оперы и балета, Независимость Таджикистана, 1990-е и 2000-е годы.

В период становления нового независимого государства Республики Таджикистан главному Государственному академическому театру оперы и балета им. С. Айни пришлось пережить трудные времена. Музыкальная жизнь находилась в эти годы в глубоком кризисе, что проявилось в существенном ограничении деятельности театра [13, С. 119]. Совершенно не случайно возник тогда вопрос – нужен ли республике оперный театр? Отметим ценное наблюдение Н. Нурджанова: «Порой проскальзывает мысль о том, что опера и классический балет чужды национальному

зрителю. Такую мысль высказывают даже некоторые вузовские педагоги, которым доверено не только обучение, но и воспитание молодого поколения» [8, С. 380].

К сожалению, большое количество прекрасных музыкантов покинули республику во время гражданской войны, и восстанавливаться театру пришлось с большим трудом. Состояние профессиональной музыки вызывало серьезную тревогу, а перспективы ближайшего будущего еще не были точно определены [9, С. 12].

Одной из эффективных форм решения кадрового дефицита стало приглашение зарубежных специалистов – дирижеров, режиссеров, балетмейстеров, солистов и музыкантов оркестра. Все они, несомненно, оставили свой след в развитии театра начального этапа становления Государственной независимости Республики Таджикистан. Так, например, в 1991 году в постановке оперы Дж. Верди «Травиата» и П.И. Чайковского «Пиковая дама» ведущие партии исполнили солисты Свердловского театра оперы и балета Е. и А. Борисевичи. Артисты несколько сезонов сотрудничали с театром оперы и балета им. С. Айни, что положительно повлияло на качество спектаклей, вызвало интерес у слушателей, обогатило творческую труппу опытом реализации зарубежных опер [12, С. 26].

В театре с 1991 по 1998 годы были поставлены спектакли из репертуара европейской и русской оперной классики, произведений таджикских композиторов: «Пиковая дама» П. Чайковского, «Любовный напиток» Г. Доницетти, «Паяцы» Р. Леонковалло, «Алеко» С. Рахманинова, «Служанка-госпожа» Дж. Перголези, опера-балет «Макоми ишк» Ф. Бахора, оперетты Д. Дустмухамедова «Подруги» и К. Листова «Севастопольский вальс», детская опера «Красавица и чудовище» Т. Шахиди и многие другие.

Особо плодотворен был театрально-концертный сезон 1993 – 1994 гг. [2, С. 245-253]. Предпочтение было отдано произведениям таджикских композиторов: опера З. Шахиди «Комде и Мадан», оперы для детей – «Малыш и Карлсон» Ю. Тер-Осипова, «Карлик нос» Т. Шахиди, «Коза – кудрявые ножки» А. Одинаева [8, С. 417-418].

В конце первого десятилетия 2000-х годов в оперном творчестве таджикских композиторов активно начинает разрабатываться героико-эпическое направление. Во многом это было связано с образованием в конце XX в. нового независимого государства – Республики Таджикистан, а также празднованием 1100-летнего юбилея образования первого таджикского государства Саманидов. Это оперы Т. Сатторова «Рустам и Сухроб» (1999) и Т. Шахиди «Амир И smoил» (1999).

В основу либретто оперы Т. Сатторова (Н. Косим) положено известное трагическое повествование о Рустаме и Сухробе из бессмертной поэмы А. Фирдоуси «Шахнаме». Герои вступают по замыслу и воле сил зла в единоборство, не зная, что они есть отец и сын [11, С. 184]. Премьера оперы состоялась 7 сентября 2001 г. На премьере присутствовал Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, депутаты Маджлиси Оли, представители Хукумата города Душанбе [5, С. 102]. Творческая группа театра успешно справилась с постановкой оперы: режиссер-постановщик Султон

Усмонов, дирижер – Б. Меробов, художник – Е. Панова, хормейстер – Х. Маджидов, балетмейстер – С. Азаматова. Исполнители главных ролей: Рустам – М. Достиев, Сухроб – А. Мирраджабов, Тахмина – О. Сабзалиева; Ковус – Б. Маматкулов, Афросиаб – М. Исмоилов, Гурдофарид – И. Арутюнян, Дьявол – К. Наджафкулиев и др.

Несколько иначе решена опера Т. Шахиди «Амир Исмоил» (либретто Н. Табарова и Н. Косима), которая непосредственно была посвящена истории создания и празднованию 1100-летия государства Саманидов. Основной конфликт разворачивается между двумя царственными братьями – Насром и Исмоилом, в котором побеждает последний, проявляя при этом мудрость и благородство. Создание художественного образа Амира Исмоила – основная цель оперы Т. Шахиди [11, С.184-185]. Отметим создателей оперы: режиссер-постановщик – Б. Абдуразаков, хормейстер – Х. Маджидов, балетмейстеры – С. Азаматова и С. Узакова, художник – Я. Маматкулов, дирижер – Б. Меробов. Исполнители основных ролей: Амир Исмоил – М. Достиев, Наср – Б. Маматкулов, Мать – О. Сабзалиева, Дьявол – А. Бахман.

Исследователь оперного творчества таджикских композиторов Ш. Мирзоева пишет: «В операх «Рустам и Сухроб» и «Амир Исмоил» осуществлено художественное осмысление и изображение важнейших страниц истории таджикского народа, его богатого духовного опыта в решении сложных проблем жизни человека и общества» [4, С. 85].

Таким образом, есть основание констатировать, что в 90-е годы XX столетия, несмотря на сложную в целом социальную и экономическую ситуацию в республике, творческая деятельность театра в части постановок и создания новых оперных спектаклей, характеризуется активным поиском своего пути развития.

В первом десятилетии 2000-х годов продолжается работа в русле сценических воплощений оперных произведений. Как считает видный деятель профессионального музыкального искусства, Народный артист Республики Таджикистан Холахмад Маджидов, творческая деятельность театра в основном продолжалась в двух направлениях: «Первое – новое представление известных мировых и таджикских музыкальных произведений, и второе – привлечение молодых авторов и создание новых оперных и балетных произведений. Можно утверждать, что в обоих направлениях проделана большая работа, свидетельством чего является разнообразная программа и полный аншлаг» [3, С. 178-179].

Важным направлением рассматриваемого периода времени становятся повторные постановки спектаклей, которые давали серьезный стимул развития для всего артистического коллектива. При воссоздании оперного произведения в новом формате его творческой реализации у дирижёра и режиссёра появляются свежие идеи, иные творческие возможности внесения определенных изменений в постановку.

В этом контексте отметим яркую премьеру – повторную постановку оперы Шарофиддина Сайфиддина «Рудаки», посвященную художественному отображению жизни и творчества основоположника классической таджикско-персидской поэзии Абу Абдуллоху Рудаки (858-941). Группа создателей спектакля включала в себя – дирижёра Азиза Ниёзмамадова, режиссёра Шамси Низомова, хормейстера Холахмада

Маджидова, художника Рамазона Сафарова и балетмейстера Сталину Азаматову. Музыка оперы представляла художественные образы, которые соответствовали исторической эпохе государства Саманидов (IX-X вв.). Хор «Бўй чўи мулиён ояд хаме» продемонстрировал свое профессиональное певческое искусство. В роли Рудаки – Народный артист Таджикистана Бурхон Мамадкулов, Нигина – Заслуженная артистка Таджикистана Зебо Аминова, Мадж – Народный артист Таджикистана Акбар Мирраджабов и Сипахсолор – Заслуженный артист Таджикистана Музaffer Исмоилов. Арии в исполнении солистов получили высокую оценку публики.

Театр продолжает инициировать приглашение артистов. В репертуаре – спектакли мировой классики, в которых принимают участие известные дирижёры, солисты, как оперы, так и балета. Зарубежные артисты способствуют поднятию творческой атмосферы в коллективе театра, обогащению его опыта участием знаменитых музыкантов. Например, для постановки оперы Джузеппе Верди «Травиата» был приглашен немецкий дирижёр Понелли в 2005 году. Участие Понелли в деятельности театра было очень продуктивным и полезным. Отметим также участие итальянского дирижёра Секо Марко в постановке оперы Жоржа Бизе «Кармен».

В 2009 году после капитального ремонта и реконструкции театр оперы и балета возобновляет свою деятельность. В этот период по приглашению руководства Министерства культуры Республики Таджикистан и директора театра, Народного артиста Республики Таджикистан Х. Маджидова (2006–2013) в качестве главного дирижера назначается Джерардо Колелла (Италия). Он осуществил постановки опер Дж. Верди «Аида» (2009, 2011), «Кармен» Ж. Бизе и «Богема» Дж. Пуччини (2010). Это были первые спектакли в период Государственной независимости Республики Таджикистан, поставленные на языке оригинала (итальянском, французском).

В 2010–2011 гг. на сцене театра были показаны оперы З. Шахиди «Комде и Мадан», Ш. Сайфиддина «Рудаки», М. Бафоева «Шайхурраис Ибн Сино», Д. Перголези «Служанка – госпожа», С. Рахманинова «Алеко». В опере «Кармен» главную партию исполнила солистка Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая, Заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки Сара Ишанова.

Дирижером, как в принципе и режиссёром постановщиком опер классического европейского репертуара являлся Джерардо Колелла. Для театральной труппы это были монументальные спектакли: артисты столкнулись с такими сложностями, как произношение текста, большим объёмом нового музыкального материала, который нужно было освоить в достаточно короткие сроки. Работа над сценическими движениями также была во многом сложна и нова для того состава театра.

Творческий путь Джерардо Колелла в таджикском театре оперы и балета был очень продуктивным. Проведя нескольких оперных спектаклей, он показал себя как профессиональный дирижёр мирового уровня. За время, которое он проработал в театре, существенно поднялся

уровень исполнительского мастерства артистов, а положительная информация о нашем театре распространялась далеко за пределами Таджикистана.

Спектакли под руководством дирижёра Джерардо Колелла шли с большим успехом. Колелла работал с труппой театра по европейским стандартам, и коллектив старался соответствовать этим требованиям. В этом контексте отметим оперу Джузеппе Верди «Аида», которая входила в репертуар театра оперы и балета еще до обретения Независимости и показывалась всего раз в месяц. При этих постановках зал не был полон зрителей. Но после новой премьеры в 2011 году, когда дирижером являлся Д. Колелла, режиссёром – Ш. Низомов, художником – Р. Сафаров, хормейстером – Х. Маджидов, балетмейстером – С. Азаматова, спектакль показывали дважды в месяц, и зал всегда был полон любителей оперного искусства.

В постановке оперы «Аида» были внедрены новые подходы в scenic графии, общей режиссуре. Зрителей и исполнителей особо впечатлило, что в спектакле были задействованы животные – Радамес торжественно въезжал на коне, а повозки с рабами тянули ослики. Основные роли исполняли ведущие солисты Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая: Амнерис – Сара Ишанова, Заслуженный деятель Республики Казахстан, Аида – Римма Вальтер, Лауреат международных конкурсов, Рамфис – Бейимбет Кожабаев, Заслуженный артист Республики Казахстан. Партию Радамеса исполнял Народный артист Таджикистана Рустам Дуллоев.

Среди новшеств в оперных постановках отметим участие детского хора школы искусств им. М. Аминзода в спектаклях «Кармен» и «Багема», которое придало им особую художественную значимость. Перед главным хормейстером Х. Маджидовым стояла задача подготовить хоровые партии не только для профессионального коллектива театра, но и представить на должном уровне участие детского хора. Со стороны итальянского дирижера работа хорового коллектива получила высокую оценку.

В 2015 году важное место в творческой деятельности театра занимала постановка оперы «Иоланта» П.И. Чайковского. Для организации премьеры спектакля были приглашены: дирижер Ян Мориц Онкен (Германия), scenic графист и художник по костюмам Владимир Пономарев (Казахстан), исполнитель роли Короля Рене – артист ГИТИСа Сергей Кузьмин. В творческую группу также входили режиссер – Сухроб Усмонов, хормейстер – Холахмад Маджидов. При постановке оперы была поставлена задача найти новые возможности сценического воплощения образов героев. Учитывая возрастную категорию труппы, в основном это был молодой состав, который еще не приобрел достаточного опыта актерского мастерства, необходимо было решать все творческие задачи в полном объеме. И молодые солисты – Ангелика Тиман, Манучехр Рахмонов, Курбонмурад Зокиров, Мария Мирзоева и Заслуженный артист Таджикистана Содик Нуруллоев успешно справились с поставленными задачами режиссера.

Отметим также, что в подготовке спектакля структура его светового плана разрабатывалась в новом формате, отличалась от ранее идущих в театре спектаклей. Великолепные декорации и костюмы героев оперы в

исполнении художника Владимира Пономарева придали спектаклю яркие художественные образы европейского средневековья. В целом премьера оперы получилась интересная, была тепло принята зрителями.

В этом же 2015 году осуществлена постановка детской оперы таджикского композитора Амирбека Мусоева на либретто Садри Умара «Афсонай беша». Артисты выступали в образах животных, а их характеры и взаимоотношения привлекали внимание не только детей, но и взрослых. После спектакля каждый зритель мог находить близкого к себе персонажа. Подобные по содержанию и художественным образом детские оперы могут сыграть определенную роль в эстетическом воспитании не только детей, но и взрослых. Спектакль получился очень интересным и привлекательным.

2016 год ознаменовался новой постановкой «Евгения Онегина» П.И. Чайковского. Дирижер – Анвар Шоймуродов, режиссура, сценография и подбор костюмов – Сухроб Усмонов, хормейстер – Елена Тиллоева, хореография – Мария Левицкая. Спектакль был оформлен в стиле минимализма, декорации выступали как бы не основным, а вспомогательным элементом. Оформление четко и конкретно отражало идею, смысл и сверхзадачу режиссерской трактовки. Сквозное действие спектакля протекало гармонично. Художественное единство спектакля создавало особую атмосферу, в которой игра актеров раскрывалась в контексте оригинального светового оформления и своеобразия сценографии. «Евгений Онегин» вернулся на сцену театра спустя 20 лет в новом и современном представлении.

2017 год – «Травиата» Дж. Верди. Опера была восстановлена в новой постановке. Дирижер – Анвар Шоймуродов, режиссура и сценография – Сухроб Усмонов, хормейстер – Елена Тиллоева, балетмейстер – Александр Бахман. Оформление спектакля было задумано с расчетом полного раскрытия художественных образов оперы. Декорации точно выполняли заданные функции, легко менялись на глазах у зрителей, что придавало представлению форму своеобразного показа фильма. Во время постановки демонстрировался очевидный рост мастерства ведущих солистов театра. Взаимодействие героев оперы было настолько гармоничным, что казалось, исполнители реально живут в своих образах.

Большим событием в 2020 году стала постановка оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Дирижер – Анвар Шоймуродов, режиссура и сценография – Сухроб Усмонов, хормейстер – Елена Тиллоева. Спектакль был задуман на перспективу дальнейших, больших и сложных по вокальным партиям опер. При выборе спектакля стояла задача найти подходящее по голосовым данным произведение для молодого и талантливого певца Манучехра Рахмонова. Расчет заключался в том, что после Германа из оперы «Пиковая дама» он сможет исполнять другие драматические партии. Постановка реализовала ожидания дирижера и режиссера, прошла успешно, полностью передала замысел композитора.

Почерк режиссерского решения в данной опере был уже знаком по предыдущим спектаклям: декорации в спектакле несли вспомогательную функцию и передавали точную драматургическую линию. Световое оформление спектакля полностью сливалось с музыкальной драматургией оперы. По отзывам зрителей, спектакль был принят очень тепло и

восторженно. На удивление некоторым «оперным экспертам» – солисты, оркестр и хор справились успешно с постановкой. Особо выделились и открыли в себе новые вокальные возможности Манучехр Рахмонов (Герман) и Ангелика Тиман (Лиза). «Пиковая дама» вернулась на сцену театра спустя 30 лет.

Как известно, процесс создания спектакля включает несколько этапов. Это подготовительный, до сценический, репетиции на сцене, включающие генеральные репетиции и премьеру. На заключительных стадиях подготовки включаются почти все подразделения театра, требуется координация большого количества действий. Однако основа спектакля закладывается значительно раньше и от того, насколько своевременно и правильно она заложена, зависит качество будущего зрелища.

Каждый режиссёр видит спектакль по-своему. Иногда на формирование режиссёрского замысла уходит несколько лет до его реализации. С течением времени меняются взгляды и технические возможности. Так, например, если раньше декорации должны были быть подменными, то сейчас они давались достаточно условно. Например, в новых постановках режиссёра Сухроба Усманова «Евгений Онегин», «Травиата», «Пиковая дама» декорации были обозначены условно, а не как раньше – в монументальном формате. В союзе с режиссёрской задумкой и дирижёром оркестра заново переосмысливается музыкальная партитура.

В числе постановочных проблем отметим слабые технические возможности театра, что отражается на плохой оснащенности сцены. Отсутствие необходимых осветительных ламп и других технических ресурсов создают определённые трудности в творческой работе режиссёра. В этом же ряду отметим отсутствие или нехватку профессиональных музыкантов, что создает огромные трудности при реализации художественных идей спектакля.

Существенную роль имеет репертуарная политика театра. Руководство театра исходит из желаний слушателей и внутреннего настроения творческой труппы. Каждый новый спектакль обсуждается на Художественном совете. Некоторые спектакли ставятся на конкретного исполнителя. Но в итоге многое зависит от зрителя, как он воспринимает ту или иную постановку. В этом контексте отметим важное значение, которое уделяется эстетическому воспитанию молодёжи. Для детей постоянно инсценируются постановки музыкальных произведений. Это оперы таджикских композиторов для детей: «Коза с кудрявыми ножками» Фаттоха Одина, «Зайчикин дом» Дамира Дустмухаммедова, «Волшебные яблоки», «Красавица и чудовище», «Калиф-аист» Толиба Шахиди, «Лесная сказка» Амирбека Мусаева [7, С. 188-189].

В годы Государственной независимости Республики Таджикистан в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни помимо оперных спектаклей европейской классики и таджикских композиторов, осуществляли постановки опер композиторов других стран. По личной инициативе Холахмада Маджидова был заключен контракт с известным композитором из Узбекистана Мустафо Бафоевым на создание двух опер. Автор несколько раз посещал Душанбе и за короткое время сочинил первую оперу «Шайхурраис Ибн Сино», которую поставили в

2011 году Убайдулло Раджабов и дирижёр Берон Меробов [6]. Через два года в таджикском театре была поставлена его вторая опера – «Борбад» режиссером Шамси Низомовым и дирижёром Анваром Шоймуродовым.

Таджикскому театру оперы и балета им. С. Айни требуются оперные спектакли, востребованные обществом по своим идейным замыслам, в воплощении которых могут тесно сотрудничать драматург, композитор, режиссер и дирижер, призванные «создавать высокохудожественные произведения с яркой самобытной, музыкальной драматургией» [2, С. 129].

В качестве обобщения процесса развития творческой деятельности театра в постановках оперных произведений, можно привести справедливую мысль Ф. Ульмасова о развитии профессионального музыкального искусства в период Независимости Таджикистана. Это искусство должно базироваться «на древних и высокоразвитых традициях, которые продолжают сегодня жить и развиваться в новых многообразных жанрах, формах и направлениях, обладают огромными потенциями порождать оригинальные творческие явления и выступают как важная и органичная часть общемирового художественного процесса» [10, С. 25].

Литература

1. Гейзер, Э. Музыкальная жизнь Таджикистана (сезон 1993–1994гг.) / Э. Гайзер // Очерки истории и теории культуры таджикского народа. – Душанбе, 2001. – Вып. 1. – С. 245-253.
2. Кабилова, Б. Проблемы музыкального театра в Таджикистане / Б. Кабилова // Сборник докладов Международной научной конференции «Европейский театр в исламском мире: постсоветские трансформации в театральном искусстве стран Центральной Азии». – Ташкент, 2003. – С. 129-134.
3. Маджидов, Х. Арена вдохновенного искусства / Х. Маджидов // Храм прекрасного искусства. – Душанбе, 2010. – С. 176-179.
4. Мирзоева, Ш. Таджикская опера: этапы становления и приоритеты образной сферы / Ш. Мирзоева. – Душанбе, 2012. – 257 с.
5. Назарова, Л. Музыкальная культура Таджикистана XX – начала XXI столетий (тенденции, проблемы) / Л. Назарова. – Душанбе, 2009. – 256 с.
6. Низом, Ш. «Шайхурраис» – оғози мавсим («Шайхурраис» – открывает сезон) / Ш. Низом // Адабиёт ва санъат. – 2011. – 22 сент.
7. Низомов, Ш. Таджикская опера от рождения до сегодняшнего дня / Ш. Низомов // Храм прекрасного искусства. – Душанбе, 2019. – С. 183-189.
8. Нурджанов, Н. Опера и балет Таджикистана / Н. Нурджанов. – Душанбе, 2010. – 424 с.
9. Сатторов, Т. С надеждой на будущее / Т. Сатторов // Таджикская музыкальная культура начала 21 века: приоритеты развития. – Душанбе, 1999. – С. 12-14.
10. Ульмасов, Ф. Композиторы Таджикистана: основные направления творчества / Ф. Ульмасов // Камерная музыка: история жанра,

исполнительства, интерпретации: материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 2010. – С. 19-25

11. Ульмасов, Ф. Опера / Ф. Ульмасов // Таджикская музыка. – Душанбе, 2003. – С. 176-208.

12. Хасanova, M. Музыкальная жизнь Таджикистана в конце XX – начале XXI вв. / M. Хасanova. – Душанбе, 2019. – 168 с.

13. Хасanova, M. О современном состоянии музыкальной жизни столицы Таджикистана Душанбе / M. Хасanova // Вазъияти омӯзиши ва таҳқиқи фарҳанги маънавӣ дар Тоҷикистон ва ояндабани он: маҷмӯаи мақолаҳо. – Қисми 3. – Душанбе, 2019. – С. 118-128.

Шарифзода Манучехр

НАМОИШҲОИ ОПЕРАВӢ ДАР СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола масъалаҳои таърихи ба саҳна гузоштани намоишномаҳои операвӣ дар Театри давлатии академии опера ва балети Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ дар давоми солҳои соҳибистилолии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Марҳилаи мазкур аз ду давраи асосӣ: солҳои 1990-ум ва 2000-ум иборат аст. Давраи даҳсолаи охири асри XX бо равандҳои мураккаби иҷтимоӣ, низоъҳои ҳарбӣ марбут буд, ки боиси хеле маҳдуд шудани фаъолияти эҷодии театр, берун рафтани навозандагони зиёди хирфай аз ҷумҳурӣ гардид, ки ин барои пурра ба саҳна гузоштани опера мушкил гашт. Намоишномаҳо, сарфи назар аз мушкилоти объективӣ, нарасидани кадрҳо, бо роҳи даъват намудани навозандагони хориҷӣ ташкил шуда, асосан асарҳои классикони Аврупо (Олмон, Италия, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон) ба саҳна гузошта шуданд. Намоишҳои операи бастакорони тоҷик: З. Шаҳидӣ, Ш. Сайфиддинов, Д. Дӯстмуҳаммадов, Ф. Одинаев низ дар мақола таъкид шудаанд. Дар операҳои тоҷикӣ, ки аз ҷиҳати ғоявию мавзӯй ба ташкил ёфтани давлати соҳибистиклои Тоҷикистон, 1100-солагии давлати Сомониён (IX–X) бахшида шудаанд, диққати маҳсус дода мешавад. Инҳо операҳои Т. Сатторов «Рустам ва Сӯҳроб» (1999) ва Т. Шаҳидӣ «Амир И smoil» (1999) мебошанд. Аз соли 2000 кори саҳнасозии театр фаъол шудааст.

Дар мақола ҳамчунин саҳми муҳими дирижёри итолиёвӣ Жерардо Колелла қайд карда шудааст, ки ў бори аввал намоишномаҳои машҳури операро ба забони аслӣ – итолиёвӣ ва фаронсавӣ: «Аида»-и Г. Верди (2009, 2011), «Кармен»-и Г. Бизе ва "La Boheme" аз ҷониби G. Puccini (2010) ба саҳна гузоштааст. Ҳамчунин як самти муҳими ҳамкорӣ бо бастакорони кишварҳои ҳамсоя ба саҳна гузоштани асарҳои операи бастакори узбек Мустафо Бафоев «Шайхурраис ибни Сино» (2011), «Борбад» (2013) мебошад. Намоишҳои операҳои классикии рус «Иоланта» (2015), «Евгений Онегин» (2016), «Маликаи пик» (2020)-и П. И. Чайковский низ дар мақола мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Калидвожаҳо: опера, намоишнома, дирижёр, коргардон, Жерардо Колелла, Театри опера ва балети Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Истиқлонияти Тоҷикистон, солҳои 1990-ум ва 2000-ум.

Sharifzoda Manuchehr**OPERA PERFORMANCES IN THE YEARS
OF INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN**

This article highlights the issues of the history of staging opera performances in the Tajik State Academic Opera and Ballet Theatre named after S. Aini during the Independence years of Tajikistan. There are two main periods: the 1990s and the 2000s. The period of the last decade of the 20th century is characterized by complex social processes, military conflicts, which contributed to a significant limitation of the theater's creative activity, a large outflow of professional musicians outside the country, which made it difficult to fully stage opera performances. Despite the difficulties of an objective nature, the problem of personnel shortage was solved by inviting foreign musicians to participate in opera performances, mainly of European classics (Germany, Italy, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan). Opera performances by Tajik composers are noted: Z. Shahidi, Sh. Sayfiddinov, D. Dustmuhammadov, F. Odinaev. Particular attention is paid to Tajik operas, which are ideologically and thematically dedicated to the formation of the new Independent State of Tajikistan, the 1100th anniversary of the formation of the Samanid state (IX-X). These are the operas by T. Sattorov "Rustam and Suhrob" (1999) and T. Shahidi "Amir Ismoil" (1999). Since 2000, the staging activity of the theater has been activated. The important contribution of the Italian conductor Gerardo Colella is noted, who for the first time staged famous opera performances in the original language - Italian and French: G. Verdi's "Aida" (2009, 2011), "Carmen" by G. Bizet and "La Boheme" by G. Puccini (2010). An important direction is the staging of opera works by the Uzbek composer Mustafo Bafoev: "Shaykhurrais Ibn Sino" (2011), "Borbad" (2013). The performances of Russian opera classics are considered: "Iolanta" (2015), "Eugene Onegin" (2016), "The Queen of Spades" (2020) by P.I. Tchaikovsky.

Keywords: opera, performance, conductor, director, Gerardo Colella, Tajik Opera and Ballet Theatre named after S. Aini, Independence of Tajikistan, 1990s and 2000s

ТДУ: 002+07+05+003.075+396+9точик+008

Муродӣ Мурод, Муродова Рухшона

МАҶАЛЛАИ «БО РОҲИ ЛЕНИНӢ» ВА МАРҲАЛАҲОИ ТАШАККУЛИ ОН

Дар мақола омилҳои иҷтимоиву сиёсии таъсиси аввалин маҷала барои бонувони тоҷик – «Бо роҳи ленинӣ» ва ташаккули он бо дарназардошиги вижагиҳои шакливу мундариҷавӣ, нақши муҳаррирону командони эҷодӣ таҳқиқ ва таҳлил шудааст.

Ташкили Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон (1929) аз омили асосии таъсиси ин маҷалла маҳсуб меёбад. Тоҷикистони шӯравӣ ҳамчун ҷумҳурии иттифоқ барои таъсиси рӯзномаву маҷаллаҳои гуногунтип ва пешрафти кори онҳо заминаҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва ҳуқуқиро фароҳам оварад. Дар ин замана, аз ҷумла I-уми майи соли 1932 аввалин шумораи маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» нашр гардида.

Фаъолияти ин маҷалла ду давраго дар бар мегирад: то соли 1935, баъд аз соли 1936 то соли 1941. Давраи аввал нисбатан буҳронӣ буда, дар давраи дуюм аз шумора то шумора шаклу мундариҷаи маҷалла беҳтар, чопаш мунтазам ва төъдоди нашраи зиёд гардидааст.

Маҷалла дорои муқоваи ранга, орошии дусутунаи матнҳо, логотип ва маълумоти матбаавӣ буда, дар формати А4 интишор гардидааст. Он тӯли 9 соли фаъолият формат ва логотипи худро бо андаке тағиъир нигоҳ доиштааст.

Мундариҷаи маҷалла аз мақсади асосии он, ки баланд бардоштани савии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба корҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ будааст, манишъ мегирад. Аз ин рӯ, мубориза ба муқобили урғу одатҳои кӯҳнаи динӣ, раҳо намудани занону духтарон аз ин урғу одатҳо, тарғиби кору фаъолияти пешқадамони истеҳсолот, бонувони омӯзгору санъаткор аз мавзуъҳои асосии маҷалла ба ҳисоб мераванд.

Дар инъикоси ин мавзуву масъалаҳо намояндагони касбу кори гуногун шитирок намуда бошанд ҳам, нақши бонувони рӯзноманигор кам набудааст.

Калидвоҷаҳо: «Бо роҳи ленинӣ», омил, ташаккул, маҷалла барои занони тоҷик, мақсад, шакл, ороши, мундариҷа, бонувони рӯзноманигор, нақши муҳаррирон, таҳлил, инъикос, мавзуъ.

Мавриди зикр аст, ки дар бораи таърихи пайдоиши аввалин маҷаллаи барои бонувони тоҷик «Бо роҳи ленинӣ» муҳаққиқон М. Шукуров [12], Ҷ. Усмонов [11], Ҳ. Отаконова [7], И. Усмонов, Д. Давронов [10], Дайламӣ Қ. [4], А. Азимов [1, 2, 3], М. Муродӣ [3], С. Низомова [8] ва дигарон таваҷҷуҳ намуда, баъзе вижагиҳояшро нишон дода бошанд ҳам, то ҳол ҳусусиятҳои мундариҷавию шаклии нахустмаҷаллаи тоҷикӣ барои бонувони Тоҷикистон дар шакли пажӯҳиши алоҳида сурат нагирифтааст. Аз тарафи дигар аксарият ба омӯзиши ин маҷалла муносибати таъриҳӣ ва баъзе мундариҷавӣ намуда, ба вижгиҳои рӯзноманигори (касбӣ)-и он эътибор надодаанд.

Аз ин рӯ, дар ин пажӯҳиш маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» бо нигоҳи публицистикашиносӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифта, кӯшиш мешавад, ки доир ба омилҳои пайдоиш, раванди шаклгирӣ, хусусиятҳои шакливу мундариҷавӣ, фаъолияти бонувони рӯзноманигори тоҷик ва амсоли ин маълумоти мушаххаси илмӣ пешниҳод гардад.

Заминаҳои иҷтимоиву сиёсии таъсиси маҷалла. Матбуоти даврӣ дар ҳар марҳалаи инкишофи худ, фаъолияташро мувоғики талаби ҷомеа ва рӯҳияи сиёсии давр ба роҳ монда, кӯшиш намудааст, ки дар самти татбиқи ғояҳои пешқадами замон ба мардум ёрӣ расонад. Яъне, тавассути чопи матолиби гуногун моҳият ва мақсади сиёсати давлатдориву ҷомеасозиро ба мардум фахмонад. Ба ин мазур, дар солҳои аввали соҳтмони ҷомеаи шӯравӣ яке аз масъалаҳои муҳим, ки давлату ҳукумати вақт ба он таваҷҷӯҳи хоса намуд, тарғиби моҳияти мубориза барои озодии занон, ҷалби онҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳимоя аз ҳукуқҳои онҳо будааст.

Матбуоти даврӣ ҳамчун «ёрдамҷии содики партия» [9] дар ҳалли ин масъала иқдом ниҳод. Аз ҷумла рӯзномаи «Бедории тоҷик» муҳимияти ин мавзӯъро ба инобат гирифта, «Гӯшаи занон» (1927) ташкил намуд, ки «мубориза барои озодии занон, ҳимояи ҳукуки занон дар ҷамъият, ба ҳондан ва корҳои ҷамъияти ҷалб намудани онҳо» [10, с.118] аз мавзӯъҳои асосии ин гӯша буданд. Дар ин гӯша, ҳамчунин, урғу одатҳои маъмулшадаи замони гузашта, амсоли дар тӯйи арӯсӣ гирифтани қалин, партофтани фарангӣ мавриди танқиду мазаммат қарор гирифта, ба таҳсил ва корҳои ҷамъияти ҷалб намудани духтарону бонувон тарғиб шудааст. Рӯзнома, мувоғики талаби сиёсати замон, расми қалингирро ҳамчун василаи ҳариду фурӯши духтарон маънидод намуда, ба мақсади барои ҷамъияти шӯравӣ бегона будани он зери шиори «Мубориза ба муқобили қалингирӣ» ташаббус нишон дода, бо чопи матолиби гуногун корҳои тарғиботиро ҷоннок намудааст. Ташабbusи «Бедории тоҷик»-ро нашрияҳои даврии дигар низ дастгирӣ намудаанд, зоро маъсалаи шарик гардонидани бонувон ба ҳаёти иҷтимоӣ, ҷалби духтарон ба таълиму қасбомӯзӣ, дар баробари мавзуъҳои дигар, аз масъалаҳои мубрами ҳукумати вақт маҳсуб мёфт.

Таъсиси чунин гӯшаҳоро метавон ба сифати минбари маҳсус дар самти ҳимояи ҳукуқҳои духтарону занони тоҷик арзёбӣ кард. Бо назардошти он ки дар солҳои бистуми садаи XX низоми матбуоти даврии тоҷик ҳанӯз шакл нагирифта, соҳаҳо ва қиширҳои ҷудогонаи ҳаёти иҷтимоӣ, аз ҷумла бонувон нашрияҳои хос надоштанд, гӯшаву саҳифаҳои алоҳида барои инъикоси масъалаҳои марбут ба ҳаёти онҳо муҳим ва аҳамиятнок буд.

Баъд аз таъсиси Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон (1929), таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ва, албатта, ҳизби коммунистӣ ба матбуоти даврӣ бештар гардид. Ба ин мазмун, муаллифони «Маълумотномаи матбуоти даврии тоҷик (солҳои 1920-1830) дуруст қайд намуданд, ки «Давраи нави инкишофи матбуоти даврии тоҷик аз аввали соли 1929, баъди ба ҷумҳурии иттифоқ табдил ёфтани Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон оғоз гардид. Баъд аз ин ҳодисаи муҳими таъриҳӣ тадриҷан рӯзномаву маҷаллаҳои

гуногунтип: чумхурияйӣ, вилоятӣ, округӣ, шаҳрӣ, ноҳияйӣ соҳавиую бисёрираж, МТС-иву деворӣ ва гайра рӯйи чоп омаданд» [3, с. 10].

Ба ин мазмун, ин ҳодисаи муҳими таърихиро аз омили асосӣ дар пайдоиши типҳои гуногуни нашрияҳои даврӣ, аз чумла маҷалла барои бонувони тоҷик, метавон ҳисобид. Тоҷикистони шӯравӣ ҳамчун ҷумҳурии иттифоқ ҳукуқ пайдо кард, ки дар заминаи қонуну қарорҳои марбут ба соҳаи матбуот, барои таъсиси рӯзномаву маҷаллаҳои гуногунтип ва пешрафти кори онҳо заминаҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва ҳукуқиро фароҳам оварад. Дар ин замана, Бюрои иҷроияи КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон 14 марта соли 1932 дар бораи нашри маҷаллаи ҳармоҳаи оммавӣ барои занони коргару дехқон қарор баровард», ки чунин буд:

«1. Нашри маҷаллаи ҳармоҳаи оммавӣ – нашрияи КМ ПҚ (б) Тоҷикистон барои занони коргару дехқон бо забони тоҷикӣ (бо ҳуруфи лотинӣ) зарур дониста шавад.

2. Нашри маҷалла ба Нашриёти давлатии Тоҷикистон супорида шавад.

3. Муҳаррири маҷалла рафиқа Ортиқбоева, ҷонишини муҳаррир, рафиқа Носирова ва котиби масъул рафиқа Қосимова ва аъзоёни ҳайати таҳририя: Ортиқова, Носирова, Қосимова, Дайламӣ ва Баҳромӣ тасдиқ карда шаванд.

4. Маҷалла дар ҳаҷми 1,5 ҷузъи чопӣ муқаррар карда шавад.

5. Ба Шӯрои Комиссарони Ҳалқӣ таклиф карда шавад, ки нашри маҷалларо бо қӯмаки пулии (дотатсияи) лозимӣ таъмин намояд, нарҳи ҳар як шумор маҷалла аз 25-30 тин зиёд набошад.

6. Ба нашри маҷалла аз 1 майи соли 1932 шурӯъ карда шавад.

7. Қарори мазкур барои тасдиқ ба КМ ВКП (б) ва Бюрои Осиёимиёнагии КМ ВКП (б) пешниҳод намояд» [6, с. 570 - 571].

Дар асоси татбиқи ин қарор соли 1932 дар низоми матбуоти даврии тоҷик аввалин маҷалла барои бонувон «Бо роҳи Ленинӣ» ба вучуд омад. Маҷалла дар эълони обуна мақсад ва вазифаҳои худро чунин муайян кардааст:

- ба таври системавӣ баланд бардоштани савияи сиёсӣ, гоявии коргарзанон, колхозчизанон, ҳодимони муассисаҳо, толибаҳои мактабӣ;

- беҳтарин намунаҳои кор ва таҷрибаи хуби истеҳсолии коргарзанон, ҳодимони муассисаҳо, муаллимаҳо ва толибаҳоро дар саҳифаҳои худ акс кунонида, ба дигарон расонидан;

- ба таври мунтазам чоп кунонидани шеър, ҳикоя ва очеркҳои нависандагон;

- ба роҳ мондани ҳамкории фаъол бо котибони комитетҳои ҳизбии ноҳияҳо, ташкилотҳои ҳизбӣ ва комсомолӣ ва ба ин васила ба вучуд овардани имконот барои таъсири мутақобила.

Доир ба нашри маҷалла ва ташаккули он. Муҳаққиқон М. Шукуров, А. Азимов ба қарори Бюрои иҷроияи КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон тақи намуда, ба он назаранд, ки нахустин муҳаррири он Ортиқбоева будааст. Аз чумла, А. Азимов навиштааст, ки «Шумораи аввали маҷаллаи оммавӣ-сиёсӣ барои занони коргару дехқон бо номи «Бо роҳи ленинӣ» нашрияи КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон, ки муҳаррираш Ортиқбоева буд, 1 майи соли 1932 дар шаҳри Душанбе ба табъ расид.

Соли аввал маҷалла ҳамагӣ се шумора чоп шуд. Шумораи аввал агар моҳи май нашр шуда бошад, ду шумораи дигар № 2-3 якҷоя ба табъ расидааст» (2, с. 279). Бинобар навиштаи Хуршеда Отахонова «сарпаристи аввалин маҷаллаи занонаро ба зиммаи мард гузошта буданд. Ин мард Қосим Дайламӣ буд» [7, с. 3].

Чи тавре ки дар қарор омадааст, маҷалла бояд ҳар моҳ як шумора нашр мешуд, аммо фосила ва сифати шумораҳои чопшуда нишон медиҳанд, ки ин қисми аввали қарор ба пуррагӣ ичро нашудааст. Дар ҳашт моҳи соли 1932 ҳамагӣ се шумораи «Бо роҳи ленинӣ» ба табъ расидааст, ки он ҳам шумораҳои 2 ва 3 муштараканд. Ҳамчунин агар шумораи 1-уми маҷалла 4000 нусха чоп шуда бошад, дар шумораи муштараки 2-3 теъоди нашри он ба 1500 нусха фуромадаст. Ин ҳолат аз бухрони моддиву маънавии маҷалла ишора мекунад. Вазъи нашри маҷалла дар шумораҳои дигар низ чандон хуб набудааст. Саривақт чоп нашудани шумораҳои навбатӣ, дар шакли муштарак (якҷо) ба табъ расонидани ду шумора аз вазъияти начандон хуби шароит ва кори идораи маҷалла дарак медиҳад.

Муҳаққикон бар он назаранд, ки маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» дар солҳои сиёми садаи XX ду даварро паси сар кардааст: «то соли 1935, баъд аз соли 1936 то соли 1941» (2, с. 279). Ин тақсимбандӣ ба он асос меёбад, ки маҷалла дар соли 1935 нашр нашудааст. Сабаби асосии қатъ гардидани нашри маҷалла қарори Бюрои КМ ПК (б) аз 1-уми ноябриси 1934 дар бораи нақшай нашри рӯзномаву маҷаллаҳо дар соли 1935 будааст, ки дар банди панҷуми он омадааст: «Маҷаллаҳои «Барои адабиёти сотсиалистӣ», (нашрияи Иттифоқи нависандагони шӯрой) ва «Бо роҳи Ленинӣ» (нашрияи занона) баста шуда, ба ҷо онҳо маҷаллаи нави иҷтимоӣ, омавии маҳсус бо шуъбаи барои занон ва бачагон ба сифати нашрияи Иттифоқи нависандагони шӯрой ва Комиссияи фавқулода доир ба маҳви бесаводӣ ва ҷаласаводӣ ташкил карда шавад» [6, с. 599].

Ба ҳамин асос маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» дар соли 1935 нашр нагардидааст.

Маҷалла дар марҳалаи аввал, ки наздик ба се солро фаро мегирад, ҳамагӣ 21 шумора ба табъ расидааст. Аз ин теъоди 7 шумора дар шакли алоҳида ва ҳафт шумораи дигар ба сурати муштарак манзури хонандагон гардонида шудааст. Ин ҳолат аз бухрони моддиву маънавии маҷалла ишора мекунад. Ҳусусан, шумораҳои соли аввали он ба мушкилӣ рӯйи чоп омадаанд. Вазъи нашри маҷалла дар шумораҳои дигар низ чандон хуб набудааст. Саривақт чоп нашудани шумораҳои навбатӣ, дар шакли муштарак чоп намудани ду шумора, аз як тараф, аз вазъияти начандон хуби идораи маҷалла дарак медиҳанд, аз ҷониби дигар, ба хонанда пайдо накардани он дар байни мардум, баҳусус занону дуҳтарон, ишора мекунад.

Соли 1936 бо нашри шумораи 22 марҳалаи дуюми фаъолияти маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» шурӯй мешавад. Дар ин марҳала аз шумора то шумора шаклу мундариҷаи маҷалла бехтар ва теъоди нашраш зиёд гардидааст. Масалан, теъоди нашри маҷалла аз 1500 нусха то 6000+100 (шумораҳои 8-9-и соли 1939) расидааст. Аммо афзоиши теъоди шумораҳои маҷалла бо низоми муайян сурат

нагирифта, ба иборае дар шакли мавҷӣ пасту баланд шудааст. Чунончи, төъдоди нашри он дар шумораи аввал 4000 нусха, баъд якбора ба 1500 нусха фуромадааст. Тӯли беш аз як сол мачалла бо ин таъдод чоп шуда, сипас дар як муддати қӯтоҳ ба 1700, 2000, 2500, 5052 (шумораи 10-уми соли 1940) нусха расида, дар соли 1940 ба 4500 агад қарор гирифтааст.

Мазмун ва сифати матолиби мачалла низ тӯли солҳои шаклгирӣ ва инкишофи он тағиیر ёфта, ки инро ба фаъолият ва ташаббускориҳои муҳаррирон ва котибони масъул метавон нисбат дод. Ба ин мазмун, сатҳу сифати мачалла дар солҳои 1933 аз ҳар ҷиҳат ба қобилияти кордонии муҳаррир Қосими Дайламӣ, дар соли 1934 ба кордонии ҳайати таҳририя: С. Бурҳонов, Расулова, Блогосенқая ва Қосимова, дар солҳои 1936-1937 ба иқдоми муҳаррири масъул Ф. Алиева, ҳайати таҳририя Қандимова, Қосимова, Каримова, Ӯзбекова ва қобилияти саҳифабандии муҳаррири техниқӣ В. Батиров метавон нисбат дод. Дар ин солҳо ҷанбаи сиёсии мачалла нисбатан афзалият пайдо карда, аксари матолиби шумораҳои он аз забони русӣ тарҷума ва бозчоп шудаанд. Дар ин солҳо төъдоди мачалла то 2000 нусха расонида шудааст

Пас аз Ф. Алиева соли 1939 вазифаи муҳаррири масъул ба дӯши Ф. Кабирова гузашта шудааст. Дар чопи мачалла дар баробари ӯ ҷонишини муҳаррири масъул С. Умарова (баъд С. Шарипова), котиби масъул Д. Усмонов, корректори масъул Л. Латипов ва муҳаррири техниқӣ Слезнов саҳм гузаштаанд. Дар ин солҳо аدادи нашри мачалла аз 1500 то 5000 нусха (1939.–№3) расида, муқова ранга ва шаклу ороиши саҳифаҳо нисбатан ҷолиб шудааст. Истифодаи аксҳои зиёди портретӣ ва рангҳои гуногун дар ҷидани хуруф, баҳусус сарлавҳаҳо ҳоси ин солҳоянд. Ҳамчунин аз шумораи 7-уми соли 1938 нашрия ҳудро ҳамчун «журнали политикий оммавии бадеии расмдори органи КМ ПК (б) Тоҷикистон» муаррифӣ кардааст, ки пеш аз ин таҳо «органи КМ ПК(б) Тоҷикистон» муаррифӣ мешуд.

Шумораҳои 4-ум, 6-ум, 7-ум, 8-9-ум (якҷо) ва 10-ум соли 1939, ки зери масъулияти ҷонишини муҳаррири масъул С. Шарипова ва котиби масъул Д. Усмонов ба табъ расидааст, бо ду ҳусусият фарқ меқунанд. Якум, агар дар ду шумораи аввал матолиби сиёсӣ бартарӣ дошта бошад, дуюм, дар шумораҳои минбаъда таваҷҷӯҳ ба маводи адабӣ зиёдтар шудааст. Ҳамчунин ин шумораҳо бо төъдоди 6500+1000 нусха ба нашр расидаанд, ки дар таърихи мачаллаи «Бо роҳи ленинӣ» баландтарин аст.

Шумораҳои 11-12-и соли 1939 ва 1-6-уми соли 1940 низ зери имзои Ф. Кабирова ба табъ расидааст. Аз шумораҳои 7-8-уми соли 1940, ки дар шакли муштарак чоп шудааст, вазифаи муҳарририй ба уҳдаи Н. Шанбезода voguzor гардидааст. Ӯ бо О. Икромӣ, ки аз шумораи 9 ба вазифаи котиби масъул таъйин шудааст, то қатъи мачалла (1941) кори онро пеш бурдаанд.

Дар давраи дуюми фаъолият мачаллаи «Бо роҳи ленинӣ» дар минтақаҳои кишвар муҳбирони ҳудро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар шаҳри Ленинобод (Хуҷанди имрӯза) Ҳаким Карим ба сифати муҳбираи маҳсуси ин мачалла ба кор ҷалб мешавад. Ҳамкории Ҳ. Карим аз ду ҷиҳат ба мачалла манфиат овардааст. Якум, инъикоси ҳаёти занону

духтарони шаҳру навоҳии минтақаи шимоли кишвар, баҳусус шаҳри Ленинобод дар маҷалла вусъат пайдо кардааст, яъне, маҷалла аз инъикоси воқеаи муҳими ин вилоят бехабар намондааст. Дуюм, маҷалла барои сайқали маҳорати адабии Ҳ. Карим, Р. Ҷалил ва дигарон имконият ба вучуд овардааст.

Шаклу ороши маҷалла. Агар ба маҷаллаи “Бо роҳи ленинӣ” аз нигоҳи талаботи муосири маҷалласозӣ назар афканем, ҳам аз лиҳози саҳифабандӣ, ҳам рубрикагузорӣ ва ҳам ороиш аломатҳои хосро мушоҳида мекунем. Маҷалла дорои муқоваи маъмулан ранга, ороиши дустуна, логотип ва маълумоти матбаавӣ буда, дар формати А4, дар ҳаҷми аз 17 (№9, 1937), 22 (шумораи аввал, шумораҳои муштараки 6-7-уми соли 1936) то 38-40 (шумораҳои солҳои 1940-1941) саҳифа интишор гардидааст. Он тӯли 10 соли фаъолият формат ва логотипи худро дигар накарда, бо андаке тағиیر тарҳи умумии онро нигоҳ доштааст. Аз ҷумла, агар логотипи маҷалла дар муқова танҳо бо зикри унвони нашрия, сол ва моҳи чопи он шакл гирад, дар саҳифаи 1-ум дар баробари ин маълумот, соли умумии нашр (масалан, нашри соли ҳафтум) низ ҷой дода шудааст. Логотипи муқова қолаби муайян надошта бошад ҳам, логотипи дохил дар маҷмӯъ тарҳи ягона дорад. Унвони маҷалла дар мобайн «Бо роҳи» бо ҳуруфи андаке хурд ва «ЛЕНИНӢ» бо ҳуруфи калон ҳаккокӣ шудааст. Барои баробар кардани фазои қисми аввали унвон ба қисми дуюм, зери «Бо роҳи» ҳатҳои рост қашида шудааст. Дар тарафи рост дохили росткунҷаи духатта сол ва моҳи чоп ЯНВАР соли 1939 №1) ва дар паҳлуи чап соли умумии нашр (нашри соли ҳаштум) навишта шудааст. Зери унвони маҷалла таъйиноти он зикр гардидааст.

Теъоди маводи шумораҳо аз 9 то 15-16 адад мерасад. Аз шумораи №9-уми соли 1937 чопи маҷалла нисбатан мунтазам шудааст.

Дар солҳои аввал барои маҷалла соҳтани мундариҷа хос набуда, матолиби шумораҳо бидуни низоми муайян тарҳрезӣ шудаанд. Дар баъзе шумораҳои соли 1937 (№5) ва 1938 (№2 ва 5) мундариҷаи матолиб нишон дода шуда бошад ҳам, ин усул таҳо аз шумораи 10-и соли 1940 ба анъана даромадааст, ки аввал дар саҳифаи якум ва баъд аз ду шумора дар саҳифаи охир ҷой дода шудааст.

Тавре ишора рафт, дар аксарияти шумораҳои маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» аз як шакли саҳифабандӣ ва саҳифаороиро мушоҳида мекунем. Дар ду сутун ҷой додани матолиб, истифодай аксҳои портретӣ (зиёдтар) ва сужавӣ (нисбатан камтар) бо зикри мазмуни онҳо, ба матнҳо алоқаманд намудани аксҳо, дар фазои холии саҳифаҳо, яъне дар холигии пас аз мавод ҷой додани аксҳои гуногун ва ишораҳои шартии матбаавӣ, истифодай ҳуруфи гуногуншаклу гуногунҳаҷам дар сарлавҳаҷо барои маҷалла хос гардидааст. Албатта, ин ҷиҳатҳо моҳиятан ва мазмунан дар шумораҳои алоҳида андаке фарқ мекунанд. Масалан, дар шумораи аввал, ки 22 саҳифа аст, матолиб низ дар ду сутун, бидуни ишораи рубрикаҳо ҷой дода шудааст, аммо дар тамоми саҳифаҳо якрангӣ ба назар мерасад. Аз 16 акси истифодашуда аксарияташ шакли тасвирий дошта, намудашон нисбатан хира ва баъзан ноаён аст. Аксҳо ба мазмуни матлабҳо камтар алоқамандӣ дошта, моҳиятан матни алоҳидаанд. Яъне, аксҳо

низ ҳамчун матн мазмуни фардиро ифода мекунанд. Дар шумораҳои солҳои 1938-1941 дар саҳифаи аввал чоп намудани акси портретии ходимони ҳизбӣ расм шудааст.

Шумораи муштараки 2-3-юм мачалла дар муқоиса ба шумораи аввал нисбатан хуб аст. Теъдоди умумии саҳифаҳо ба 36 расида, 12 акс истифода шудааст. Муқоваи ин шумораро тасвири як гурӯҳи занон бо симою либоси миллӣ оро медиҳад. Ҳамчунин, матолиби ин шумора ба низом дароварда, аз нигоҳи мавзӯъ ба 4 бахш: «Адабӣ», «Фанний», «Гуногун» ва «Бадеӣ» чудо карда шудааст. Мутаассифона, дар шумораҳои дигар мундариҷаи маводи шумораҳои мачалла ба низом дароварда нашудааст. Танҳо дар баъзе шумораҳои он тасниф шудани мундариҷа ба бахшҳоро мушоҳида мекунем. Масалан, маводи шумораи 2-юми соли 1938 ба чунин бахшҳо чудо гардидааст. «Дар маҷлиси Совети олии СССР», «Корҳои тарбиявии кадр дар маҳалҳо» ва «Ба ёрии агитаторкаҳо». Дар шумораҳои дигар ба чунин таснифот эътибор дода нашудааст, ки аз ташаккул наёфтани кори мачалласозӣ дарак медиҳад.

Дар фаъолияти мачаллаи «Бо роҳи ленинӣ» ҳамчунин рубрикасозӣ ба ҳукми анъана надаромада бошад ҳам, дар шумораҳои соли 1940 ба сарславҳаҳо амсоли «Аз адабиёти даҳанакии ҳалқ», «Аз шеърҳои ҳалқ», «Аз ашӯлаҳои ҳалқӣ» «Аз шеърҳои пеш аз революционии тоҷик», «Маслиҳат», «Латифаҳо» ва «Фолклори тоҷик» дучор меоем, ки вазифаи рубрикаро ичро намудаанд. Аз шумораи аввали соли 1940-и мачалла дар ҳаҷми 28 саҳифа ва бо теъдоди 5 ҳазор нусха рӯйи чоп омад. Дар ин шумора рубрикаи нав бо номи «Маслиҳат ба модарон» ташкил гардида, ки тули солҳои зиёд идома ёфтааст.

Унсури дигари ороиши мачалла шакли сарлавҳаҳо ва усули гузоштани онҳо дар саҳифаҳои он аст. Доир ба хусусияти сарлавҳаҳо, ороиш ва ҷойи онҳо дар саҳифаҳо ҷанд вижаро метавон мушаххас намуд. Якум, моҳияти таъкид ва шиорро қасб кардани сарлавҳаҳо: “Вазифаҳои муҳимро ичро мекунем”, “Кори тарбиявӣ ба дараҷаи баланд бардошта шавад”, “Бо ҳамроҳии қушуни бузурги меҳнат қадам ба пеш!; Дуюм, таманинӣ ва сипоси муаллифонро ифода кардан: “Ватани ҳудро дӯст дорем”, “Раҳмат ба рафиқ Сталин”; Сеюм, мақсаду иродай муаллифон: “Педагог мешавам”, “Мақсади ман”; Ҷаҳорум, аз мансубият ба ҷизеро ишора кардан: “Хизматгори ҳалқ”, “Депутати ҳалқ”. Сарлавҳаҳои амсоли “Занони хушбаҳт”, “Дугонаҳо” нисбатан маъмулу серистифодаанд.

Ҳарчанд мавқеи сарлавҳаҳо дар саҳифаҳои мачалла устувор нест, аммо ду усул нисбатан маъмул будааст, ки яке дар болои сутуни аввал бо партофтани холигӣ гузоштани сарлавҳа ва дигаре дар миёни саҳифа гузоштани он мебошад

Мазмуну мундариҷаи мачалла. Тавре дар боло зикр шуд, мақсади асосии мачалла баланд бардоштани савияи сиёсӣ ва гоявии занону духтарон ва ҷалби онҳо ба корҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ будааст. Ба ин мазмун, мундариҷаи он аз чунин гояву мақсад маншав мегирад. Татбиқи ин мақсади мачалла бо ҷанд роҳ сурат гирифтааст. Якум, бо роҳи сиёсӣ тавассути интишори нутқу суханрониҳои ходимони давлатӣ, вакилони ҳалқ, ки дар анҷуману ҷаласаҳои ҳизбӣ

садо додаанд. Дуюм, бо рохи чопи мақолаҳои сиёсӣ, ки мазмуну мундариҷаашонро тарғибу ташвиқи қарору супоришҳои Ҳукумати шӯравӣ, ҳизби коммунистӣ, маҳви бесаводии занон, ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб намудани онҳо ташкил медод. Сеюм, бо усули чопи мақолаҳои илмиву оммавӣ доир ба мубориза ба муқобили урфу одатҳои кухнаи динӣ ва раҳо намудани занону духтарон аз ин урфу одатҳо, аз ҷумла партофтани фарангӣ, таҷдиди идҳои динӣ. Ҷаҳорум, тавассути инъикоси кору фаъолияти пешқадамони истеҳсолот, муаррифии фаъолиятҳои коргарзанону коҳозчиён ва муаллимаҳои пешқадам. Панҷум, бо нашри адабиёти нафиса – асарҳои адабони замон ва шоирони пешазинқилобии шӯравӣ ва тоҷик. Шашум, бо рохи инъикоси муборизаҳои озодиҳоҳонаи занони кишварҳои хориҷа. Ҳафтум бо дарҷи мақолаҳои ташреҳии марбут ба саломатии занону кӯдакон, бемориҳои сироятӣ ва пешгирии онҳо. Ҳаштум, тарғиби бонувони соҳибкасб ва ҳунарманд (муаллимаҳо ва артиսкаҳо).

«Бо рохи ленинӣ» ҳамчун «органи КМ ПК (б) Тоҷикистон» мисли рӯзномаву мачаллаҳои замон тамоми ҷорабиниҳои ҳизбири, ки дар сатҳи ташкилотҳои гуногун баргузор гардида, ба ҳаёти занону духтарон алоқаманд будааст, дар шумораҳои худ инъикос намудааст. Агар бо чопи маърӯзаву суханрониҳои сарони ҳизб ва мақолаҳои директивӣ моҳият ва мақсади гояҳои давлатсозии замони шӯравӣ тарғиб карда мешуд, бо инъикоси масъалаҳои моҳияти тарғиботиву ташвиқотӣ дошта, мардумро бовар мекунониданд, ки воқеан Ҳукумати Шӯравӣ ғамхори мардум, баҳусус занону духтарон аст ва барои беҳдошти зиндагии онҳо мекӯшад. Дар ин ҷода мақолаҳои Кабирова инструктори ОРПОЙИ КМ ПК (б) Тоҷикистон бо корҳои занон “Дар байни занон корҳои политикий-тарбиявӣ ба таври васеъ ривоҷ дода шавад” (1938. – №1-9. – С.5-6), Л. Стал “Зан оила ва дин” (1939. – №8-9. – С.20-24), Бобоҷон Faфуров “Ҷашни ботантана” (1939. – №10. – С.5-7), “Озодии занон ва дин” (1939. – №8-9. – С.18-18; №10. – С.23-24; №11. – С.24-27), “Ба муқобили бокимондаҳои феодалий-бойӣ дар муносибат ба занон” (1940. – №2. – С.32-34), Зокиров “Аз оила баровардани урфу одатҳои динӣ” (1940. – №6. – С.35-36) ва дигарон рӯҳияи баланди сиёсӣ доранд, ки масъалаҳоро аз диди замон ва тақозои ҳизб ба баррасӣ қашидаанд.

Ба ин манзур, мавзӯи ҷалби духтарон ба мактаб ва қасбомӯзӣ, ба корҳои сиёсию ҷамъиятӣ ҳамеша дар таваҷҷуҳи мачалла будааст.

Яке аз мавзӯъҳое, ки мачаллаи “Бо рохи ленинӣ” дар солҳои 1940 ба он таваҷҷӯҳ намудааст, дур кардани занону духтарон аз урфу одатҳои кухна, баҳусус партофтани фарангӣ будааст, ки доир ба он матолиби зиёдеро дар саҳифаҳои он мушоҳида мекунем. Аз ҷумла, бозҷопи мақолаи депутати Совети Олии СССР, Раиси Комиҷроиияи Вилояти Ленинобод Маствура Авезова (1940. – №1. – С.16-17) аз рӯзномаи “Правда” (15 январ), Музaffer “Оташ ба решай фарангӣ” (1940. – №2. – С.27), Бобоҷонова Рӯқия, котиби райкоми Конибодом “Фарангӣ душмани занон аст” (1940. – №2. – С.30-31), Шарипова С. “Заарҳои фарангӣ” (1940. – №3. – С.19) ба ин масъала баҳшида шудаанд.

Як ҳусусияти мачаллаи “Бо рохи ленинӣ” дар он аст, ки он дар амалӣ намудани мақсадҳои худ – шарҳу тафсири масъалаҳои марбут

ба ҳаёти бонувону дұхтарон ва баланд бардоштани дараачаи маърифати ичтимоиву фарҳангии онҳо аз асарҳои бадеиву публітсистӣ ба таври фаровон кор гирифтааст. Агар маводи тамоми шумораҳои то замони ЧБВ-и ин маҷалларо таносубан муқоиса кунем, бидуни шубҳа метавон гуфт, ки дар он маводи адабӣ мавкеи хос дорад. Дар аксарияти шумораҳои маҷалла, хусусан дар солҳои 1938-1941 порчаҳои адабии насрӣ ва ё манзум ба назар мерасанд. Қисми адабии маҷалларо шеъру достонҳо ва қиссаву очеркҳои адибони тоҷик Садриддин Айнӣ, Абдулқосим Лоҳутӣ, Муҳаммадҷон Раҳимӣ, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Абдусалом Деҳотӣ, Муҳиддин Аминзода, Суҳайлий Ҷавҳаризода, Қосим Дайламӣ, Раҳим Ҷалил, Тоҷӣ Усмон, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода, Ҳаким Қарим, Обидҷон Лутфӣ, О. Қосим, Воҳид Асрорӣ, Пӯлодӣ Тиллобек, Фотех Маъруфӣ, Тоҷинисо Қобилова, Турғун, Д. Усмонов, намунаҳои ашъори Камоли Ҳучандиву Зебунисо, Низомии Ганҷавӣ, тарҷумаи асарҳои Максим Горкий, Михаил Лермонтов, Константин Паустовский, Ғафур Гулом ва дигарон зеб додаанд, ки мавзуъҳои ҳаётиро фаро мегиранд. Қисми зиёди чунин порчаҳои манзум ба муаллимон ва шоирони навқалам тааллук дошта, оҳанги васфу тараннумро қасб кардаанд. Барои намуна:

Эй дұхтари Шарқ! Хез аз хоб,
Мактаб раву хону илм омӯз.
Аз ҷашмаи илм гашта сероб,
Бар душман ҷаҳл бош фирӯз.

М. Рустамова.

Ту дұхтари меҳнатии нозанин,
Эй дұхтари пахтакору пахтачин.
Меҳнат туро бошад саодату ёр,
Файрат кун эй нигори моҳруҳсор.

Д. Шамсӣ.

Эй ватан, ҷонон ватан, хуршеди тобон эй ватан,
Кишвари зебо туйӣ бар навҷавонон эй ватан....
Душмане бар хоки мо гар шӯру ғавғо сар кунад,
Зидди ӯ мо ҳозиреи эй меҳри рахшон, эй ватан.

Қ. Сангинӣ.

Ман омадаам ёр туро дида равам,
Хамроҳи ту домане тило чида равам.
Бинам, ки ту бештар бичинӣ ё ман,
Бигзор баҳои ҳарду санҷида равам.

М. Аминзода.

Туйӣ, ин кишвари зебои худро посбон доим,
Туйӣ, ин аз барои хифзи гулшан паҳлавон доим.
Туйӣ, ин бар ватан – бар модари худ меҳрубон доим,
Туйӣ, ин посбони шашяки қисми ҷаҳон доим.

О. Қосим.

Дар баробари ин маҷалла асарҳоеро интишор намудааст, ки дар адабиёт мавқеъ доранд. Масалан, порчаҳо аз асарҳои С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, Р. Ҷалил, Ҳ. Карим ва дигарон. Баъзе аз асарҳои ин муаллифон ба гунаи давомдор дар шумораҳои гуногун интишор гардидаанд. Ҷунончи, қисми аввали қиссаи С. Айнӣ “Ятим” дар шумораҳои 7 то 11-уми соли 1939 ба табъ расидааст. Идораи маҷалла чоп накардани давоми қиссанро бо он асоснок карда, ки он дар шакли китоби алоҳида аз ҷониби Нашриёти давлатии Тоҷикистон чоп мешудааст. Ба ҳамин монанд, ҳикояи Ҷ. Икромӣ “Саргузашти Истадака” дар шумораҳои 7 ва 8-уми соли 1939 ба табъ расидааст. Ин гуна асарҳо он гунае, ки дар замони таълифашон аҳамият доштанд, имрӯз низ қиматашонро гум накардаанд.

Иқдоми дигари маҷаллаи “Бо роҳи ленинӣ” муаррифии ҳунармандон – бонувони санъаткорест, ки барои иштирок дар даҳрӯзаи санъат ва ҳунари ҳалқи тоҷик дар шаҳри Москвав тайёрӣ медидаанд. Зимнан ҳарчанд ин мавзӯъ дар шумораҳои қаблии маҷалла (масалан, дар шумораи 3-юми соли 1938, мақолаи М. Муқимӣ “Артиқсай ҳушвази республика” дар бораи Тухфаҳон Фозилова) ба назар расад ҳам, маҷалла дар шумораҳои 4-ум ва 10-уми соли 1940-уми ҳуд ба масъалаи тайёрии санъаткорони тоҷик ба “декада” маҳсус таваҷҷуҳ намуда, аз як тараф, вазъи омодагии санъаткоронро ба ин ҷорабинӣ инъикос ва порчаҳо аз драмаҳои “Шӯриши Восеъ” ва “Коғаи оҳангар”-ро чоп намудааст, аз ҷониби дигар, сарояндагону ҳунармандони театр София Тӯйбоева (М.Р. Артиқсай маҳоратноки республика. – №4), Гулҷеҳра Бақоева (Қ. Муқимӣ Дар роли Емилиа. – №4), София Тӯйбоева Тухфа Фозилова, Рена Голибова, Башоратхон Тоҷибоева, Фотима Солиева (Р. Деҳотӣ Гулҳои санъати мо. – №4; Музаффара “Раққосай Ҳунарманд” (№10) раққосаҳо Азиза Азимова, Латофат Орипова, ҳунармандони театр Энаҳон Маҳмудова, Ҳана Бобоҳонова ва дигаронро ба хонандагон муаррифӣ кардааст. Омодагии ба даҳаи санъати тоҷик дар Москвав воқеан барои рушди манбаъдаи санъату театри тоҷик такон бахшидааст.

Мавзуи дигаре, ки маҷаллаи “Бо роҳи ленинӣ”, баҳусус дар давраи дуюми фаъолияташ ба он таваҷҷуҳ намудааст, мавзуи саломатии модару қӯдак – бемориҳои занонаву кудакона ва пешгирии онҳо мебошад. Баҳусус дар соли 1938 ва пас аз он ба ин мавзӯъ таваҷҷуҳ бештар шудааст. Ин ҷо метавон мақолаҳои духтур Турдакова “Зани ҳомиладор чиҳоро донад” (1938. – №7. – С. 21-23), “Касалиҳои занон дар вақтҳои ҳомиладорӣ ва мубориза бо ҳамон касалиҳо” (1938. – №9. – С.14-16), Протоклитов “Аз касалии дизентерия қӯдакро чӣ тавр нигаҳдорӣ кардан даркор” (1939. – №6. – С.31-32) ва ғайра ном бурд. Маҷалла аз шумораҳои муштараки 8-9-и соли 1939 рубрикаи “Маслиҳат ба модарон” ташкил кардааст, ки зери он нигоштаҳои мутахассисони соҳаи тиб Е. Кулаковская “Ба қӯдак сабзавот ва мева ба чӣ лозим” (1939. – №8-9. – С.47-48), “Ба қӯдакон фоидай мева ва сабзавот” (1940. – №10. – С.33), М. А. Фин “Дар хоб пешоб нигоҳ дошта натавонистани бачагон” (1939. – №8-9. – С. 48), Н. С. Медведова “Умри саду паҷоҳ сол” (1939. – №10. – С. 28-29), С. Саввайтов “Биноии ҷашми қӯдаконро муҳофизат кунед!” (1940. – №1. – С. 26-28), В. Ширвиндт “Бачагонро аз дарунравӣ муҳофизат кунед”

(1940. – №7-8. – с. 42-43) ва амсоли ин манзури хонанадгон гардонида шудааст. Чунончи, аз насаби муаллифон бармеояд, аксарияти ин мақолаҳо аз нашрияҳои дигар, баҳусус маҷаллаи “Работнитса” тарҷума ва бозчоп шудаанд. Ин гуна матолиб дар баланд бардоштани маърифати тиббии модарон, пешгирии бемориҳои сирояткунанда ва тарбия солими кӯдакон аз аҳамият холӣ набудаанд.

Бонувони рӯзноманигор. Дар даҳ соли фаъолияти “Бо роҳи ленинӣ” ҳарчанд бонувони зиёд, аз ҷумла Ф. Алиева, Ф. Каримова, С. Умарова, С. Шарипова Кандимова, М. Қосимова, Ӯзбекова, Расулова ва дигарон дар таҳрир ва чопи мақолаҳо иштирок намудаанд, аммо ҷунончи X. Отахонав дарёфтааст: “Аз саҳифаҳои ҷанд соли аввали маҷалла номи ду нафар зани тоҷик ба ҷашм мерасад, ки бо имзои Музаффара Рустамова ва Амина Маҳмудова шеър ва ҳабару мақолаҳо менавиштанд” [7, с.3]. Ба ин қатор Музаффара Қосимова ва Сабоҳат Шарипваро низ шомил намудан мумкин аст, зоро онҳо дар баробари иҷрои вазифаҳои ҷонишини муҳаррир ва котиби масъул, ба кори эҷодӣ низ машғул гардида, дар ин маҷалла матолиби зиёде интишор намудаанд. Нигоштаҳои М. Қосимова моҳияти сиёсӣ дошта, асосан, бо имзои Музаффара ба табъ расидаанд.

Музаффара Рустамова то ба кори “Бо роҳи ленинӣ” пайвастан, таҷрибаи рӯзноманигорӣ доштааст. Баъзан шеърҳои шогирдонааш дар нашрияҳои даврӣ ҷо мешудаанд. Ба таъбири собиқадори матбуоти тоҷик Қ. Дайлами “Дар таърихи матбуоти Тоҷикистон аз занони тоҷик аввалин касе, ки ба кори матбуот пардоҳт, дар соли 1932 дуҳтари ҷавон Музаффара Рустамова буд, ки муддате дар шуъбаи адабиёти “Тоҷикистони сурх” дар тартиб додани саҳифаи адабиёт, ки ҳар моҳ ду бор мебаромад, фаъолият мекард. Музаффара Рустамова дар сурудани ашъор шавки фаровон дошт, тарзи шеърнависӣ ва интихоби мавзӯро аз мураббиёни бузурги худ Сарвар, М. Раҳимӣ, А. Мирзоев, Мунзим ва дигарон ёд гирифт” [4].

Журналисти дуюм аз занони тоҷик Музаффара Қосимова будааст. Ба шинохти Қ. Дайлами Ӯ “ҷавони табиатан сода ва меҳруbon буд. Рӯзҳои аввал таҷриба надошт ва наметавонист корро аз кучо ва чӣ гуна сар кунад, vale бо мурури замон ҳаёт ба ӯ ҳама чизро омӯҳт. Ҷанде нагузашт, ки бо ташабbusи Музаффара Қосимова гурӯҳи қалоне аз занони пешқадами тоҷик, аз қабили Ҷаҳонгирова, Атобоева, Тоҷиева, Шарифова, Завқиева, Сатторова, Исломова, Яҳоренко, Клавдия Улугзода, дуҳтур Андреева, Музаффара Рустамова ва гайра иштироккунандагони фаъоли нашри маҷаллаи “Бо роҳи ленинӣ” буданд”.

Шиносоӣ бо бастаҳои маҷаллаи “Бо роҳи ленинӣ”, баҳусус шумораҳои солҳои 1940-1941-и ин андешаи Қ. Дайламиро асоснок мегардонад. Воқеан дар шумораҳои ин солҳои маҷалла ба мақола лавҳа, очерк ва ҳикояҳои зиёд вомехӯрем, ки бо имзоҳои “Музаффара”, “Рустамова М.”, “М.Р.” ва “Музаффара Р.” ба табъ расонидаанд. Имзои “Музаффара” ба Музаффара Қосимова ва имзоҳои дигар ба Музаффара Рустамова мансубанд. Аз ҷумла, матнҳои “Қумрӣ” (1940. – №1. – С.21-22), “Артисқай маҳоратноки республика” (1940. – №4. – С.25-26), “Субҳия ва Анвар” (1939. – №11. – С. 28-30; 1940. – №5. – С.17-20), “Павилиони Тоҷикистон” (1940. – №9.

– С.29-30), “Тайёрӣ ба декада” (1940. – №10. – С.21), “Ракқосай Ҳунарманд” (1940. – №10. – С.23-24) ба қалами М. Рустамова ва нигоштаҳои ““Оташ ба решай фаранҷӣ” (1940. – №2. – С.24), “Занони озоди советӣ” (1940. – №9. – С.31-32), “Ракқосай ҳнарманд” (1940. – №10. – С.23-24), “Хоҳарони озодшудаи Бессарабия” (1940. – №11. – С.34), “Ман хато кардам” (1940. – №12. – С.29-30) аз нигоштҳое маҳсуб меёбанд, ки ба қалами “аввалин журналистон аз занони тоҷик” мансубанд.

Музаффара Қосимова аз чумлаи журналистони “Бо роҳи ленинӣ” аст, ки шоира Зебунисоро ба ҳонандагони маҷалла муаррифӣ намуда, намунаи ашъори ўро ба чоп расонидааст, ба “Модарони азиз” (1940. – №10. – С. 34) ва “меҳмонони нав таваллудшуда” мондани номҳои зеборо тавсия додааст.

Умуман, маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ» бо таъсири омилҳои сиёсиву иҷтимоӣ ба вучӯд омада, аз таҷрибаи маҷалласозии матбуоти шӯравӣ баҳра бардошта, вобаста ба тақозои замон ва имконоту тавон дар татбиқи сиёсати давлати шӯроӣ ҷиҳати саводнок гардонидани занону духтарон, ҷалби онҳо ба корҳои ҳоҷагиву саноат, иҷтимову ҳизб, баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ, тарғиби озодии бонувон, муаррифии бонувони соҳибкасъ – омӯзгорону санъаткор ва амсоли ин нақш гузоштааст. Ин нақш тавассути чопи қарору дастурҳои Ҳукумат, суханрониву маърӯзҳои роҳбарон ва намояндагони ҳизб, мақолаҳои публисистӣ, порчаҳои адабии манзум ва мансури додои оҳанги иҷтимоӣ ичро шудааст. «Бо роҳи ленинӣ» аз имконоти ороиши техникии маҷалла, вижагиҳои жанрҳои публисистӣ – мақола, мактуб, лавҳа ва очерк истифода намуда, ба ин васила тарҳ ва муҳтавои худро тадриҷан касбӣ намудааст, ки омӯзиши ҳаматарафи он ба мақсади бардошти сабақҳои касбии рӯзноманигории маҷаллавӣ аз аҳамият холӣ наҳоҳад буд.

Адабиёт

1. Азимов, А. Таджикская журналистика в период культурной революции (1929-1940 гг.) / А. Азимов. – Душанбе: Шарқи озод.– 2014.– 314 с.
2. Азимов, А. Моҳият ва рисолати маҷаллаи “Бо роҳи ленинӣ” / А. Азимов // Паёми Донишгоҳи миллӣ. Бахши илмҳои филологӣ.– 2019.– №4.– С.278- 281.
3. Азимов, А. Маълумотномаи матбуоти даврии тоҷик / А. Азимов, М. Муродӣ.– Душанбе: Арҷанг, 2021.– 128 с.
4. Дайламӣ. Қ. Оғози кор / Қ. Дайламӣ // Комсомоли Тоҷикистон. – 1968.– 24 январ.
5. Занони Тоҷикистон (Маҷмуи мақолаҳо). – Душанбе: Адиб.– 2012.– 464 с.
6. Из истории культурного строительство в Таджикистане. Сб. документов Т.1. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 670 с.
7. Отахонова, Х. Оинаи ҳаёти бонувон / Х. Отахонова // Ҳамроzi бонувон.– Душанбе: Деваштич, 2002.– С. 3-9.
8. Низомова, С. Становление и развитие женской периодической печати в Таджикистане» (на примере женских

журналов «Фирзуа» и «Бонувони Точикистон». Автореф. дис.... канд. филол. наук / С. Низомова.– Душанбе, 2014. – 24 с.

9. Усмонов, И. Ёрдамчии содики партия / И. Усмонов.– Душанбе, 1975. –36 с.

10. Усмонов, И. К. Таърихи журналистикаи тоҷик / И. Усмонов, Д. Давронов.– Душанбе, 2008. – 278 с.

11. Усмонов, Ҷ. Матбуоти Тоҷикистони советӣ / Ҷ. Усмонов.– Душанбе, 1974.–19 с.

12. Шукуров, М. Р. Революсияи маданий дар Тоҷикистон / М. Шукуров.– Сталинобод, 1957.– 340 с.

13. Ҷӯраев, М. «Овози тоҷик» ва худогоҳии миллӣ / М. Ҷӯраев.– Душанбе.– Кайхон, 2008.– 368 с.

Манбаъ

14. Бо роҳи ленини – нашрияи КМ ПК (б) Тоҷикистон – 1932 – 1941.

Муроди Мурод, Муродова Рухшона

ЖУРНАЛ "ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ" И ЭТАПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются общественно-политические факторы создания первого журнала для таджикских женщин – «По ленинскому пути» и его становление с учетом особенностей формы и содержания, роль редакторов и творческих коллективов.

Образование Таджикской Советской Социалистической Республики (1929 г.) явилось ключевым фактором в создании этого журнала. Советский Таджикистан, как союзная республика, создал общественно-политическую и правовую базу для учреждения различных газет и журналов, и популяризации их работы. На этой основе, в частности, 1 мая 1932 г. вышел в свет первый номер журнала «По ленинскому пути».

Деятельность этого журнала состоит из двух периодов: с 1932 по 1934 г. и с 1936 по 1941 г. Первый период был относительно критическим, а во втором периоде формат и содержание журнала существенно улучшились, выход был регулярным, а количество публикаций увеличивалось.

Журнал имеет цветную обложку, двухколоночный дизайн, логотип, полиграфическую информацию и издается в формате А4. За 9 лет своей деятельности он сохранил свой формат и логотип, с небольшими видоизменениями.

Содержание журнала основано на её главной цели – повышения политического и идеологического уровня женщин и девушек и вовлечения их в общественно-производственный труд. Поэтому основными темами журнала являются борьба со старыми религиозными традициями, освобождение женщин и девушек от этих традиций, освещение работы ведущих производителей, женщин-учителей и актрис.

Хотя в освещении этих тем и вопросов принимали участие представители различных профессий, но роль женщин-журналистов не была незначительной.

Ключевые слова: «По ленинскому пути», фактор, формирование, журнал для таджикских женщин, цель, форма, оформление, содержание, женщины-журналисты, роль редакторов, анализ, размышление, тема.

Murodi Murod, Murodova Ruxshona

JOURNAL "BO ROHI LENINI" AND THE STAGES OF ITS FORMATION

The article considers the socio-political factors of the creation of the first journal for Tajik women - "Bo rohi Lenini" ("On the Leninist Way") and its formation, taking into account the peculiarities of form and content, the role of editors and creative teams.

The formation of the Tajik Soviet Socialist Republic (1929) was a key factor in the creation of this journal. Soviet Tajikistan, as a union republic, created a socio-political and legal basis for the establishment of various newspapers and journals and the popularization of their work. On this basis, in particular, on May 1, 1932, the first issue of the journal "Bo rohi Lenini" was published.

The activity of this journal consists of two periods: from 1932 to 1934 and from 1936 to 1941. The first period was relatively critical, and in the second period the format and content of the journal improved, the output was regular, and the number of publications increased.

The journal has a color cover, a two-column design, a logo, printing information and is published in A4 format. It has retained its format and logo, with a slightly modified, over the 9 years of its activity.

The content of the journal is based on its main goal - to raise the political and ideological level of women and girls and involve them in social production work. Therefore, the main themes of the journal are the fight against old religious traditions, the liberation of women and girls from these traditions, the coverage of the work of leading producers, female teachers and actresses.

Although representatives of various professions took part in the coverage of these topics and issues, the role of women journalists was not insignificant.

Keywords: "Bo rohi Lenini", factor, formation, journal for Tajik women, purpose, form, design, content, women journalists, role of editors, analysis, reflection, topic.

УДК: 002+008+9тадж+809.155.0+07+05

Салимзода Олим, Бабаева Фарзона

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ТЕКСТОВ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

В статье исследуется типология текстов парламентской журналистики. Изучение парламентских журналистских текстов показывает, что в СМИ используются два основных типа парламентских материалов: официально-деловые и публицистические. В статье рассматриваются тексты с точки зрения профессионализма авторов темы, способов и средств освещения деятельности представителей законодательной власти, степени их влияния на формирование читательского мнения, в рамках определенной идеологии.

Несомненно, эти факторы способствуют формированию и структурированию текстов парламентской тематики, требующих согласования эффективной и целенаправленной продуктивной речи. Особое место в статье занимает государственный язык, на котором преимущественно написаны тексты. В связи с этим можно сказать, что парламентский журналист может использовать и литературно-художественный стиль. Полистилизм совместим с парламентской журналистикой, создавая и облегчая использование широкого спектра лингвистических средств, сочетающих фактическую информацию с авторским влиянием, цветом и позицией. Рассматривая тексты парламентской журналистики, можно выделить две формы авторства: монотекст и политехст. Просматривается специфика темы, ее взаимосвязь с аудиторией, потенциал периодических изданий в обеих формах творчества.

В парламентском тексте привлечение внимания читателя к политической и общественной жизни дня с учетом читательской симпатии к ним является одним из ключевых факторов и формируется посредством взаимодействия журналистских материалов и корреспондентов, с использованием возможных технических средств. В статье типология рассматривается как неотъемлемая часть медиа науки и проводится классификация текстов парламентской журналистики, по определенной системе и отличительным признакам применительно к рассматриваемой теме. В соответствии со структурой и исследованием материалов, относящихся к парламентской журналистике, были выделены три типа текстов: монотекст, политехст и полилог, которые широко используются.

Ключевые слова: типология, парламентская журналистика, полистилизм, коммуникация, аудитория, монотекст, политехст, полилог, репортаж, текст, адресат, заголовок, анализ, форма.

Вопросы типологии текста и определения основных критериев, которые могут быть использованы в качестве базиса для понимания текстового пространства, все еще остаются дискуссионными. Отсутствие общепринятой классификации в научном сообществе

объясняется, как считает М. А. Кронгауз, «свойствами текста в целом и невозможностью установить какое-либо исчисление текстов в частности» [6, С. 223]. Н. С. Валгина считает, что типология может базироваться на любом из текстовых признаков — информационных, функционально-стилистических, структурно-семиотических или коммуникативных, — на пересечении которых один и тот же текст будет отнесен к различным группам [2, С. 113].

Тем не менее, существует ряд общепринятых классификаций, основанных на лингвистических и экстралингвистических параметрах, а также различных объективных и субъективных факторах. Так, существуют тексты, которые объединяются в зависимости от характера их построения (от 1-го, 2-го и 3-го лица), передачи чужой речи («своей и чужой»), функционально-смыслового назначения (описание, повествование, рассуждение), количества участников общения (монолог, диалог, полилог), типа связей между предложениями и т. д. [9, С. 23]. В классификации Э. Верлиха предлагается пять идеальных типов текста: описательный, повествовательный, пояснительный, аргументативный и поучительный [6, С. 223]. В функциональной стилистике дифференциация текстов, как указывает М. Н. Кожина, осуществляется «в соответствии с экстралингвистическими факторами, в которых ведущими являются сфера общения, формы общественного сознания, функции и условия общения» [4, С. 67]. Согласно этим параметрам принято различать научные, официально-деловые, публицистические, художественные и разговорно-бытовые тексты. В соответствии со сферой коммуникации и характером отражения действительности тексты подразделяются на художественные и нехудожественные [2, С. 114].

К другим факторам, способным детерминировать тексты, М. Н. Кожина относит:

- цель общения (сообщение, аргументация, побуждение, совет, поздравление и т. п.);
- типовую ситуацию общения, обстановку (официальная / неофициальная, непринужденная, спонтанная / подготовленная и т. д. коммуникация);
- формы речи (устная и письменная);
- вид речи (монолог / диалог / полилог);
- способ и характер коммуникации (групповое / массовое / межличностное; непосредственное / опосредованное общение) [4, С. 149-151].

Журналистский текст, как известно, представляет собой результат целенаправленной творческой деятельности, социально ориентированный контент, наделенный, по словам В. В. Богуславской, «презумпцией действительности»; носитель оперативного знания, обеспечивающий поступательность и преемственность информации; уникальный тип текста, связанный с взаимодействием журналиста, издателя и аудиторией [1, С. 41], регулирующийся, как полагает Г. Саймонс, «социокультурными и идеологическими установками общества, зависящий от канала распространения, формата издания и др.» [8, С. 6].

Кроме того, журналистский текст, по мнению А. П. Короченского, — «целостный по смыслу опубликованный конечный журналистский продукт (воплощенный в текстовой, аудийной, аудиовизуальной или мультимедийно-синтетической формах)» [5, С. 15].

Журналистские тексты на парламентские темы относятся к официально-деловым и публицистическим текстам, и профессиональный уровень журналиста в этой области подразумевает умение акцентировать внимание читателей на освещаемых вопросах политической и общественной жизни страны, добиваться адекватного отклика в соответствии с авторской целевой установкой от массового читателя, использовать речевые навыки для интеллектуального, эмоционального и волевого воздействия на адресата.

Парламентская журналистика, в свою очередь, отражает систему идей, политических взглядов, точек зрения на международные проблемы, а также позиции определенных партий и движений. Именно эти факторы становятся приоритетными в парламентской журналистике, в связи с чем можно утверждать, что медиатекст, затрагивающий парламентские вопросы, представляет собой специально организованное явление, в центре которого находится тематически и интонационно обусловленное речевое поведение журналиста, тесно связанного с деятельностью парламентариев.

Парламентская журналистика демонстрирует различные подходы к действиям представительной ветви власти, выбор альтернативных или согласованных позиций, формирование нового читательского сознания на основе утверждения определенных идеологических установок. В совокупности это формирует особую структуру парламентских текстов, которые нуждаются как в эффективной речевой поддержке, так и в конкретной направленности темы. Языком текстов, как правило, является государственный официальный язык. В то же время парламентская журналистика также может включать элементы литературно-художественного стиля, а полистилизм достигается определенным набором языковых средств, которые согласовывают представление фактической информации с ее выразительной и оценочной окраской, а также с позицией автора.

В текстах парламентской журналистики существует несколько форм авторского повествования: монотекст и политеクст. В журналистике они активно используются и играют значительную роль в характере коммуникативных отношений прессы с аудиторией.

Монотекст представляет собой высказывание одного лица (журналиста или любого, выступающего в этой роли). Политеクст — структура с участием двух лиц (диалог) или нескольких (полилог). Рассмотрим данные формы на примере текстов парламентской тематики. В монотексте с привлечением точных, конкретизированных данных (цифры, имена) создается картина, которая, отражая авторскую точку зрения, призвана достоверно и точно передать конкретное событие или явление. Объективизация различных данных, которыми располагает автор, дополняется логической аргументацией, а также субъективной модальностью и тональностью. В качестве примеров можно привести материалы Аваза Юлдашева,

журналиста газеты «Азия-Плюс». Так, в одной из своих публикаций он объективно, точно, с приведением конкретных данных дает сведения о заседании парламентариев Таджикистана и Узбекистана.

Для проведения первого совместного заседания парламентских групп дружбы и сотрудничества Таджикистана и Узбекистана в ближайшие дни в Душанбе приедет представительная делегация парламента соседнего государства, сообщил «Азия-Плюс» источник в парламенте Таджикистана. Такое совместное заседание пройдет впервые в истории двух государств. Узбекскую делегацию, в которую войдут представители обоих палат парламента этой страны, возглавит вице-спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Улугбек Иноятов.

Таджикскую группу дружбы и сотрудничества с парламентом Узбекистана возглавляет вице-спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Дилрабо Мансури.

В Душанбе запланированы встречи парламентской делегации Узбекистана в обеих палатах парламента Таджикистана и в правительстве страны. Узбекская делегация также посетит промышленные предприятия Республики Таджикистан, ознакомится с историко-культурными достопримечательностями страны [10].

В приведенном примере демонстрируется конкретная, фактически точная политическая обстановка: укрепление двухсторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Указываются детали встречи и ее участники. Также обращает на себя внимание немаловажная деталь – такого рода мероприятие осуществляется впервые в истории двух государств.

В свою очередь, структура политектса нацелена на обмен мнениями нескольких субъектов речи. Форма эта может быть оценочна: оценка репрезентируется в соответствии с политической платформой издания и установками, которыми руководствуются парламентские объединения. Исходя из анализа отечественного медиаконтента, можно утверждать, что для политектса характерно такое речевое поведение участников беседы, которое тематически и интонационно детерминировано и предполагает аргументацию и объективацию фактов. Приведем фрагмент беседы журналиста «Народной газеты» с Председателем Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации С. С. Фаттохзода.

— *Какое значение имеет межпарламентское сотрудничество для Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли?*

— *Постоянные изменения содержания и сути межпарламентского сотрудничества являются одним из важных элементов международных процессов, развитием интеграций, реализация которых занимает особое положение в деятельности высшего представительного органа государственной власти Таджикистана — Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли. С данной позиции в течение последних тридцати лет высший представительный орган государственной власти Таджикистана — Верховный Совет, Маджлиси Оли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли приложил*

огромные усилия с целью организации и применения системы межпарламентского сотрудничества со странами, международными и региональными организациями.

— **Чем обусловлен процесс расширения межпарламентского сотрудничества?**

— Расширение деятельности парламента Таджикистана на внешних аренах с момента приобретения государственного суверенитета имеет логическую неразрывную связь с изменениями в системе политического управления обществом. Важную роль в формировании нормативно-правовой базы международной деятельности парламента нашей страны сыграла историческая XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Именно за этот непростой исторический период сессией был принят ряд важных нормативных правовых актов с целью укрепления связей Республики Таджикистан с зарубежными странами.

— **Что представляет собой нормативно-правовая база парламентской дипломатии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли?**

— Нормативные основы парламентской дипломатии отражены в статьях 55, 57 Конституции Республики Таджикистан, конституционных законах «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан», Регламенте Маджлиси намояндагон, что создало достоверные нормативные правовые основы для их реализации. Задачи парламентской дипломатии Маджлиси намояндагон также открыты и ясно изложены в Концепции внешней политики страны [3].

Как мы видим, диалоговая структура политеクста существенно отличается от монотекста, но также достаточно точно и объективно отражает картину действительности посредством чередования логически структурированных вопросов и ответов.

Полилог — это расширенная форма беседы, в которой принимают участие не два, а несколько человек. Формы полилога могут быть разными: либо представленные в одном контексте, либо собранные автором в определенной тематической категории реплики разных лиц. В идеале такая схема отражает сочетание многомерных подходов к теме, и автор выделяет идею, которую он одобряет в соответствии со своими позициями и интересами. В современной практике отечественной парламентской журналистики существуют естественные, традиционные, «живые» формы полилога, состоящие из реплик участников в разговоре парламентариев, и искусственные, собранные из высказываний известных лиц, организованных журналистом в особую текстовую структуру, которая в жанровом отношении чаще всего представляет собой гибрид заметки и статьи с элементами интервью. Примером может служить материал под названием «Парламентарии стран Евразии готовы к объединению ради общего блага». Данная форма полилога включает в себя три части: заглавие и лид, ориентируемые на тематику раздела («Политика»), ряд цитируемых высказываний политиков — спикеров парламентов 65 евроазиатских стран и 14 международных организаций на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» и комментарии автора. В материале звучат высказывания следующих участников: первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева,

спикера нижней палаты парламенты Таджикистана Шукурджона Зухурова, спикера Госдумы России Вячеслава Володина, председателя Национального совета Словакии Андрея Данко, председателя палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко. В авторском комментарии содержится вывод: «Участники совещания выразили твердое намерение укреплять и развивать межпарламентское сотрудничество в борьбе с терроризмом в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права» [7].

В заключении хотелось бы отметить, что научных исследований парламентской журналистики с учетом лингвостилистических моделей и функционально-стилистической типологии журналистского текста в настоящее время недостаточно. Основные речевые акты и коммуникативные стратегии журналистов, транслирующих информацию о парламентской дипломатии, нуждаются в эффективной научной рефлексии. В настоящее время даже традиционные публикации трудно обозначить только как вид письменной речи, поскольку важным элементом медиатекста парламентской журналистики выступает визуальная составляющая, его графическое, шрифтовое, цветовое оформление. В свете этого перспективным является рассмотрение различных средств языка, с помощью которых журналист обеспечивает построение текста, призванного информировать аудиторию о внешнеполитических событиях с участием Национального парламента. Результатом таких исследований может стать существенная реорганизация творческих методов создания контента: расширение тематического и жанрового диапазона, аккумулирование аналитической рефлексии, а также расширение способов композиционной организации текстового пространства.

Литература

1. Богуславская, В. В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. Анализ журналистских текстов / В. В. Богуславская. – М., 2008. – 280 с.
2. Валгина, Н. С. Теория текста: учебное пособие / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2004. – 280 с.
3. Давлатова, И. Расширение межпарламентского сотрудничества и развитие законодательной деятельности / И. Давлатова // Народная газета. – 2021. – 1 июля.
4. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка / М. Н. Кожина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.
5. Короченский, А. П. Отечественная журналистская наука: между прошлым и будущим / А. П. Короченский // Журналистика и медиаобразование в XXI веке: сб. научных трудов междунар. науч.-практ. конф. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – С. 12-18.
6. Кронгауз, М. А. Семантика / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2005. – 352 с.
7. Муроди, М. Метод ва методологияи таҳқикоти илмӣ / М. Муроди. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 159 с.

8. Надиров, Б. Парламентарии стран Евразии готовы к объединению ради общего блага / Б. Надиров // Азия-Плюс. – 2019. – 27 сентября.
9. Саймонс, Г. Стать зеркалом общественных потребностей / Г. Саймонс // Медиа-дискурс: Теория и практика массовых коммуникаций. – Екатеринбург, 2007. – С. 6-7.
10. Солганик, Г.Я. Стилистика текста: учеб. пособие / Г. Я. Солганик. – 7-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 256 с.
11. Юлдашев, А. В Душанбе впервые пройдет заседание парламентариев Таджикистан и Узбекистана / А. Юлдашев // Азия-Плюс. – 2020. – 16 сентября.

Салимзода Олим, Бабаева Фарзона

ДОИР БА МАСЪАЛАҲОИ ТИПОЛОГИИ МАТНҲОИ ЖУРНАЛИСТИКАИ ПАРЛАМЕНТӢ

Дар мақола мавзуи типологияи матнҳои журналистикаи парламентӣ мавриди таҳқиқу таҳлиз қарор гирифтааст. Омӯзиши матнҳои журналистии марбут ба парламент нишон медиҳад, ки дар ВАО, асосан ду типи маводи парламентӣ истифода мешавад: расмии корӣ ва публикистӣ. Дар мақола ин гуна матнҳо дар иртибот ба завқу маҳорати касбии нигорандагони ин мавзӯъ, роҳу воситаҳои инъикоси фаъолияти намояндагони ҳукумати қонунгузор, дараҷаи таъсиргузорини онҳо дар ташаккули афкори хонанда, дар доираи идеологияи муайян, таҳқиқ шудаанд.

Ин омилҳо бидуни шак дар шаклгириӣ ва соҳтори матнҳои марбут ба парламент, ки ба ҳамоҳангии сухани болиги таъсиргузору ҳадафманд ниёз дорад, сабаб мегардад.

Ҷойгоҳи забони давлатӣ, ки матнҳо голибан ба ин забон таҳия мегарданд, дар мақола маҳсус аст. Ба таваҷҷӯҳ ба ин нукта метавон гуфт, ки журналисти парламентӣ метавонад аз услуби адабӣ – бадей низ истифода барад. Полистилизм бо фароҳам овардан ва мусоидати истифода аз воситаҳои фаровони забонӣ, ки иттилооти воқеиро бо таъсиргузорӣ, обурангӣ ва мавқеи муаллиф тавъам мекунад, дар журналистикаи парламентӣ созгор аст.

Матнҳои журналистикаи парламентиро ба таҳқиқ кашида, ду шакли эҷоди муаллифиро муайян кардан мумкин аст: монотекст ва политехст. Вижагиҳои мавзӯъ, иртиботи он бо аудитория, имкониятҳои нашрияҳои даврӣ дар ҳарду шакли эҷод ба мушоҳида мерасад.

Дар матни парламентӣ ҷалби таваҷҷӯҳи хонанда ба ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятии рӯз, бо назардошти ҳамовозии хонанда ба онҳо, аз омилҳои меҳварӣ маҳсуб ёфта, тавассути таъсири мутақобилаи матолиби журналистӣ ва мухотаб, бо истифода аз воситаҳои техникии имконпазир, шакл мегирад.

Дар мақола типология чун қисми таркибии илми расонашиносӣ арзёбӣ гардида, матнҳои журналистикаи парламентӣ аз рӯйи низоми

муайян ва аломатҳои фарқсоз дар иртибот ба мавзӯи баррасишванда тасниф шудаанд. Мутобик ба сохтор ва таҳқиқи маводи марбут ба журналистикаи парламентӣ се типи матн: монотекст, политекст ва полилог, ки истифодаашон роич будааст, муайян карда шуд.

Калидвожаҳо: типология, журналистикаи парламентӣ, политилизм, иртибот, аудитория, монотекст, политекст, полилог, гузориш, матн, мухотаб, унвон, таҳлил, шакл.

Salimzoda Olim, Boboeva Farzon

THE QUESTION OF THE TYPOLOGY OF TEXTS OF PARLIAMENTARY JOURNALISM

The article considers the typology of texts of parliamentary journalism. The study of parliamentary journalistic texts shows that two main types of parliamentary materials are used in the media: official business and journalistic. The article examines the texts from the point of view of the professionalism of the authors of the topic, the ways and means of covering the activities of representatives of the legislature, the degree of their influence on the formation of readers' opinions, within a certain ideology.

Undoubtedly, these factors contribute to the formation and structuring of texts on parliamentary topics that require coordination of effective and purposeful productive speech. A special place in the article is occupied by the state language, in which texts are mainly written. In this regard, it can be said that a parliamentary journalist can also use a literary and artistic style. Polystilism is compatible with parliamentary journalism, creating and facilitating the use of a wide range of linguistic means combining factual information with authorial influence, color and position. Considering the texts of parliamentary journalism, two forms of authorship can be distinguished: monotext and polytext. The specifics of the topic, its relationship with the audience, the potential of periodicals in both forms of creativity are viewed.

In the parliamentary text, drawing the reader's attention to the political and public life of the day, taking into account the reader's sympathy for them, is one of the key factors and is formed through the interaction of journalistic materials and correspondents, using possible technical means. The article examines typology as an integral part of media science and classifies the texts of parliamentary journalism according to a certain system and distinctive features in relation to the topic under consideration. In accordance with the structure and research of materials related to parliamentary journalism, three types of texts were identified: monotext, polytext and polylogue, which are widely used.

Keywords: typology, parliamentary journalism, polystylistism, communication, audience, monotext, polytext, polylogue, reportage, text, addressee, title, analysis, form.

**ТДУ: 001(092)+8точик+9точик+002+05+07
Юсуфов Ифтихор**

ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ЭЧОДИИ ШЕРАЛӢ МӮСО

Шералӣ Мӯсо хатмкардаи бахши мухандис – мошинносози Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. Осими буда, меҳру муҳаббати нисбати адабиёт ўро ба майдони нависандагӣ овардааст. Дар як муддати кӯтоҳ бо чоти пайвастаи нигоштаҳояи дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ба ибораи ҳамон давр, ҳамчун «очеркист» ба олами эҷоди публицистӣ ворид шуд.

Эҷодиёти Шералӣ Мӯсо ба талаби замон ва рӯҳияи вақт тавъам буда, ифодагари такомули шахсияти эҷодии ў маҳсуб меёбанд. Фаъолияти эҷодии ўро ба ду давра: замони Шӯравӣ ва пас аз Истиқололи давлатӣ ҷудо намудан мумкин аст.

Дар меҳвари очерку лавҳаҳо, мақолоти проблемавӣ ва осори замони Шӯравии Шералӣ Мӯсо бештар тарғиби гояи давр, яъне тавсиғу тасвири аҳли меҳнат – қаҳрамонони замон, ташвиқу тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, тавсиғи зиндагии интернатсионали, дӯстии ҳалқҳо, нишон додани роҳҳои бартараф намудани камбудиҳои ҷамъиятӣ, мазаммату интиқоди ахлоқи номатлуби ҳамзамонон ва амсоли ин меистанд.

Дар осори пас аз Истиқололи давлатии ў бештар раванди бунёдкорӣ, тасвири соҳтмонҳои азими аср, ситошии ваҳдату истиқололи милли, гуманизм, дӯст доштани меҳан, оғаридани симои роҳбару аҳли меҳнат ва эҷод ба назар мерасанд, ки аз мавзузӯҳои мухими иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, дар рушди маънавиёти ҷомеа бетаъсир нестанд. Бинобар ин публицистикаи Шералӣ Мӯсо дар замони муосир мақоми хосаero қардааст.

Калидвоҷаҳо: Шералӣ Мӯсо, адабиёт, майдон, «Комсомоли Тоҷикистон», очеркист, хоҷагии ҳалқ, эҷод, публицистика, талаби замон, паҳлу, фаъолият, асаҳои публицистӣ, ташаккул, шахсияти эҷодӣ.

Шералӣ Мӯсо ҳанӯз аз охири солҳои 70-ум ва аввали солҳои 80-уми асри XX ҳамчун эҷодкор муаррифӣ гардидааст. Ташаккули шахсияти эҷодии ў маҳз аз ҳамин давра шурӯъ гардидааст. Шералӣ Мӯсо ба арсаи эҷод аз истехсолот ворид шуда, дар ин ҷода қалами нависандагӣ ва сабку салиқаи хосаашро ҳамвора сайқал дод ва бо нашри силсилақиссаҳои мустанаду бадей, мақолаҳои рӯзмарраи публицистӣ ва ҳикояву ҳаҷвиёти ҳадафрас ҳудро ба алокамандони қаломи бадеъ муаррифӣ намуд. Гарчанде паҳлӯҳои фаъолияти эҷодии Шералӣ Мӯсо ба ҳамдигар тавъаманд, аммо онҳоро ба ду давра ҷудо намудан мумкин аст:

1. Даврони Шӯравӣ;
2. Замони Истиқолол;

Ў соли 1968 мактаби миёнаи №1-и ноҳияи Орҷоникидзеобод (ҳоло Ваҳдат)-ро ҳатм намуда, ҳанӯз дар ҳамин айём ба олами эҷод рӯ овард. Аз рӯйи гуфтаи ў сабаби асосии ба адабиёт рӯ оварданаш воқеаи дар мактаб руҳдода гардидааст. Ҳамсинфашон Файзулло ба дуҳтаре ошиқ шуд. Дуҳтар аз ў калонсолтар буда, ба ў наметанидааст. Файзулло дар васфи вай шеър гуфтаву ҳолаш сӯхтану пухтан, аммо дуҳтар ба ҷавони дигар ба шавҳар мебарояд. Файзулло дар газаб, чӣ кор карданашро надониста, дафтари шеърҳои ба вай бахшидашро дар назди ҳамсинфон пора-пора мекунад. Ҳама ба ҳоли ў меҳанданд. «Ин ҳол ба Шералӣ ҳам асар намуд. Файзуллоро масҳара карда, як ҳикояча менависад, онро дар лифофа ба нишонаи рӯзномаи дӯстдоштааш «Пионери Тоҷикистон», ҳоло «Анбоз» мефиристад. Навиштаи Шералӣ дар газета чоп мешавад, ҳикоя не, фелетон. Дар зери фелетон бо ҳарфҳои зебо номи ў. Шералӣ Мӯсо, хонандай синфи VIII, мактаби миёнаи рақами 1, ноҳияи Орҷоникидзеобод. Он рӯз барои Шералӣ гӯё тӯй буд, ҳамсинфон, омӯзгорон ўро табрику муборакбод мегуфтанд. Дар деха ҳам номи ўро мегирифтанд, таърифаш мекарданд, ҳарфҳои оғарин, таҳсин мешунид. Шералӣ чунон хурсанд, ки сараш ба осмон. Меҳост, ки минбаъд ҳамеша мақола нависад, китоб хонад, нависанда шавад, ҳамин тарик роҳаш ба адабиёт шуд» [1].

Шералӣ Мӯсо дар бахши муҳандис – мошинсози Донишгоҳи техникии Тоҷикистон таҳсил карда бошад ҳам, ҳамоно меҳри навиштан аз дилаш дур нарафта, барьакс зиёд мешуд. Пас аз ҳатми донишгоҳ дар заводи «Тоҷикгидроагрегат» дар вазифаҳои гуногун кор кардааст. Солҳои 1976-1980 ўро ба вазифаҳои масъули ҷамъиятӣ дар созмони ҷавонон ва баъдан вакили шӯрои депутатҳои шаҳри Душанбе интихоб намуданд. Ўро ба соҳтмонҳои муҳимтарини диёр – НОБ-и Норак ва Рогун, корхонаҳои кимиёвии Ёвон ва арзизи тоҷик сафарбар намуда, ҳудаш низ бо ин коргоҳҳои азим аз наздик шинос гашт. Ин ҳама сабаб гардид, ки мақолаву очеркҳои Шералӣ Мӯсо аз қабили «Воҳӯрӣ» (1983), «Сабаки наҳуст» (1984), «Қӯҳнавард» (1984), «Рогун – майдони диловарӣ» (1985), «Акси ҷовид» (1986), «Файзи азnavsозӣ» (1986), «Файзи бозсозӣ» (1986), «Тулӯи нав» (1986), «Меҳри фарзанд» (1986), «Як шаби моҳтобӣ» (1987), «Ҳаваси яқрӯзаю кори якумра» (1987), «Коргар ва мураббӣ» (1988), «Роҳати ранҷ» (1988) ва амсоли ин дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» рӯйи чоп оянд. Ў дар ин нигоштаҳо ҷараёни кору фаъолияти синфи коргару дехқон – қаҳрамонони истеҳсолотро ба риштai тасвир қашида, онҳоро то андозае тавсиф ҳам кардааст, ки хоси очерки портретӣ мебошад. Дар қисми бештари эҷодиёти ў ҳусусиятҳои ин жанр ба хубӣ дида мешаванд. Дар очеркҳои ў, «одатан кор дар ду дидгоҳ баррасӣ мегардад:

- 1) Мавқифи инсон дар инкишоф, ташкилу мазмуни кор.
- 2) Мавқифи кор дар ташкилу ҳамоҳангсозии ҷомеа» [9, с.29].

Сипас, ба вазифаи муншии ҳизбии муассисаи машҳури истеҳсолии ҷумҳурӣ, баъдан раиси иттиҳодияи илмӣ – истеҳсолии «Восход», ҷонишини сардори раёсати Кумитаи давлатии идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин гардидани ў боис гардид, ки шугли навиштанро бо корҳои истеҳсолию ҷамъиятӣ тавъам пеш бурда, ба майдони эҷод қадамҳои сабит гузорад.

Ҳамбастагӣ бо аҳли меҳнат, робитай ногусатаний бо матбуоти даврӣ боис гардид, ки Шералӣ Мӯсо пурра ба эҷод рӯ оварад. Ӯ соли 1994 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазишуфт шуд. Аз соли 2007 то соли 2010 раисии бахши очерк ва публитсистика, аз соли 2001 то 2015 раисии комиссияи тафтишотии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба уҳда дошт. Тӯли ин солҳо ӯ ба эҷод пурра рӯ овард ва маколоти дар ин замон чопшудааш низ далели ин гуфтаҳоянд. Масалан, нигоштаҳои ӯ дар ҳафтномаи «Адабиёт ва санъат» зери рубрикаҳои Китобиёт: «Бурду боҳти ҳаҷв» (2006) оид ба таҳаввули ҳаҷви тоҷик аз замони Шӯравӣ то имрӯз, «Нишони ифтихор» (2007) дар бораи «Нақби истиқлол»-и Бахтиёри Муртазо, «Меҳрномаи шоир» (2007) оид ба китоби Сайдалии Маъмур бо унвони «Сухан аз дӯстон ва устодон», тақриз: «Сирру сехри сухан» (2006) дар бораи китоби Абдураҳмони Абдусаттор «Пиндорҳо ва ингорҳо», «Чашмаи мусафифо» (2007) тақриз ба романи «Шоҳроҳи абрешим»-и Ато Ҳамдам ва Леонид Чигрин ва ғайраҳо ба табъ расидаанд. Ин нигоштаҳо бозгӯкунандай набзи адабии замон буда, дар онҳо бурду боҳти адабиёт инъикос гардидааст. Ҳамчунин тӯли солҳои зиёд ӯ дар Шабакаи аввали телевизиони Тоҷикистон барномаи «Адаб ва ҷомеа»-ро таҳия кардааст, ки китоби «Телевизион ва радиои Тоҷикистон дар масири таъриҳҳо» (2011) ҳосили таҷрибаву мушоҳидаҳо аз ҳамкорӣ бо ин воситаҳои аҳбори оммаанд.

Фаъолияти публитсистии Ш. Мӯсо низ аз ҳамин давра оғоз меёбад, чунки ӯ бевосита шоҳиди корзори меҳнат буд ва ин муҳитро бевосита мушоҳида мекард, ба моҳияти воқеаҳо жарфттар сарфаҳам мерафт ва аз маърифати онҳо фактҳои мушаҳҳас пайдо мекард. Муҳаққиқ И. Усмонов дуруст қайд мекунад, ки ҷузъи басо муҳим ва асоси муайянкунданаи ҳақиқатнигориро факт ташаккул медиҳад. «Факт ҳуди воқеаи ба амал омада, бо он шакл ва тарзе ки будааст. Баъзеҳо ин ҳақиқатро надониста, ё маҳсус фаромӯш карда, ё маҳсус тағиیر дода, бардошти худро, таҳлили худро ё шарҳи худро ба сифати факт пешниҳод карданӣ мешаванд ва ин яке аз сабабҳои асосии аз байн рафтани ҳақиқатнигорӣ дар журналистика мешавад» [15, с.45]. Факт дар публитсистики Шералӣ Мӯсо мақоми хосаро касб мекунад. Ӯ дар бораи онҳое менависад, ки образи зинда, қаҳрамони меҳнат ва намунаи ибрати дигаронанд ва тамоми ҳодисаву воқеаҳои марбут ба эшон санаву арқоми муайянро фаро мегирад.

Ташаккули шаҳсияти эҷодии Шералӣ Мӯсо ҳамчун публитсист дар навиштани очеркҳои калонҳаҷм ва китобҳои алоҳида аз қабили «Асоси ғалабаҳои меҳнатӣ» (1983), «Шоҳроҳи зиндагӣ» (ба забони русӣ, 1985), «Боғи падар» (1986), «Интиҳоб» (1987), «Гароиши меҳнатии бригада» (ба забони русӣ, 1987), «Зинаҳои коргарӣ» (ба забони русӣ, 1989), «Қадр ва ҷазо» (1990) намоёнтар мегардад. Ӯ дар мувофиқат бо вазъ ва талаботи замон, раванди шаклгирии хислату ҳарактери қаҳрамонашро нишон дода, хислатҳои накӯи онҳоро тарғиб мекунад. Асарҳои ӯ аз оҳанги хосаи публитсистии замон саҳт барҳӯрдоранд. Воқеан «рукни асосии насри мустанади ҳар як давру замон оҳанги публитсистӣ доштани он аст, ки чун воситаи оғарниши асари мустанад хидмат менамояд ва ҷиҳати назаррасии оҳанги

публitsистиро муҳаққиқон дар зоҳир гардидани болоравии ташвику тарғиби масъалаи мавриди муҳокима мебинанд» [10, с.4].

Оҳанги публitsистии осори Шералий Мӯсо дар замони Истиқлол каме тафтири мейбад. Дар асарҳои ўчийи тарғиби ғояи замон, тасвири зиндагии одамони советиро тасвири образи роҳбару шахсиятҳои сарвар, бунёди соҳтмонҳои азим, ва ахли эҷоду меҳнат мегирад. Дар меҳвари публitsистикаи замони Шӯравӣ мавзуъ гуногуну мақсад якто буд. Имрӯз мавзуъ ягонагӣ ва мақсад гуногун шудааст. Ин сабабҳои айниву зехнӣ дорад. Ба ин мазмун, М. Муродов дуруст қайд кардааст, ки «агар дар публitsистикаи замони Шӯравӣ тавсифи меҳнати бунёдкоронаи табакаи заҳматкаш, коргару дехқон, чорводору зироаткор, подабону чупон, умуман онҳое, ки аслан ба меҳнати ҷисмонӣ сару кор доштанд, бартарӣ дошт, дар публitsистикаи имрӯз нишон додани ҷеҳраҳои сарвару роҳбар ва эҷодкор нисбатан афзалият пайдо кардааст. Ин амири табииӣ ва тақозои замон буда, ҷойи баҳро надорад. Аммо омӯзиши фаъолияти ҷунун инсонҳо дарки равонӣ ва қасбиро меҳоҳад, ки он басо мураккабу пеҷдарпеч аст» [5, с.130].

Дар меҳвари осори замони истиқлолии Шералий Мӯсо сарвару роҳбар ва ахли меҳнат меистанд. Тасвири симони инсони замони нав дар зовияҳои гуногун аз фаъолмандии адиб шаҳодат медиҳад. Ҳар замон инсони нав дорад. Дар замони шӯравӣ «Оне, ки бидуни даҳолат ба ҳеч гуна сиёsat дар саҳрою фермаҳо кор мекунад, дар корхонаҳои саноатӣ маснуот истеҳсол менамояд, нон мепазад, мусофирионро аз ҷое ба ҷое мебараад, дар қӯҳу дашт қаъри заминро меомӯзад, сарҳадҳои Ватанро аз ниятҳои нопоки бадҳоҳон ҳифз менамояд, кору зиндагии осоиштаро таъмин менамояд, нури ҷашм равондаю қироатгоҳҳо, лабораторияҳоро «ба иchora» гирифта, потенсиали илмии ҷумҳуриро баланд мебардорад, дар синҳонаю аудиторияҳо ба атфолу ҷавонон савод ва малакаҳои зиндагӣ меомӯзад» [10, с.31] фарзанди замони нав будааст.

Яке аз асарҳои Ш. Мӯсо, ки дар он фарзанди фарзонаи замон – Пешвои миллат ба тасвир гирифта шудааст, «Часорат» аст. Ин асар пурра дар бораи часорату мардонагӣ, қаҳрамониву ободкории Эмомалий Раҳмон, яъне шахсияти шинохтаи замони имрӯза, сарвари давлат, Қаҳрамони Тоҷикистон қисса мекунад. Дуруст аст, ки ҷою макони ҳодисаву воқеот гоҳо тафтири мейбанд аммо қаҳрамон якест. Он аз гуфтугӯи Бобо бо набера шуруъ шуда, мавзуву мундариҷаи асарро пурра бозгӯ мекунад:

«– Бобоҷон!
– Ҷони бобо!
– Эмомалий Раҳмон Қаҳрамон аст?

Ҷашмони бобо меҳрубон ва нарму латиф гаштанду бо табассуми беандоза ширин самимона ба набера гуфт:

– Бале қаҳрамони Тоҷикистон аст.
Набераи кунҷков бо ҳаяҷон пурсид:
– Магар ўдар ҷанг қаҳрамон шуд?» [19, с.9].

Баъдан бобо ба шарҳи сулҳовариву тавсифи қаҳрамониҳои Президент мегузарад. Дар дигар асарҳои Ш. Мӯсо низ ин тарзи тасвир аҳёнан, ҷо-ҷо намудор мешавад. Масалан, «Достони Рӯғун», ҷунуне ки

аз номаш маълум мегардад, дар бораи соҳтмони бузурги аср НОБ-и Рогун аст, аммо қаҳрамониҳои коргарон ва сарвари давлатро публийтсист ҷо-ҷо беихтиёр тасвир мекунад, яъне ў дар пасманзари ҳамаи бунёдкориҳо Эмомалӣ Раҳмон, хусусан ташаббусҳои созандай ўро мебинад. Аз ҷумла дар Достони дувуми ин асар «Дарёи Вахш» нигоронда аз таснифи захираҳои обиву бухрони энергетикий якбора ба тасвири симои сарвари давлат гузашта, түғёни ботинӣ, ғамхориву дилсӯзии ўро нисбат ба мардум нишон медиҳад: «Бинобар ин узв-узви вучуди Эмомалӣ Раҳмон дард кард... Эмомалӣ Раҳмон наметавонист ранҷу заҳмати мардумро таҳаммул қунад, ғам меҳӯрд. Ба хотири фардои нек хоби худро гум мекард. Ва ў тухми некиро кошту сабзонд ва он бор овард. Бораш часорат: Рогунро худамон месозем» [18, с.98].

Чехраофарӣ, арзишҳои маънавии инсон – вичдону инсоф, адолат, нуқсону мушкилоти баъзе шахсон, симоҳои хотирмон, сарнавишту талошҳои созандай ҳамзамонони ў дар китобҳояш аз қабили «Нек ва бад» (1995), «Сӯг» (2000), «Осоиш» (2003), «Тулӯъ дар ғуруб» (2008), «Ошёни ӯқобон» (2010), «Қомати сабзи имон» (2011), «Қиссаи баҳорӣ» (2011), «Чехрай модар» (2012), «Мардистон» (2013), «Ситам» (2013), «Президенти мо» (2014), «Ота» (2014), «Саодати рӯ ба гардун» (2015), «Достони Рогун» (2015), «Часорат» (2016), «Маҷмааи ифтихор» (2017), «Як қисса бо се забон» (2019), «Барфи сабз» (2020) ва гайра вомехуранд.

Бо пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ як қатор адабон дар доираи маҳдуди фаъолияти эҷодӣ монданд, чунки якбора ба соҳти нав ворид шуда натавонистанд. Дуруст аст, ки ҳар як эҷодкор «ҳамчун одами зиндаи ҳар як макону замон, давраи мушаҳҳаси таърихиву адабӣ наметавонад дар тарафи ин ва ё он синф, табақаву ғурӯҳи иҷтимоӣ, фирқаву ҳизб, созмону иттифоқ, иттиҳодияву ташкилот, дину кешу мазҳаб ва монанди инҳо набошад ва фикру ақида, мағкураву ҷаҳонбинии яке аз онҳоро ифода ва дастгирӣ накунад, аз комёбиҳои тарафдорони худ ҳурсанд нашавад, аз ҷаҳонбиниву ақидаҳои муҳолифони идеологии хеш ба газаб наояд» [14, с. 34-35]. Аммо дар як доира маҳдуд шудан ва ё дар як давр фаъолу дар давраи дигар ба бухрони эҷодӣ гирифтор шудан, ба одами зиндаи ҳар як давру замон, хусусан аҳли эҷод намезебад. Шералий Мӯсо новобаста аз дигаргуниҳои давру замон натанҳо қаҳрамони худро гум накард, балки тавонист онро барҷастатар тасвир қунад. Дар замони Истиқлол фаъолияти рӯзноманигории ў хеле хуб ба назар мерасад. Масалан, яке аз паҳлӯҳои фаъолмандии ўро иншои ҳикояҳои ҳаҷвию латифаҳо ташкил медиҳанд, ки бештар дар саҳифаи «Мушғиқӣ»-и ҳафтномони «Адабиёт ва санъат» ба табъ расидаанд, ки «Бӯқаламун» (2006) «Латифаҳо», «Лутфи адабон», «Лексия» (2009) аз намунаи онҳост. Ў дар ҳаҷвияҳояш мушкилоти рӯзро қушоду равшан ироа карда, нуқсу камбудиҳои ҳамзамононашро зери пардаи ҳаҷв мазаммат кардааст. Зимнан, соли 1998 маҷмӯаи ҳикояҳои ҳаҷвии адаб бо номи «Дурбин» ба табъ расида буд. Имсол маҷмӯаи ҳаҷвиёти ў бо номи «Бахшиши тоҷикӣ» ба табъ расид. Шералий Мӯсо ҳануз аз солҳои 80-уми садаи XX ба навиштани ҳаҷвияҳо мароқ зоҳир намудааст. Дар ин давра, ҷунончи муҳаққиқ M. Муродов навиштааст: «даҳолати адабон ба

масъалаҳои иҷтимоии рӯҳияи публисистӣ дошта зиёдтар мешавад, ки он баъдтар ба мактаби бузург мубаддал мегардад» [4, с.198].

Чун ишора рафт, фаъолияти эҷодии Ш. Мӯсо низ ҳамин давраҳоро дар бар гирифта, дастпарвардаи ин мактаб будани ў пурра аён мегардад. Ў ҳам эҳсосоти манғӣ ва ҳам андешаҳои мусбати одамонро дар қолабҳои ҳаҷвӣ бо як зарофати хос, ки оҳанги духӯра дорад, ба қалам медиҳад. Агар дар латифаҳои «Ҳазор лаънат», «Ихтисор», «Ба ҷуз инсоғ», «Қарз», «Вонамуд», «Барои ҷизу чорааш», «Ту ҳар рӯз меой», «Васият» ва гайра публисист хислату рафткорҳои номатлуби инсониро маҳкум кунад, дар бархе аз латифаҳои дигараш истехсолою ҳаҷв оҳанги мусбат, хушҳолкунандаро қасб менамоянд. Масалан, дар латифаи «Сабр мебояд» зарофати баёни зердасти сардор ҷолиби дикқат аст.

Ш. Мӯсо дар навиштани асарҳои ҳаҷвӣ ба «мавзуъҳои мубрами зиндагии ҳаррӯзai одамон, масъалаҳои муҳими рӯзгори иҷтимоии ҷомеа ва камбуду норасоиҳои онро интиҳоб менамояд, ки ба аҳдофи ҳаҷвнигорӣ комилан мувоғиқ мебошанд. Нависанда агар дар ҳикоёти ҳаҷвӣ масоили номбурдаро муфассалтар мавриди баррасии бадей қарор дихад, дар латифаҳо онҳоро хеле кӯтоҳу мӯъҷаз ва хотирмон менигорад» [17].

Беш аз 250 ҳикояи ҳаҷвии Ш. Мӯсо дар матбуоти даврӣ дарҷ гардида, ҷанде аз онҳо ба забонҳои русиву ўзбекӣ тарҷума ва чоп шудаанд. Намунаи зиёди осори ў ба забонҳои русӣ, ўзбекӣ, қазоқӣ, арманӣ ва дигар забонҳо интишор гаштаанд. Ў низ дар тарҷумай осори адибони ҳалқҳои бародар саҳми босазо гузоштааст. Аз тарафи Шералий Мӯсо ҳикояҳои гуногуни адибони ҳориҷӣ тарҷума гардидаанд, ки паҳлуи дигари фаъолияти эҷодии публисистро дар бар мегиранд. Марғубтаринашон «Қабрҳои ҳандон» ва «Нависандай ирландӣ»-и адиби арман А. Ованнисян мебошанд, ки дар ҳафтномаи «Адабиёт ва санъат» интишор гардидаанд. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки Шералий Мӯсо дар замони Истиқлол ҳамчун публисист бештар машҳур гардидааст.

Вижагии дигари публисистикаи Шералий Мӯсо ин аст ки бо вуҷуди саҳнасозиву суханоғарииҳои таҳайюлӣ, ниғоранда аз мавзуъ канорачӯйӣ намекунад. Асарҳои ў бештар маҳсули мушоҳидаяш буда, новобаста аз қолаби жанрӣ, мавзуи муайянро фаро мегиранд. Ба иборае ў дар кори истехсолот «кустухон саҳт» карда, дар тасвири бунёдкориҳо ва саҳнаи меҳнат моҳиру гулдаст гаштааст. Аз ин рӯ дар баъзе ҳолатҳо ў на ҳамчун мушоҳид, балки чун иштирокчии воқеаҳо намудор мешавад. Ин бурди нависанда аст. Аксарияти нависандагон аз чунин усул кор мегиранд, чунки ин услуб хоси эшон буда, дикқати ҳонандаро бештар ҷалб мекунад. Муҳаққики рус Виктор Шкловский дуруст қайд кардааст, ки: «Толстой саҳроро назар ба одами шаҳрнишин дигар хел ва пурратар мушоҳидаву дарк мекард. Ў мефаҳмид, ки замини он саҳро чӣ гуна аст, чӣ тавр шудгор шудааст, он ҷо чӣ рӯидааст, чӣ қадар ҳосил медиҳад. Ба ҳамин хотир, ў ҳар ҷизро баҳо дода метавонист ва бинобар ин муфассалтар дарк мекард» [20, с.95].

Гайр аз ин, дар осори публисист рафти таҳқиқ басо ҷолиб аст. Гоҳо нақл аз муколамаи қаҳрамон бо худаш ва ё бо худи публисист

шурӯй мешавад. Ў меҳоҳад ғалаёни ботинии қаҳрамонро то ҳадди имкон кушояд. Ин қашшоғӣ марҳилаҳои зиёди таҳқиқро дар бар гирифта, маърифати дарки равонии ҳарактери қаҳрамонро талаб мекунад.

Дар публистикаи Шералӣ Мӯсо ҳусусияти қашфқуниҳои психологӣ кам нестанд. Ў ҳамеша пайи таҳқиқу муоинаи ҳаматарафаи қаҳрамон, тарики рафттору кирдори онҳо қарор дорад. Натиҷаи ин ё он таҳқиқ ҳамчун фаъолияти маърифатнок барои шинохту шиносандани инсон хулоса мегардад.

Дар натиҷаи заҳмати чандинсола Шералӣ Мӯсо ҳамчун адиб ва публисти сермаҳсул ба як қатор муваффақиятҳо ноил гардид. Аз ҷумла соли 1994 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. Аз соли 2007 то соли 2010 раисии бахши очерк ва публистика, аз соли 2001 то 2015 раисии комиссияи тафтишотии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба уҳда дошт. Очеркҳои «Кӯҳнавард», «Нону намак» ба ҷоизаи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон», «Духтари корхона» ба ҷоизаи рӯзномаи «Ҷумҳурият», «Маҳаки номус» ба ҷоизаи Бунёди адабиёти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва очерки «Нигине дар кӯҳистон» ба ҷоизаи ҳафтаномаи «Бочу хироҷ» сазовор гаштанд. Соли 2011 китоби «Ошёни уқобон»-аш сазовори Ҷоизаи адабии ба номи Садриддин Айнӣ гардид. Барои хизматҳои арзанда бо унвони «Корманди шоистаи Тоҷикистон», ордени «Нишони фаҳрӣ», нишони Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ – «Суҳан» ва ғайра мукофотонида шудааст. Шералӣ Мӯсо соли 2020 барои фаъолияти пурсамари адабӣ ва инъикоси муассири ҷаҳонӣ мондагори ҳамзамон бо унвони «Нависандай ҳалқии Тоҷикистон» мушарраф гардид, ки ин баҳову подоши сазоворе ба хизматҳояш барои давлату миллат аст.

Ҳамин тавр, дар ташаккули шаҳсияти эҷодии Шералӣ Мӯсо, пеш аз ҳама, муҳити васеъу пурталотуми арсаи меҳнат нақш гузоштааст. Ҳодисаҳои рӯзгор, аз як тараф ва аз тарафи дигар, ҳамбастагӣ бо истеҳсолот боис шуданд, ки Шералӣ Мӯсо ҳамчун эҷодкор муаррифӣ гардад. Баъдан, ў ҳангоми ворид шудан ба олами эҷод ниғорандагиро пеша кард, ки тақозои қасб ва шавқу шӯри эҷодӣ мебошад. Ин шавқу шӯр ўро лаҳзае ором намегузорад, ки пайваста пайи ҷустуҷӯи қаҳрамон асту дар дарёftи онҳо муваффақ низ мегардад. Асарҳои солҳои охир иншокардааш – «Калиди баҳт» аз ҳаёти одамони барӯманди ҷумҳурӣ, «Достони ваҳдати миллат» дар ҳусуси ваҳдати миллӣ, «Баҳшиши тоҷикӣ» ҳаҷвиёт бо шевай тасвир, ниғоришот ва сабқу услуб мавқеи хосае доранд. Ҳар як эҷодкор дар маҳсули эҷодаш на факат дидаву шунида, балки ормонҳои дилашро низ ҷо медиҳад. Ормонҳои дили Шералӣ Мӯсо ҷомеаро орӣ аз бевиҷдониву бетарафӣ, танбаливу муфтҳӯрӣ, носипосиву қадрошиносӣ дидан аст. Ў меҳоҳад зиндагии ҳалқаш шоиста, ватанаш обод ва сулҳу оромӣ дар рӯйи замин пойдор бошад. Ин нукот дарбаргирандаву ҷавҳари осори Шералӣ Мӯсо мебошанд.

Адабиёт

1. Кароматулло, М. Зиндагии баҳорона / М. Кароматулло // Адабиёт ва санъат,– 2021. – апрел –№ 15 (2090).
2. Қутбиддинов, А.Ҳ. Ҳосияти публитсистика / А.Ҳ. Қутбиддинов, Ч.М. Раҳмонова. – Душанбе, 2018. – 164 с.
3. Муродов, М. Б. Асосҳои эҷоди журналистиқӣ (Китоби дарсӣ) / М. Б. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 256 с.
4. Муродов, М. Б. Публитсистикаи ҳаҷвӣ (масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва таҳаввул) / М. Б. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 320 с.
5. Муродов, М. Б. Истиқолият ва рушди матбуоти даврӣ / М. Муродов – Душанбе: Аржанг, 2017. – 224 с.
6. Муродов, М. Баъзе масъалаҳои назарӣ ва амалии шинохти публитсистикаи мусоир / М. Муродов. Сах. 217 - 287 // Осор / – Душанбе: Аржанг, 2019. – Ҷ. 6. – 480 с.
7. Муродов, М. Б. Метод ва методологияи таҳқиқи илмӣ / М. Б. Муродов.– Душанбе: Аржанг, 2019. – 160 с.
8. Прохоров, Е.П. Искусство публицистики / Е.П. Прохоров.– М., 1984.– 360 с.
9. Саъдуллоев, А. Ҳамосаи инсони кор / А. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода. – Душанбе, 1995. – 64 с.
10. Саъдуллоев, А. Ҳосияти адабиёт (Бунёди пайванди каломи бадеъ бо иҷтимоъ) / А. Саъдуллоев.– Душанбе: Адиб, 2000. – 256 с.
11. Саъдуллоев, А. Рангҳои зиндагӣ. Маҷмӯаи мақолот ва эссеҳо / А. Саъдуллоев. – Душанбе: Адиб, 2007. – 344 с.
12. Садуллоев, А. Горизонты публицистики (сборник статей) / А. Садуллоев. – Душанбе, 2009. – 306 с.
13. Солеҳов, Н. Муаммои назарияи публитсистика (Маводи дарсӣ) / Н. Солеҳов, А. Саъдуллоев. Душанбе: Дақиқӣ, 2015. – 184 с.
14. Табаров, С. Асосҳои назариявии нақди адабӣ (қ.з. дастури таълимӣ доир ба назарияи нақди адабӣ барои донишҷӯёни факултетҳои филология) / С. Табаров. – Душанбе, 1999. – 243 с.
15. Усмонов, И. Назарияи публитсистика (Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни ихтисоси журналистика) / И. Усмонов.– Душанбе: Шарқи озод, 1999. – 99 с.
16. Усмонов, И.К. Жанрҳои публитсистика / И.К. Усмонов. – Душанбе, 2009. –139 с.
17. Шамсиддин, С. Адиби ҷӯянда / С. Шамсиддин. // Адабиёт ва санъат,– 2011. – март –№ 11-12 (1567).
18. Шералӣ, М. Достони Роғун / М. Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2015.– 360 с.
19. Шералӣ, М. Ҷасорат. Қисса, ҳикоя, очеркҳо / М. Шералӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2016.– 276 с.
20. Шкловский, В. Суҳбат бо нависандагони навқалам / В. Шкловский // Садои Шарқ. –2016.– №8.– С. 94-98.
21. Шукуров, М. Тадқиқи бадеъ ва ҷанбаи публитсистӣ / М. Шукуров // Садои Шарқ. – 1976. – №1. – С. 111-122.

Юсуфов Ифтихор

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШЕРАЛИ МУСО

Шерали Мусо окончил инженерный факультет Таджикского технического университета имени М. Осими, но любовь и привязанность к литературе привела его в область творчества. За короткий период времени и постоянной публикацией своих сочинений в газете «Комсомол Таджикистана» он вошел в мир публицистики и прославился как «очеркист».

Творчество Шерали Мусо соответствовало требованиям времени и отражало совершенства его творческой личности. Его творчество можно разделить на два периода: советское время и годы Государственной независимости.

На основе очерков, эпизодов, проблемных статей и других произведений советской эпохи, Шерали Мусо сосредоточился на пропагандировании идеи государственного строя, описании и восхвалении трудящихся – героев своего времени, поощрении и воспитании молодежи в духе трудолюбия, прославлении интернациональной жизни, дружбы народов, осуждении и критике нехороших нравов соотечественников и тому подобное.

После обретения страной независимости в творческой деятельности Шерали Мусо стало отражаться описание грандиозных строительств, восхваление национального единства и независимости, гуманизма, любви к Родине, создание образов руководителей и рабочих, и т.д. Публицистические произведения Шерали Мусо отражают важнейшие социальные проблемы и влияют на развитие общественного мнения. Поэтому публицистика Шерали Мусо занимает особое место в современной эпохе.

Ключевые слова: Шерали Мусо, литература, область, «Комсомол Таджикистана», публицист, народное хозяйство, творчество, публицистика, требования времени, аспекты, деятельность, публицистическое творчество, формирование, творческая личность.

Yusufov Iftikhor

FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY OF SHERALI MUSO

Sherali Muso graduated from the Faculty of Engineering of the Tajik Technical University named M. Osimi, but his love and affection for literature led him into the field of literary creativity. In a short period of time and by the constant publication of his writings in the newspaper «Komsomoli Tojikiston», he entered the world of publicism and became famous as an «essayist».

The works of Sherali Muso corresponded to the requirements of the time and reflected the perfection of his creative personality. His work can be

divided into two periods: Soviet times and after gaining State independence of Tajikistan.

Based on essays, episodes, problematic articles and other works of the Soviet era, Sherali Muso focused on promoting the idea of the state system, describing and praising the working heroes of his time, encouraging and educating young people in the spirit of hard work, glorifying international life, friendship of peoples, condemning and criticizing the bad morals of compatriots and the like.

After gaining independence, the creative process of Sherali Muso reflected the description of the construction of grandiose constructions, the praise of national unity and independence, humanism, love for the Motherland, the creation of the image of leaders and workers, etc. The publicistic works of Sherali Muso are a reflection of the most important social problems and influence the development of public opinion. Therefore, the publicism of Sherali Muso occupies a special place in the modern era.

Keywords: Sherali Muso, literature, region, «Komsomoli Tojikiston», publicist, national economy, creativity, publicism, time requirements, aspects, activity, publicistic creativity, formation, creative personality.

МУАЛЛИФОН

Акобирова Мохира – ходими пешбари илмии шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ.

Ализода Абдурашид – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии ДМТ.

Бабаева Фарзона – номзади илми филология, мудири кафедраи телевизион ва радиои Донишгоҳи славянини Россияву Тоҷикистон.

Комилзода Шариф – номзади илмҳои педагогӣ, ходими пешбари илмии шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ.

Муродӣ Мурод – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи матбуоти ДМТ.

Муродова Рухшона – асистенти кафедраи технологияи ВАО-и МДТ ДДФСТ ба номи М. Турсунзода.

Наимов Саломиддин – мудири шуъбаи фаъолияти китобдории ПИТФИ.

Рахимӣ Дилшод – номзади илмҳои филологӣ, директори ПИТФИ.

Салимзода Олим – номзади илми филология, дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии Донишгоҳи славянини Россияву Тоҷикистон.

Табаров Нурулло – номзади илмҳои педагогогӣ, ходими пешбари илмии шуъбаи фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоии ПИТФИ.

Улмасов Фирӯз – доктори санъатшиносӣ, профессори кафедраи санъатшиносӣ ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода

Фарангиси Фарзон – ходими калони илмии Маркази мероси фарҳангии ПИТФИ

Шарифов Манучехр – муовини вазири фарҳанги ҶТ.

Шарифзода Фирдавс – номзади илмҳои таърих, докторантни ДДОТ ба номи С. Айнӣ.

Юсуфов Ифтихор – ходими илмии шуъбаи воситаҳои аҳбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

АВТОРЫ

Акобирова Мохира – ведущий научный сотрудник отдела библиотечной деятельности НИИКИ.

Ализода Абдурашид – кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания ТНУ.

Бабаева Фарзона – кандидат филологических наук, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания Российско – Таджикского (Славянского) университета.

Комилзода Шариф – кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела библиотечной деятельности НИИКИ.

Муроди Мурод – доктор филологических наук, профессор кафедры печати ТНУ.

Муродова Рухшона – ассистент кафедры технологии СМИ ГУУ ТГИКИ имени М. Турсунзаде.

Наимов Салохиддин – заведующий отделением библиотечной деятельности НИИКИ.

Рахими Дилшод – кандидат филологических наук, директор НИИКИ.

Салимзода Олим – кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания Российско – Таджикского (Славянского) университета.

Табаров Нурулло – кандидат педагогических наук, страший научный сотрудник отделение социально-культурон деятельности НИИКИ.

Ульмасов Фируз – доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде.

Фарангиси Фарзон – старший научный сотрудник Центра культурного наследия НИИКИ.

Шарифзода Фирдавс – кандидат исторических наук, докторант ТГПУ имени Садриддина Айни.

Шарифов Манучехр – заместитель министра культуры РТ.

Юсуфов Ифтихор – научный сотрудник отдела СМИ и издательского дела НИИКИ.

AUTHORS

Akabirova Mohira. – Leading scientific worker at the Department of Library activities of the RICI.

Alizoda Abdurashid – Candidate of philological sciences, Docent of the Department of TV and Broadcasting of the TNU.

Boboeva Farzona – Candidate of philological sciences, Head of the Department of television and the radio broadcasting at the Russian – Tajik Slavonic University.

Komilzoda Sh. – Candidate in pedagogical sciences, Leading scientific worker at the Department of Library activities of the RICI.

Murodi Murod – Doctor of philological sciences, Professor of Department of Publishing issues of the Tajik National University.

Murodova Rukhshona – assistant at the Department of Mass Media technology of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda.

Naimov Salomiddin – Head of the Department of Library activities of the RICI.

Rahimi Dilshod – Candidate of philological sciences, Director of the RICI.

Salimzoda Olim – Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Television and Radio Broadcasting of the Russian-Tajik Slavonic University.

Farangisi Farzon – Senior scientific worker at The Center for Tajik Cultural Heritage of the RICI.

Sharifzoda Manuchehr – Deputy Minister of Culture of the Republic of Tajikistan.

Sharifzoda Firdavs – Candidate of historical sciences, doctoral student of S. Aini TSPU.

Tabarov N.S., Senior scientific worker the Department of Cultural Leisure of the RICI.

Ulmasov Firuz – Professor of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda.

Yusufov Iftikhor – scientific worker at Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

МУНДАРИЧА

Фарҳангшиносӣ

Шарифзода Ф. Баррасии масоили фарҳанги миллӣ дар суханрониҳои Пешвои миллат дар мулоқот бо зиёёни кишвар	5
Табаров Н. Фарҳанг ҳамчун омили тарбияи арзишҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон	15

Мероси фарҳангӣ

Рахимӣ Д. Вижагиҳои ҳунари зардӯзии ҳунармандони тоҷик.....	23
Фарангиси Ф. Образи зани зебо дар се варианти як афсона.....	32

Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ

Комилзода Ш., Акобирова М., Наимов С. Вазъи фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии вилояти Суғд дар даврони Истиқлол.....	44
Ализода А. Маҳфилҳои адабӣ ва такомули тафаккури эҷодӣ.....	55

Санъатшиносӣ

Улмасов Ф.А. Дар бораи ду самти рушди мусиқишиносии тоҷик дар замони мусоир.....	64
Шарифзода М. Намоишҳои операвӣ дар солҳои истиқлоли Тоҷикистон.....	76

ВАО ва табъу нашр

Муродӣ М., Муродова Р. Мачаллаи «Бо роҳи ленинӣ» ва марҳалаҳои ташаккули он	86
Салимзода О., Бабаева Ф. Доир ба масъалаҳои типологии матнҳои журналистикаи парламентӣ.....	100
Юсуфов И. Ташаккули шаҳсияти эҷодии Шералӣ Мӯсо.....	108
Муаллифон	118

СОДЕРЖАНИЕ

Культурология

Шарифзода Ф. Исследование вопросов национальной культуры в выступлениях Лидера нации на встречах с интеллигенцией страны ...	5
Табаров Н. Культура как фактор формирования духовно-нравственных ценностей молодеж	15

Культурное наследие

Рахими Д. Особенности золотошвейного искусства таджикских ремесленников.....	23
Фарангиси Ф. Образ красивой женщины в трех вариантах одного таджикского народного сказка.....	32

Социально-культурная деятельность

Комилзода Ш., Акобирова М., Наимов С. Состояние деятельности социально-культурных учреждений Согдийской области в период независимости.....	44
Ализода А. Литературные кружки и развитие творческого мышления.....	55

Искусствоведение

Ульмасов Ф. О двух направлениях развития таджикского музыкоznания на современном этапе.....	64
Шарифзода М. Оперные спектакли в годы независимости Таджикистана.....	76

СМИ и издательское дело

Муроди М., Муродова Р. Журнал "По ленинскому пути " и этапы его формирования.....	86
Салимзода О., Бабаева Ф. К вопросу о типологии текстов парламентской журналистики.....	100
Юсуфов И. Формирование творческой личности Шерали Мусо.....	108

Авторы	118
---------------------	-----

CONTENTS

Cultural studies

Sharifzoda F. The study of issues of national culture in the speeches of the Leader of the Nation at meetings with the intelligentsia of the country	5
Tabarov N. Culture as a factor in the formation of spiritual and moral values of youth	15

Cultural heritage

Rahimi D. Features of gold embroidery art the Tajik artisans.....	23
Farangisi F. The image of a beautiful woman in three versions one Tajik folk tale	32

Social and cultural activities

Komilzoda S., Akobirova M., Naimov S. The condition of socio-cultural institutions' activities of sughd region during the period of independence	44
Alizoda A. Literary coteries and the development of creative thinking	55

Art studies

Ulmasov F. On two directions for the development of the Tajik music study at the present stage	64
Sharifzoda M. Opera performances in the years of independence of Tajikistan	76

Mass Media and publishing issues

Murodi M., Murodova R. Journal "Bo rohi Lenini" and the stages of its formation.....	86
Salimzoda O., Babayeva F. The question of the typology of texts of parliamentary journalism.....	100
Yusufov I. Formation of the creative personality of Sheraly Muso.....	108

Authors	118
----------------------	-----

ТАРТИБИ ТАҚРИЗДИХЙ БА МАҚОЛАҲОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАҶАЛЛАИ ИЛМИИ «ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИҲОД МЕГАРДАНД

Мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, аз ташхиси пешакӣ гузаронида мешаванд (ташхис аз ҷониби аъзои ҳайати таҳририя – мутахассисони соҳа анҷом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи ҷорӣ барои чоп қабул мегарданд. Таработ барои тартиб додани шакли ниҳоии матни мақола дар ҳар як шумораи маҷалла чоп карда мешавад.

Ҳангоми қабули шакли дастнависи мақола, корбарони маҷалла доир ба мундариҷа ва риояи таработи асосӣ ба муаллиф ҳабар медиҳанд. Норасоиҳое, ки дар мақола ҷой доранд, то оғози ташхис аз ҷониби муаллиф бояд бартараф карда шаванд. Сипас мақолаи илмӣ, дар доираи таработи ҷорӣ, барои ташхис ба аъзоёни ҳайати таҳририя ва ё мутахассисони соҳа (номзадҳо ва докторони илм) равон карда мешавад.

Дар тақриз бояд хусусиятҳои муҳимми мақола асоснок карда шаванд. Аз ҷумла, навоварии илмӣ, муҳиммияти омӯзиши масъала, арзиши таъриҳӣ ва фактологии мақола, дурустии иқтибосҳои нишондодашуда, услуби матн, истифодаи адабиёти солҳои охир ва камбудию норасоиҳои мақола. Дар охири тақриз ба мақола баҳои умумӣ дода мешавад ва ба ҳайати таҳририя дар мазмунҳои зерин ҳulosai муқарриз пешниҳод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоҳи камбудиҳо ба чоп тавсия карда шавад; барои тақриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи даҳлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Ҳаҷми тақриз бояд аз як саҳифа кам набошад.

Мақолаҳои илмии барои чоп қабулгардида, аммо ба тағиирот ниёздошта, бо нишон додани тавсияҳои муқарриз ва муҳаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намуда, шакли ниҳоии матни чопӣ ва электронии мақоларо бо дастҳати пештарааш ба маҷалла пешниҳод намоянд. Баъди ислоҳи камбудиҳо мақолаи илмӣ тақроран барои тақриз супорида мешавад ва сипас аз ҷониби ҳайати таҳририя барои чопи он иҷозат дода мешавад.

Мақолае, ки ба он тақризи мусбат дода шуда, чопи он аз тарафи ҳайати таҳририя ҷонидорӣ гардидааст, барои нашр қабулгардида ба ҳисоб меравад.

Раванди тақриздиҳӣ ба мақолаҳои дастнавис ошкоро сурат намегирад. Паҳн намудани ҳабар дар бораи раванди тақриздиҳии мақолаи дастнавис боиси поймол гардидани ҳуқуқи муаллиф мегардад. Муқарризон барои нусхабардорӣ намудани матни мақола ва истифодаи он барои эҳтиёҷоти худ ҳуқук надоранд.

Муқарризон, инчунин аъзоёни ҳайати таҳририя то нашри мақола иттилооти дар матни мақолаи дастнавис ҷойдоштаро ба манфиати худ истифода карда наметавонанд. Тақризҳо дар идораи маҷалла ба муддати то 5 сол нигоҳдорӣ мешаванд.

Идораи нашрия ҳангоми дарҳости даҳлдор нусхаҳои тақризҳоро ба Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ»

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устраниТЬ до передачи текста на рецензирование.

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. В заключении сдается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации.

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора.

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.

Редакция журнала направляет копии рецензий в ВАК Республики Таджикистан при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии «Паёмномаи фарҳанг» пешниҳод мегарданд

Дар мачаллаи «Паёмномаи фарҳанг», асосан, мақолаҳои фарогирандай таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табъу нашр, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра, ки дар худ навгонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачалла пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мувофиқати соҳти мақолаи илмӣ ба талаботи муқаррарнамудаи мачалла; б) натиҷаи таҳқиқоти илмӣ будани мақола; в) мувофиқат намудани мавзӯи мақола ба яке аз саҳтҳои илмии мачалла.

Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи муаллифони дигар бе ишораи иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ба чоп роҳ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word, бо ҳуруфи Times New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Тj барои матни тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байнӣ сатрҳо бояд 1,5 мм бошанд.

Ҳаҷми умумии мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

- индекси ТДУ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);
- насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Зубайдӣ А.М.);
- номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;
- номи мақола;
- матни асосии мақола;
- рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯй ва на бештар аз 25 номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.
- номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 8 то 10 асад бояд таҳия карда шавад;
- дар охири мақола бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф.

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва сахифаи мушаххаси он бояд дар қавси ҷаҳоркунҷа [] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, манбаи иқтибос адабиёти №4 ва сахифаи 25 мебошад.

Накшашо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳонда дошта бошанд.

Сурогаи мо: Душанбе, хиёбони Н. Қаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: murodi@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим
в научный журнал «Вестник культуры»

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
 - название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25 строк, ключевые слова от 8 до 10 слов или словосочетаний;
 - информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках []. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название

Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой и информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлили
2022, № 2 (58)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно – аналитическое издание
2022, № 2 (58)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2022, № 2 (58)

Сармуҳаррир
номзади илмҳои филологӣ
Рахимӣ Дилшод

Муҳаррири масъул
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Муроди Мурод

Муҳаррири техникиӣ
Қузиев Ҷумъабой

Ба чоп 18.08.2022 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.
Коғази оғсетӣ. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 23 /22

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Арҷанг»
ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ – 21

